

**Қабул гардидани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2018,  
№399 «Дар бораи меъёрҳои бочҳои гумрукии воридотии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи меъёрҳои бочҳои гумрукии воридотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо, ҷиҳати иҷрои супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҷимоя ва ҳавасмандгардонии молистеҳсолкунандагони ватанӣ барои истифода намудани иқтидору имконоти мавҷудаи истеҳсолӣ, инчунин рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ барои дастрасии онҳо ба бозорҳои хориҷӣ таҳия шудааст.

Инчунин барои иҷрои муқаррароти дахлдори Протокол оид ба ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созишномаи Марокаш доир ба таъсисёбии СУС Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, ки бочҳои амалкунандаи худро тағйир дода, бо мақсади иҷрои уҳдадориҳои тарифие, ки дар рафти гуфтушунидҳои дучониба бо давлатҳои аъзои СУС қабул кардааст, дар амал татбиқ намояд.

Тибқи уҳдадориҳо оид ба роҳбӣ ба бозори мол ва талаботҳои СУС Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар соли 2018 меъёрҳои бочҳои гумрукии худро пурра мутобиқ намуда, ба Котиботи СУС пешниҳод намояд.

Барои дастгирии истеҳсолоти ватанӣ ва ҷимояи бозори дохилӣ бо истифода аз талаботи Созишномаҳои СУС зиёд намудани меъёрҳои бочҳои воридотии молҳо пешниҳод шудаанд.

Аз ҷумла меъёри бочи воридотии пиёз, сабзӣ, бодиринг, қарам, сабзавоти консервашуда, ангур, меваи хушк, асал ва қиёми помидор то 20%, маҳсулоти макаронӣ то 10%, маҳсулоти консервашудаи гӯштӣ то 12%, матоъҳои гуногуни пахтагин то 20%, маҳсулоти нассочӣ ва либосҳои тайёр то 17%, аммиак ва соддаи каустикӣ то 20%, тамоку ва маҳсулоти ивазкунандаи он то 18% баланд бардошта шудаанд.

Қайд бояд намуд, ки то қабули қарори мазкур сатҳи миёнаи бочҳои гумрукӣ дар Тоҷикистон 7,6%-ро ташкил дода, пас аз қабули он қарори мазкур бо назардошти ҷимояи истеҳсолоти ватанӣ то 8,1% баланд шуд.

# ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

## ҚАРОР

### «ДАР БОРАИ МЕЪЁРҲОИ БОҶҲОИ ГУМРУКИИ ВОРИДОТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

аз 8 августи соли 2018

№399

ш.Душанбе

Мутобиқи [моддаи 341](#) Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, [моддаи 57](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Меъёрҳои боҷҳои гумрукии воридотӣ мутобиқи замимаи 1 тасдиқ карда шаванд.

2. Ба молҳои воридотии дар давлатҳои аъзои Шартнома дар бораи минтақаи савдои озод аз 18 октябри соли 2011 истехсолшуда низоми савдои озод муқаррар ва меъёри сифрии боҷи воридотии гумрукӣ татбиқ карда шавад.

3. Ҳангоми воридоти молҳои истехсоли кишварҳои, ки бо онҳо созишномаи дучонибаи савдои озод ба имзо расонида шудааст, ба истиснои молҳои аз низоми савдои озод боздоштшаванда, низоми савдои озод муқаррар ва меъёри сифрии боҷи гумрукӣ татбиқ карда шавад.

4. Ҳангоми ворид намудани молҳои, ки дар давлатҳои нисбатан кам тараққикарда истехсол шудаанд, сабукиҳо (имтиёзҳо) қорӣ ва боҷи воридотии гумрукӣ дар ҳаҷми панҷоҳ фоиз аз меъёри тасдиқшуда мутобиқи замимаи 2 муқаррар карда шавад.

5. Вазорати қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида Котиботи Созмони Умумиҷаҳонии Савдо ва Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро дар бораи қабули қарори мазкур огоҳ намояд.

6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз [25 октябри соли 2003, №450](#) «Дар бораи тарифи гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста шавад.

7. Қарори мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

### МЕЪЁРҲОИ БОҶҲОИ ГУМРУКӢИ ВОРИДОТӢ

Рамзи мол бо Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Номгӯи мавқеъ	Меъёри боҷи гумрукии воридотӢ (дар фоизҳо аз арзиши гумрукӣ ё ин ки бо евро)
<b>Гурӯҳи 01</b> Моли зинда		
01	Моли зинда: ғайр аз:	5
0101 21 000 0	- -ҳайвоноти хонагии хушзот	0
0101 30 000 0	- харҳо	0
0102 21 100 0	- - - ғуночин (модинаи ҳайвони калони шохдор то давраи якум маротиба зодан)	0
0102 21 300 0	- - - говон	0
0102 31 000 0	- - ҳайвоноти хушзот	0
0104 10 100 0	- - ҳайвоноти хонагии хушзот	0
0104 20 100 0	- - ҳайвоноти хонагии хушзот	0
0105 11 110 0	- - - - қатори мокиёнҳо	0
<b>Гурӯҳи 02</b> Гӯшт ва каллапочаи гӯштии ғизоӣ		
0201	Гӯшти ҳайвони калони шохдор, тару тоза ё хунуккардашуда:	10
0202	Гӯшти ҳайвони калони шохдор, яхқунонидашуда:	15
0203	Гӯшти хук, тару тоза, хунуккардашуда ё яхқунонидашуда:	10
0204	Гӯшти гӯсфанд ё буз, тару тоза, хунуккардашуда ё яхқунонидашуда:	10
0205 00	Гӯшти асп, хачир ва монанди инҳо, тару тоза, хунуккардашуда ё яхқунонидашуда:	15
0206	Каллапочаи ғизоии ҳайвони калони шохдор, хук, гӯсфанд, буз, асп, хачир ва монанди	10

	инҳо, тару тоза, хунуккардашуда ё яхкунонидашуда:	
0207	Гӯшт ва каллапочаи ғизоии мурғи хонагӣ, ки дар мавқеи молии 0105 нишон дода шудааст, тару тоза, хунуккардашуда ё яхкунонидашуда:	10
0208	Дигар гӯшт ва каллапочаи гӯштии ғизоӣ, тару тоза, хунуккардашуда ё яхкунонидашуда:	15
0209	Равғани хук, аз гӯшти хароб чудогардонида, равғани мурғи хонагӣ, обкарданашуда ё бо дигар тарз ҳосил карданашуда, тару тоза, хунуккардашуда ё яхкунонидашуда, дар намақоб хобонидашуда, қоккардашуда ё дуддодашуда:	15
0210	Гӯшт ва каллапочаи гӯштии ғизоӣ, дар намақоб хобонидашуда, қоккардашуда ё дуддодашуда; орди ғизоӣ аз гӯшт ё каллапочаи гӯштӣ:	10
Гурӯҳи 03 Моҳӣ ва харчанг монандҳо, моллюскҳо ва дигар бемуҳрағони обӣ		
03	Моҳӣ ва харчангмонандҳо, моллюскҳо ва дигар бемуҳрағони обӣ: ғайр аз:	5
0301 11 000 0	Моҳии зиндаи оби ширин	10
0301 91	- - гулмоҳӣ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> ва <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):	10
0301 93 000 0	- - зағорамоҳӣ ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp, <i>Mylopharyngodon piceus</i> )	10
0302 11	- - гулмоҳӣ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> ,	10

	Oncorhynchus apache ва Oncorhynchus chrysogaster):	
0304 45 000 0	- - шамшермоҳӣ (Xiphias gladius)	10
0304 46 000 0	- - дандондароз (Dissostichus spp.)	10
0304 54 000 0	- - шамшермоҳӣ(Xiphias gladius)	10
0304 55 000 0	- - дандондароз (Dissostichus spp.)	10
0305 10 000 0	- орди моҳигии маҳин ва дурушт ё ғурӯша аз моҳихо, барои истифода дар ғизо боб	10
0305 20 000 0	- чигар, тухма ва нутфаи моҳихои хушконидашуда, дуддодашуда, намаккардашуда ё дар намакоб хобонидашуда	10
0305 59 800 0	--- дигар	10
0305 69 800 0	--- дигар	10
0306 19 100 0	---- харчанги обҳои ширин	10
0306 19 900 0	---- дигарҳо	10
0306 29 050 0	- - - дуддодашуда, рӯйкашдор ё берӯйкаш, дар ҳарорати гармӣ коркарднашуда ё коркардшуда то ё дар чараёни дуддиҳӣ	10
0306 29 810 0	---- харчанги обҳои ширин	10
Гурӯҳи 04 Маҳсулоти ширӣ; тухми паранда; асали табиӣ; маҳсулоти ғизоии истехсоли чорво, ки дар дигар ҷой номбар ва илова нашудааст		
0401	Шир ва қаймоқ, қиёмкарданашуда ва бе иловаи қанд ё дигар моддаҳои ширинкунанда:	15
0402	Шир ва қаймоқ, қиёмкардашуда ва бо иловаи қанд ё дигар моддаҳои ширинкунанда: ғайр аз:	10
0402 29 110 0	- - - - шири махсус таъйиншуда, барои кӯдакони синамак, дар бастаи маҳкам вазни холисаш на зиёда аз 500 грамм, равшаннокиаш зиёда аз 10 фоизи вазн	5
0403	Дӯғ, шири лахтбаста ва қаймоқ, йогурт, кефир ва дигар намуди ширу қаймоқи ферментонидашуда ё туршшуда, қиёмкардашуда ё қиёмкарданашуда, бо илова ё	10

	бе иловаи қанд ё дигар моддаҳои ширинкунанда, бо иловаи моддаҳои бомазаии хушбӯӣ ё бе онҳо, бо иловаи қанд ё бе иловаи мева, чормағз ва какао	
0404	Зардоби ширӣ, қиёмкардашуда ё қиёмкарданашуда, бо иловаи қанд ё бе иловаи қанд ё дигар моддаҳои ширинкунанда; маҳсулот аз қисмати табиӣ шир бо илова ё бе иловаи қанд ё дигар моддаҳои ширинкунанда, дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст	15
0405	Равғани маска ва дигар равғанҳои аз шир истеҳсолшуда; хамираҳои ширӣ;	10
0406	Панир ва творог:	15
0407	Тухми пӯчокдори паранда, тару тоза, консервонидашуда ё обпаз: ғайр аз:	5
0407 19 110 0	----- мурғи марҷонӣ ё ғозӣ	0
0407 19 190 0	----- дигарҳо	0
0408	Тухми паранда, бепӯчок ва бе зардии тухм, тару тоза, хушкондашуда, дар буғ ё оби ҷӯш пухташуда, ба қолиб андохташуда, яхкунонидашуда ё бо дигар усул консервонидашуда, бо илова ё бе иловаи қанд ё дигар моддаҳои ширинкунанда:	15
0409 00 000 0	Асали табиӣ	20
0410 00 000 0	Маҳсулоти ғизоӣ аз чорво истеҳсолшуда, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст	15
<b>Гурӯҳи 05</b>		
Маҳсулоти истеҳсоли чорво, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст		
05	Маҳсулоти истеҳсоли чорво, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст: ғайр аз:	10
0511 10 000 0	- нутфаи букқа	8
0511 99	-- дигарҳо:	8
<b>Гурӯҳи 06</b>		
Дарахтҳои зинда ва дигар растаниҳо; бех, реша ва дигар қисмҳои ба растаниҳо монанд; гулҳои буридашуда ва растаниҳои ороишӣ		
0601	Бехҳо, бехмеваҳо, решаҳои	8

	бехмевамонанд, бехмевареша, кунда, хамчунин, шохдавонидаи дар ҳолати нашъунамо набуда, дар нашъунамо ё гулкунӣ, растанӣва решайи коснӣ, ба ғайр аз решайи мавқеи молии 1212:	
0602	Растаниҳои зиндаи дигар (хамчунин, решайи онҳо), қаламча ва кӯчат; танай занбӯруғ:	10
0603	Гулҳо ва гулғунҷаҳои буридашуда, тару тоза ва барои тартиб додани гулдастаҳо ё барои мақсадҳои ороишӣкоршоям, хушконидашуда, шустагаришуда, ҷаббидашуда ё бо дигар тарз омодашуда:	15
0604	Баргҳо, шоҳаҳо ва дигар қисми растани бе гул ва муғча, алафҳо, ушна ва гулсангҳои барои тартиб додани гулдастаҳо коршоям ё шустагаришуда, ҷаббидашуда ё бо дигар тарз омодашуда:	15
<b>Гурӯҳи 07</b>		
<b>Сабзавот ва баъзе бехмеваҳо ва муғчамеваҳои хӯрданибоб</b>		
0701 10 000 0	- тухмӣ	5
0701 90	- дигар:	15
0702 00 000 1	- аз 1-уми январ то 31-уми март	18
0702 00 000 2	- аз 1-уми апрел то 30 апрел	18
0702 00 000 3	- аз 1-уми май то 14-уми май	23
0702 00 000 4	- аз 15-уми май то 31-уми май	23
0702 00 000 5	- аз 1-уми июн то 30-юми сентябр	23
0702 00 000 6	- аз 1-уми октябр то 31-уми октябр	23
0702 00 000 7	- аз 1-уми ноябр то 20-уми декабр	18
0702 00 000 9	- аз 21-уми декабр то 31-уми декабр	18
0703 10 110 0	- - - пиёзи баҳорӣ	15
0703 10 190 0	- - - дигар	20
0703 10 900 0	- - пиёзи сабзи береша	18
0703 20 000 0	- сирпиёз	18
0703 90 000 0	- пиёзи сабзи решадор ва дигар сабзавоти пиёзбех	18
0704 10 000 0	- гулкарам ва брокколи	18
0704 20 000 0	- карами брүсселӣ	15

0704 90	- дигарҳо:	18
0705	Салат-латук ( <i>Lactuca sativa</i> ) ва коснӣ ( <i>Cichorium spp.</i> ), тару тоза ё хунуккардашуда:	15
0706	Сабзӣ, шалғам, лаблабуи ғизоӣ, риши бузак, карафси решагӣ, шалғамча ва дигар бехмеваҳои монанди хӯрданбоб, тару тоза ё хунуккардашуда:	18
0707 00	Бодиринг ва корнишон (як навъ бодиринги майда), тару тоза ё хунуккардашуда:	20
0708	Сабзавоти лӯбиёии пӯстканда ё пӯстнаканда, тару тоза ё хунуккардашуда:	18
0709	Дигар сабзавот, тару тоза ё хунуккардашуда:	15
0709 60 100	- - қаламфури ширин:	18
0710	Сабзавот (нопухта ё дар об ё буғпукташуда) яхкунонидашуда:	15
0711 20	- дарахти зайтун ё зайтун:	15
0711 40 000 0	- бодиринг ва бодиринги майда (корнишон)	18
0711 51 000 0	- - занбӯруғҳои чинси <i>Agaricus</i>	15
0711 59 000 0	- - дигарҳо	15
0711 90	- дигар сабзавот; омехтаҳои сабзавот:	20
0711 90 700 0	- - - буттаҳои кавар	15
0712	Сабзавоти хушконидашуда, яклухт, ба порчаҳо ва тилимҳо буридашуда, қимакардашуда ё дар шакли хока, вале коркарди минбаъда нашуда:	15
0712 20 000 0	- бехпӣз	18
0713	Сабзавоти лӯбиёии хушконидашуда, пӯстканда, аз пӯсти тухмаш тозакардашуда ё тозакарданашуда, кӯфташуда ё кӯфтанидашуда:	15
0713 10 900	- - дигар:	5
0714	Маниок, маранта, салеп, ноки заминӣ ё топинамбур, картошкаи ширин ё батат ва бехмеваҳо ва муғҷамеваҳои монанд бо таркиби нишоста ё инулинашон баланд, тару тоза, хунуккардашуда, яхкунонидашуда ё хушконидашуда, яклухт ё ба тилимҳо буридашуда ё дар шакли ғурӯша; мағзи нахли	15



	саго:	
<p>Гурӯҳи 08  Меваҳо ва мағзҳои хӯрданибоб;  пӯст ва пӯстлохи ситрусӣ ё харбуза</p>		
0801	Мағзи кокосӣ, бразилӣ ва кеш, тару тоза ё хушконидашуда, аз пӯчоқ тозакардашуда ё тозакарданашуда, пӯстлохдор ё бе пӯстлох:	5
0802 11	- - пӯчоқдор:	10
0802 12	- - аз пӯчоқ тозакардашуда:	10
0802 21 000 0	- - пӯчоқдор	10
0802 22 000 0	- - аз пӯчоқ тозакардашуда	10
0802 31 000 0	- - пӯчоқдор	15
0802 32 000 0	- - аз пӯчоқ тозакардашуда	15
0802 41 000 0	- - шаҳбулутӣ пӯстлохдор	15
0802 42 000 0	- - аз пӯстлох тозакардашуда	15
0802 51 000 0	- - пистаӣ пӯчоқдор	15
0802 52 000 0	- - аз пӯчоқ тозакардашуда	15
0802 61 000 0	- - чормағзи мақадамии пӯчоқдор	10
0802 62 000 0	- - аз пӯчоқ тозакардашуда	10
0802 70 000 0	- чормағзи кола (Cola spp.)	10
0802 80 000 0	- чормағзи ареки ё бетел	10
0802 90	- дигарҳо:	10
0803	Банан, ҳамчунин, плантпайн, тару тоза ё хушконидашуда:	5
0804	Хурмо, анҷир, ананас, авокадо, гуайява, манго ва мангостан ё гарсиния, тару тоза ё хушконидашуда:	5
0804 20	- анҷир:	10
0805	Меваҳои ситрусӣ, тару тоза ё хушконидашуда:	5
0805 50 100 0	- - лимӯҳо (Citrus limon, Citrus limonum)	8
0806	Анҷур, тару тоза ё хушконидашуда:	15
0807 11 000 0	- - тарбуз	15
0807 19 000 0	- - дигарҳо	15
0807 20 000 0	- папайя	10
0808	Себ, нок ва бихӣ, тару тоза:	15
0809	Зардолу, олуболу ва гелос, шафтолу (ҳамчунин, шаҳддиҳандаҳо), қаролу ва олучабандак, тару тоза:	15
0810	Дигар меваҳо, тару тоза: ғайр аз:	10
0810 10 000 0	- тути заминӣ(кулфинай)	15
0810 20	- тамашк, марминҷон, буттамеваи тут ё абрешимӣ	15

	буттамеваи логан:	
0810 30	- қоти сиёҳ, сафед ё сурх ва бектошӣ:	16
0811	Мева ва мағзҳо, дар ҳарорати гармӣ, оби чӯш ё буғ коркардшуда ё коркарднашуда, яхкунонидашуда, бо илова ё бе иловаи канд ё дигар моддаҳои ширинкунанда: ғайр аз:	15
0811 90	- дигарҳо	10
0811 90 800 0	- - - - дигарҳо	13
0812	Мева ва мағзҳо барои нигоҳдории кӯтоҳ консервонидашуда (масалан, диоксидаи сулфур, дар намақоб хобонидашуда, оби сулфит ё дар дигар маҳлули муваққатан консервакунанда), вале дар чунин ҳолат барои истифодаи бевосита дар ғизо нобоб:	10
0813	Меваҳои хушконидашуда, ба ғайр аз меваҳои мавқеъҳои молии 0801 - 0806; омехтаи чормағз ва меваҳои хушконидашудаи гурӯҳи мазкур:	10
0813 10 000 0	- зардолуқоқ	15
0813 20 000 0	- қароолуқоқ	15
0813 30 000 0	- себ	15
0813 40 100 0	- - шафтолу, ҳамчунин шаҳддиҳандаҳо	15
0813 40 300 0	- - нок	15
0813 40 950 0	- - дигарҳо	15
0814 00 000 0	Пусти меваҳои ситрусӣ ё пӯстлохи харбуза (ҳамчунин, пӯстлохи тарбуз), тару тоза, яхкунонидашуда, хушконидашуда ё барои нигоҳдории кӯтоҳ дар намақоб хобонидашуда, оби сулфит ё дар дигар маҳлули муваққатан консервакунанда, консервонидашуда	10
Гурӯҳи 09 Қаҳва, чой, мате ё чойи парагвайва хушбӯйкунандаҳо		
09	Қаҳва, чой, мате ё чойи парагвайва хушбӯйкунандаҳо	5
Гурӯҳи 10 Растаниҳои хӯшадор		
10	Растаниҳои хӯшадор:	5

	Ғайр аз:	
1006 10 210 0	---- кӯтоҳдона	5
1006 10 230 0	---- миёнадона	5
1006 10 250 0	----- бо таносуби дарозӣ ба бар бештар аз 2, вале камтар аз 3	5
1006 10 270 0	----- бо таносуби дарозӣ ба бар, баробари 3 ё бештар	5
1006 10 920 0	---- кӯтоҳдона	5
1006 10 940 0	---- миёнадона	5
1006 20 110 0	--- кӯтоҳдона	5
1006 20 130 0	--- миёнадона	5
1006 20 920 0	--- кӯтоҳдона	5
1006 20 940 0	--- миёнадона	5
1008 10 000 9	-- дигар	5
1008 29 000 0	-- дигар	5
1008 40 000 0	- росичка ( <i>Digitaria spp.</i> )	5
1008 50 000 0	- киноа ё шӯраи биринҷӣ ( <i>Chenopodium quinoa</i> )	5
1008 60 000 0	- тритикале (дурагаи чавдор ва гандум)	5
1008 90 000 0	- дигар хӯшадорон	5
Гурӯҳи 11 Маҳсулоти саноати осиебию ғалладонагӣ; ширинбия, нишоста, инулин, шираи гандумӣ		
11	Маҳсулоти саноати осиебию ғалладонагӣ; ширинбия, нишоста, инулин, шираи гандумӣ: ғайр аз:	10
1101 00	Орди гандумӣ ё гандумио чавдор:	5
1102 90	- дигар:	12
1103 11	-- аз гандум:	12
1103 19 100 0	--- аз чавдор	12
1103 19 300 0	--- аз чав	12
1104 29 110 0	----- гандум	12
1104 29 180 0	----- дигар	12
1104 29 300 0	----- муқашшаркардашуда	12
1104 29 510 0	----- гандум	12
1104 29 550 0	----- чавдор	12
1104 29 590 0	----- дигар	12
1104 29 810 0	----- гандум	12
1104 29 850 0	----- чавдор	12
1104 29 890 0	----- дигар	12
1104 30	- чанини дони ғалладонагиҳо, яклухт, пачақкардашуда, дар шакли пататароқ ё кӯфташуда:	12
1105	Орди маҳин ва дурушт, хока, поға, ғурӯшаҳо картошкагӣ:	12
1106 10 000 0	- аз сабзавоти лӯбиёгии	12

	хушкондашудаи мавқеи молии 0713	
1106 20 900 0	-- дигарҳо	12
Гурӯҳи 12		
Меваҳо ва тухмиҳои равғандор; тухмиҳои дигар, меваҳо ва ғалладона; растаниҳои доругӣ ва растаниҳо барои мақсадҳои техникаӣ; коҳ ва хӯроки чорво		
12	Меваҳо ва тухмиҳои равғандор; тухмиҳои дигар, меваҳо ва ғалладона; растаниҳои доругӣ ва растаниҳо барои мақсадҳои техникаӣ; коҳ ва хӯроки чорво	5
Гурӯҳи 13		
Шилми табиӣ тозакарданашуда; самғ, камедҳо, катрон, дигар чавҳарҳо ва афшураи растанӣ		
13	Шилми табиӣ тозакарданашуда; самғ, камедҳо, катрон, дигар чавҳарҳо ва афшураи растанӣ	5
Гурӯҳи 14		
Маводи растанигӣ барои тайёр намудани маснуоти бофташуда; дигар маҳсулоти растанигӣ, ки дар дигар ҷой номбар ва илова нашудааст		
14	Маводи растанигӣ барои тайёр намудани маснуоти бофташуда; дигар маҳсулоти растанигӣ, ки дар дигар ҷой номбар ва илова нашудааст	15
Гурӯҳи 15		
Чарбу ва равғани ҳайвонот ё растанӣ ва маҳсулоти аз онҳо маҳсулоти аз онҳо таҷзияшуда; равғани ғизоии тайёр; муми аз равғани растанӣ ё ҳайвонот гирифташуда		
1501	Чарбуи хук (аз чумла, равғани обкардашудаи хук) ва чарбуи парандаҳои хонагӣ, ба ғайр аз мавқеи 0209 ё 1503:	10
1502	Чарбуи ҳайвоноти калони шохдор, гӯсфандҳо ва бўзҳо, ба ғайр аз чарбуи мавқеи молии 1503:	10
1503 00	Равғани обкардашудаи хук- стеарин, равғани обкардашудаи хук-ойл, олеостеарин, олео-ойл ва равғани ҳайвонот, эмулгинашуда ё ноомехта ё бо тарзи дигар омодашуда:	13
1504 10 100 0	-- бо мавҷуд будани витамини А на зиёда аз 2500 МЕ/г	10
1504 10 910 0	--- аз палтус	5
1504 10 990 0	--- дигарҳо	10

1504 20	- чарбуҳо ва равғани моҳива чузъҳои онҳо, ба ғайр аз чарбу аз цигар:	10
1504 30	- чарбу ва равғани ширхӯрҳои бахрива чузъҳои онҳо:	5
1505 00	Боқимондаи чарбу ва маводи равғанӣ аз онҳо гирифташуда (аз чумла, ланолин):	5
1506 00 000 0	Чарбуи ҳайвоноти дигар, равған ва чузъҳои он, софкоринашуда ва софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвии онҳо	15
1507	Равғани соя ва чузъҳои он, софкоринашуда ва софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвии онҳо:	5
1508	Равғани чормағзи заминӣ ва чузъҳои он, софкоринашуда ва софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвии онҳо:	5
1509	Равғани чормағзи заминӣ ва чузъҳои он, софкоринашуда ва софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвӣ:	5
1510 00	Дигар намуди равғанҳо ва чузъҳои онҳо, ки танҳо аз зайтун гирифта шудааст, софкоринашуда ва софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвии онҳо, аз чумла, омехтаи ин равғанҳо ва чузъҳо бо равғанҳо ва чузъҳои мавқеи молии 1509:	10
1511	Равғани нахл (палма) ва чузъҳои он, софкоринашуда ва софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвӣ:	5
1512	Равғани офтобпараст, маъсар ё пахта ва чузъҳои он, софкоринашуда ва софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвӣ:	5
1512 11 100 0	- - - барои истифодаи техникӣ ва истехсоли, ба ғайр аз истехсоли маҳсулоти барои хӯроқӣ истифодашаванда	10
1512 11 910 1	- - - - дар аввалин бастабандиҳо аввал бо ҳаҷми ҳолиси 10 л ё камтар	5

1512 11 910 9	----- дигарҳо	5
1513	Равғани норчил (кокос), мағзи хурмо, нахл ё равғани бабассу ва чузъҳои онҳо, софкоринашуда ё софкоришуда, вале тағйири таркиби кимиёвӣ:	5
1514	Равғани маъсар (аз рапс ё колза) ё хардал ва чузъҳои он, софкоринашуда ё софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвӣ:	5
1515	Дигар чарбуҳои растанигии бухорнашаванда, равған (аз чумла, равғани жожоба) ва чузъҳои онҳо, софкоринашуда ё софкоришуда, вале бе тағйири таркиби кимиёвӣ:	5
1516	Чарбу ва равғанҳои ҳайвонот ва растанӣ, чузъҳои онҳо, пурра ё қисман коркарди кимиёвишуда (хидрогенез, перээтерифитсия, этерифитсия, элаидинизия), софкоринашуда ё софкоришуда, вале пурра коркард ё омода нашуда:	15
1517 10	- маргарин, ба ғайр аз маргарини моеъ:	15
1517 90	- дигарҳо:	20
1518 00	Чарбу ва равғанҳои ҳайвонот, растанӣ ва чузъҳои онҳо, чӯшонидашуда, оксигенишуда, обгирифташуда, сулфуршуда, боддодашуда, мураккаб намудан ба василаи дар газ ё фазои ҳолӣ гарм кардан ё аз лиҳози кимиёвӣ тағйир додан бо дигар усул, ғайр аз маҳсулоти мавқеи молии 1516; барои истифода дар ҳӯрок номувофиқи омехта ё маҳсулоти тайёр аз чарбу ва равғанҳои ҳайвонот ё растанӣ ё чузъҳои гуногуни чарбу ва равғанҳои гурӯҳи мазкур, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст:	15
1520 00 000 0	Глитсерини хом; моеи глитсерин ва ишқори Глитсерин	15

1521	Муми растаниҳо (ғайр аз триглетсеридҳо), муми занбӯри асал ё муми дигар ҳашарот ва муми сафед (сперматсет), рангдодашуда ё рангдоданашуда, софкоришуда ё софкоришуда:	15
1522 00	Дегра; пасмонда баъди коркарди маводи чарбугин ё муми аз растаниҳо ва ҳайвонот бавучудомада:	15
Гурӯҳи 16 Маҳсулоти тайёр аз гӯшт, моҳӣ ё буғумпойҳо, моллюскҳо ё дигар бемуҳраҳои обӣ		
1601 00	ҳасибҳо ва маҳсулоти монанди онҳо аз гӯшт, каллапоча ё хун; маҳсулоти ғизоии аз онҳо тайёркардашуда:	15
1602 10 001 0	- - барои ғизои кӯдакон	10
1602 10 009 0	- - дигарҳо	12
1602 20	- аз чигари ҳама гуна ҳайвонот:	12
1602 31	- - аз мурғи марҷон:	12
1602 32	- - аз хурӯсҳои хонагӣ ( <i>Gallus domesticus</i> ):	10
1602 39	- - дигарҳо:	10
1602 41	- - рон ва қисмҳои буридашудаи онҳо:	12
1602 42	- - қисми шона ва қисмҳои буридашудаи он:	12
1602 49	- - дигарҳо, аз чумла, омехтаи:	12
1602 50	- аз гӯшти ҳайвони калони шохдор:	12
1602 90	- дигарҳо, аз чумла, маҳсулоти тайёр аз ҳама намуди хуни ҳайвонот:	12
1603 00	Шира ва шарбати гӯшт, моҳӣ ё буғумпойҳо, моллюскҳо ё дигар намуди бебуғумҳои баҳрӣ:	5
1604	Моҳиҳои тайёр ё консервашуда; тухми тосмоҳӣ ва ивазқунандаҳои он, ки аз тухми моҳӣ тайёр карда шудаанд: ғайр аз:	10
1604 11 000 0	- - озодмоҳӣ	13
1604 12	- - шӯрмоҳӣ:	13
1604 14	- - самак, скипчек ё самаки рахдор ва пеламида ( <i>Sarda spp.</i> ):	13

1604 15	-- зағутамоҳӣ(скумбрия):	13
1604 16 000 0	-- анчоусҳо	13
1605	Буғумпойҳои тайёр ё консерв кардашуда, моллюскҳо ва дигар бемуҳраҳои обӣ:	5
1605 40 000 0	- дигар буғумпойҳо	12
1605 51 000 0	-- садафакҳо	12
1605 52 000 0	- - газҳо, аз чумла, газҳои шохӣ	12
1605 53	-- мидияҳо:	12
1605 54 000 0	- - рӯдапойҳо ва каракатитсаҳо ва калмарҳо	12
1605 55 000 0	-- ҳаштпоҳо	12
1605 56 000 0	- - клемҳо, дилшаклҳо ва равокҳо	12
1605 57 000 0	-- гӯшмоҳӣ	12
1605 58 000 0	- - холазунҳо, ғайр аз липарис	12
1605 59 000 0	-- дигарҳо	12
1605 61 000 0	-- голотурияҳо	12
1605 62 000 0	-- хорпуштҳои баҳрӣ	12
1605 63 000 0	-- медузаҳо	12
1605 69 000 0	-- дигарҳо	12
Гурӯҳи 17		
Қанду шакар ва маҳсулоти қаннодӣ аз қанду шакар		
1701	Найшакар ё лаблабу ва шаҳднокии кимиёвӣ тоза, дар ҳолати саҳт:	5
1702	Дигар намуди шакарҳо, аз чумла, лактозҳо, малтозҳо, глюкозҳо ва фруктозҳои кимиёвӣ тоза, дар шакли саҳт; шарбати шакар бе иловаи хуштаъмҳо-хушбӯиҳо ё маводи рангкунанда, асали сунӣ, бо асали тоза иловакардашуда ё иловакарданашуда; кулери карамелӣ:	5
1702 11 000 0	- - дорои 99% вазн ё зиёда лактозаҳои чун лактозаҳои беоб зохиршуда, бо ҳисоббаробаркунӣ ба маводи хушк	5
1702 19 000 0	- - дигарҳо	5
1703 10 000 0	- мелассаи найшакар	5
1703 90 000 0	- дигарҳо	5
1704	Қаннодӣ аз шакар (ҳамчунин, шоколади сафед), бекакао:	15
Гурӯҳи 18 Какао ва маҳсулот аз он		
18	Какао ва маҳсулот аз он	5
Гурӯҳи 19		
Маҳсулоти тайёр аз растаниҳои ғалладонагӣ, орд, нишоста		



ё шир, маҳсулоти қаннодии нонӣ		
1901	Шираи суманакорд (солод), маҳсулоти хӯроки тайёр аз орди маҳин ва дурушт, ярма, нишоста ё шираи суманакорд, какаонадошта ё камтар аз 40 фоизи вазни какаодошта, бо ҳисоби пурра беравған кардашуда, дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст; маҳсулоти хӯрокии тайёр аз ашёи хоми мавқеи молии 0401-0404, камтар аз 5 фоизи вазни какаодошта ё надошта, бо ҳисоби пурра беравған кардашуда, дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст: ғайр аз:	8
1901 10 000 0	- ғизои кӯдакон барои савдои чакана баркашида ва бастабандишуда	5
1902	Маҳсулоти макаронӣ, пухташуда ё пухтанашуда, пуркардашуда (бо ғӯшт ё дигар маҳсулот) ё пуркарданашуда ё бо дигар тарз тайёр кардашуда, ба монанди спагетти, макарон, угро, рожки туппа, равиоли, каннеллони; кискис барои истифода дар хӯрок таҳияшуда ё таҳиянашуда: ғайр аз:	10
1902 40	- кускус:	5
1903 00 000 0	Тапиока ё ивазқунандаи он, аз нишоста омодашуда, ба шакли поғаҳо, ғурӯшаҳо, доначаҳо, зарраҳо ё дигар шаклҳои монанд	5
1904	Маҳсулоти хӯрокии тайёр, аз пухтан ва бирён кардани ғалладонаҳо ё маҳсулоти ғалладонагӣ ҳосилшуда, (ба монанди патароқи чуворимакка); ғалладонаҳо (ғайр аз дони чуворимакка) дар шакли дон ё патароқ ва дон, бо дигар усул коркардшуда (ба истиснои орди маҳин ва дурушт, ярма), пешакӣ ҷӯшонида шудааст ё бо дигар тарз тайёр карда	15

	шудааст, дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст:	
1905	Нон, маҳсулоти қаннодии нонӣ, пирожнӣ, кулчақанд ва дигар намуди анвои нону бӯлка ва маҳсулоти қаннодии нонӣ, доро ва ё нодорои какао: вафлиҳои варақӣ, ғилофак капсулаҳои холӣ, барои истифодабарӣ бо мақсадҳои дорутайёркунӣ дар тиб, курсҳои вафлӣ барои бастабандӣ, қоғази биринҷӣ ва маҳсулоти монанд:	15
Гурӯҳи 20 Маҳсулоти коркардшудаи сабзавоту мева, мағзи мевагиҳо ё дигар қисмҳои растанӣҳо		
20	Маҳсулоти коркардшудаи сабзавоту мева, мағзи мевагиҳо ё дигар қисмҳои растанӣҳо: Ғайр аз:	15
2001 10 000 0	- бодиринг ё корнишонҳо	20
2002	Қиёми помидор, тайёршуда ё консервшуда бе иловаи сирко ё кислотаи сирко:	20
2005 10 00	- сабзавоти ҳамчинс (гомогенишуда):	20
2008 99 430 0	- - - - - ангур	20
2008 99 450 0	- - - - - намудҳои олуи оилаи Prunus	20
Гурӯҳи 21 Маҳсулоти ғизоии гуногун		
21	Маҳсулоти ғизоии гуногун	15
Гурӯҳи 22 Нӯшокиҳои спиртӣ, ғайриспиртӣ ва сирко		
2201 10 110 0	- - - бегаз	15, вале на камтар аз 0,12 евро барои 1 литр
2201 10 190 0	- - - дигарҳо	20, вале на камтар аз 0,12 евро барои 1 литр
2201 10 900 0	- - дигарҳо	15
2201 90 000 0	- дигарҳо	10, вале

		на камтар аз 0,12 евро барои 1 литр
2202 10 000 0	- обҳо, аз чумла, маъданӣ ва газноккардашуда, дорои иловагиҳои шакар ё дигар маводи ширинкунанда ё хуштаъм –хушбӯйкунанда	20, вале на камтар аз 0,12 евро барои 1 литр
2202 90	- дигарҳо:	10, вале на камтар аз 0,1 евро барои 1 литр
2203 00	Оби чави суманакорд:	0,45 евро барои 1 литр
2204	Майҳои табиӣ аз ангур, аз он чумла, баланднокиҳояш; шираи ангур, ғайр аз дар мавқеи молии 2009 қайд кардашуда:	0,5 евро барои 1 литр
2205	Вермутҳо ва дигар майҳои ангурии табиӣ бо иловагиҳои маводи растанӣ ё хушбӯй:	18
2206 00	Дигар нӯшокиҳои туршкардашуда (масалан, шароби себ, перри ё шароби нок, нӯшокии асалӣ); омехтаҳо аз нӯшокиҳои туршкардашуда ва омехтаҳои туршкардашуда ва нӯшокиҳои беалкогол, дар дигар ҷойҳо номбарнашуда ё дохилнашуда:	18
2207	Сирти этилии денатуратсия карданашуда бо концентратсияи спирт 80 % ҳаҷм ё зиёд; сирти этилӣ ва дигар шаробҳои сиртӣ, денатуратсия кардашуда, ҳама гуна концентратсияҳо:	80, вале на камтар аз 2 евро барои 1 литр
2208	Сирти этилии денатуратсия карданашуда бо концентратсияи спирт камтар аз 80 % ҳаҷм; шаробҳои сиртӣ, ликёрҳо ва дигар	2 евро барои 1 литр

	нӯшокиҳои спиртӣ:	
2209 00	Сирко ва ивазкунандаҳои он, ки аз чавҳари сирко гирифта шудаанд:	15
Гурӯҳи 23 Пасмондаю партовҳои саноати хӯрокворӣ; хӯроки тайёр барои ҳайвонот		
23	Пасмондаю партовҳои саноати хӯрокворӣ; хӯроки тайёр барои ҳайвонот: ғайр аз:	5
2305 00 000 0	Кунҷора ва дигар боқимондаҳои саҳте, ки дар натиҷаи коркарди рағғани чормағзи заминӣ дастрас шудаанд, кӯфтанашуда ё кӯфташуда, ғурӯша карданашуда ё ғурӯша кардашуда	8
2306 90 190 0	----- дорои зиёда аз 3 %-и вазн рағғани зайтун	4
Гурӯҳи 24 Тамоку ва маҳсулоти ивазкунандаҳои саноатии он		
2401	Тамокуи хом; боқимондаҳои тамоку:	5
2402	Сигорҳо, сигорҳо бо қисми охирашон буридашуда, сигориллҳо ва сигорҳо аз тамоку ё ивазкунандаҳои он:	23, вале на камтар аз 2,5 евро барои 1000 дона
2403	Дигар истеҳсолоти саноатии тамоку ва ивазкунандаҳои саноатии тамоку; тамокуи «гомогенишуда» ё «барқароршуда»; шира ва чавҳари тамоку:	18
Гурӯҳи 25 Намак; сулфур; хок ва санг; маводи андовакунӣ, оҳак ва семент		
25	Намак; сулфур; хок ва санг; маводи андовакунӣ, оҳак ва семент	5
2501 00	Намак (ҳамчунин, намаки таом ва денатуратсия кардашуда) ва хлорид натрийи тоза, маҳлулшуда ё маҳлулнашуда дар об, доро ё бе дороии иловагиҳои омилҳо, муқовиматкунандаи часпиш ё таъминкунандаи пошхӯрандагӣ; оби баҳр:	15

2529	Шпати даштӣ; лейсит; нефелин ва сиенити нефелинӣ; шпати плавик:	8
Гурӯҳи 26 Филизмаъданҳо, дажғол ва хокистар		
26	Филизмаъданҳо, дажғол ва хокистар	8
2606 00 000 0	Маъданҳо ва концентратҳои аллюминӣ	4
2620 60 000 0	- дорои маргимуш, таллий, симоб ё омехтаҳои онҳо, ки барои баровардани маргимуш ё ин филизот истифода мешаванд ё барои истеҳсоли пайвастагии кимиёвии онҳо	6,5
Гурӯҳи 27 Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, чинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ		
27	Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, чинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ	5
2709 00 100	- конденсати табиӣ газгун:	9
2709 00 900	- дигарҳо:	10
2710	Нафт ва маҳсулоти нафтии аз навъҳои битумӣгирифташуда, ғайр аз хомҳо; маҳсулоти дар дигар ҷойҳо номбарнашуда ё дохилнашуда, дорои вазни 70 % ё зиёд нафт ё маҳсулоти нафти аз навъҳои битумӣгирифташуда, заминаи ин маҳсулоти нафтӣқисми таркибии асосии маҳсулот маҳсуб меёбанд; маҳсулоти нафтии коркардшуда:	3
Гурӯҳи 28 Маҳсулоти кимиёвии ғайриорганикӣ; пайвастагиҳои ғайриорганикӣ ё органикии филизоти қимат, филизоти камчин, унсурҳои радиоактивӣ ё изотопҳо		
28	Маҳсулоти кимиёвии ғайриорганикӣ; пайвастагиҳои ғайриорганикӣ ё органикии филизоти қимат, филизоти камчин, унсурҳои радиоактивӣ ё изотопҳо: ғайр аз:	5,5
2814	Аммиак, беоб ё дар маҳлули обӣ:	20
2815	ҳидроксиди натрий (содаи каустикӣ); ҳидроксиди калий (калии тез); пероксидҳои	20

	натрий ё калий:	
2818 30 000 0	- гидроксиди алюминий	0
2833 22 000 0	- - алюминий	0
2842	Намакҳои кислотаҳо ё пероксикислотаҳои ғайриорганикӣ (ҳамчунин, алюмосиликатҳо бо таркиби кимиёвии муайян ё номуайян), ғайр аз азидҳо, дигарҳо:	0
2843 30 000 0	- пайвастагиҳои тилло	0
2843 90	- пайвастагиҳои дигар; малғамаҳо:	0
2844 40	- унсурҳои радиоактив, изотопҳо ва пайвастагиҳо, ғайр аз дар зермавқеҳои 2844 10, 2844 20 ё 2844 30 номбаршудаҳо; хӯлаҳо, дисперсияҳо (ҳамчунин, металлокирамика (филизу сафол), маҳсулот ва омехтаҳои сафолӣ, дорои ин унсурҳо, изотопҳо ё пайвастагиҳо; боқимондаҳои радиоактив:	0
2845 90	- дигарҳо:	0
2846 90 000 0	- дигарҳо	0
2852	Пайвастагиҳои симоб, ғайриорганикӣ органикӣ, бо таркиби кимиёвии муайян ё номуайян, ғайр аз амалгамҳо:	5
<b>Гурӯҳи 29</b> <b>Пайвастагиҳои органикии кимиёвӣ</b>		
2901 10 000	- пурушудаҳо:	3
2901 21 000 0	- - этилен	3
2901 22 000 0	- - пропен (пропилен)	3
2901 23 000 0	- - бутен (бутилен) ва изомерҳои он	0
2901 24 000 1	- - - бута-1,3-диен	0
2901 24 000 2	- - - изопрен	3
2901 29 000 0	- - дигарҳо	3
2902 11 000 0	- - сиклогексан	3
2902 19 000 0	- - дигарҳо	0
2902 20 000 0	- бензол	0
2902 30 000 0	- толуол	3
2902 41 000 0	- - о-ксилол	3
2902 42 000 0	- - м-ксилол	3
2902 43 000 0	- - п-ксилол	3
2902 44 000 0	- - омехтаҳои изомерҳо ва ксилолҳо	3
2902 50 000 0	- стирол	0
2902 60 000 0	- этилбензол	3
2902 70 000 0	- кумол	3

2902 90 000 0	- дигархо	0
2903 11 000 0	- - хлорметан (метилхлорид) ва хлорэтан (этилхлорид)	5
2903 12 000 0	- - дихлорметан (метиленхлорид)	5
2903 13 000 0	- - хлороформ (сехлорметан)	5
2903 14 000 0	- - карбони чорхлор	5
2903 15 000 0	- - этилендихлорид (ISO) (1,2- дихлорэтан)	5,5
2903 19	- - дигархо:	5,5
2903 21 000 0	- - винилхлорид (хлорэтилен)	5,5
2903 22 000 0	- - сехлорэтилен	5,5
2903 23 000 0	- - тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	5,5
2903 29 000 0	- - дигархо	5,5
2903 31 000 0	- - этилендибромид (ISO) (1,2- дибромэтан)	5,5
2903 39	- - дигархо:	5,5
2903 71 000 0	- - хлордифторметанхо	0
2903 72 000 0	- - дихлортрифторэтанхо	0
2903 73 000 0	- - дихлорфторэтанхо	0
2903 74 000 0	- - хлордифторэтанхо	0
2903 75 000 0	- - дихлорпентафторпропанхо	0
2903 76	- - бромхлордифторметан, бромтрифторметан ва дибромтетрафторэтанхо:	5,5
2903 77 100 0	- - - сехлорфторметан	5,5
2903 77 200 0	- - - дихлордифторметан	5,5
2903 77 300 0	- - - сехлортрифторэтанхо	5,5
2903 77 400 0	- - - дихлортетрафторэтанхо	0
2903 77 500 0	- - - хлорпентафторэтан	0
2903 77 900 0	- - - дигархо	5,5
2903 78 000 0	- - дигар пергалогенишудахои истехсолий	0
2903 79	- - дигархо:	0
2903 81 000 0	- - 1,2,3,4,5,6- гексахлорсиклогексан (ГХГ (ISO)), аз чумла, линдан (ISO, INN)	5,5
2903 82 000 0	- - алдрин (ISO), хлордан (ISO) ва гептахлор (ISO)	0
2903 89	- - дигархо:	0
2903 91 000 0	- - хлорбензол, о- дихлорбензол ва пдихлорбензол	5,5
2903 92 000 0	- - гексахлорбензол (ISO) ва ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-сехлор-2,2-бис (пхлорфенил) этан)	0
2903 99	- - дигархо:	0
2904 10 000 0	- хосилшудахои дорой танхо сулфогурӯххо, намакхо ва	0

	эфирҳои мураккаби этилии онҳо	
2904 20 000 0	- маҳсулоти дорои танҳо нитро- ё танҳо нитрозогурӯҳо	5,5
2904 90	- дигарҳо:	0
2905 11 000 0	- - метанол (спирти метилӣ)	5,5
2905 12 000 0	- - пропан-1-ол (спирти пропилӣ) ва пропан-2-ол (спирти изопротилӣ)	5,5
2905 13 000 0	- - бутан-1-ол (спирти н-бутилӣ)	5,5
2905 14	- - дигар бутанолҳо:	5,5
2905 16 200 0	- - - октан-2-ол	5
2905 16 850 0	- - - дигарҳо	5
2905 17 000 0	- - додекан-1-ол (спирти лаурилӣ), гексадекан-1-ол (спирти сетилӣ) ва октадекан-1-ол (спирти стеарилӣ)	5
2905 19 000 0	- - дигарҳо	5
2905 22 000 0	- - спиртҳои ғайридавраии қатронҳо	0
2905 29	- - дигарҳо	0
2905 31 000 0	- - этиленгликол (этандиол)	5,5
2905 32 000 0	- - пропиленгликол (пропан-1,2-диол)	5,5
2905 39	- - дигарҳо	0
2905 41 000 0	- - 2-этил-2- (гидроксиметил) пропан-1,3-диол (саметиллолпропан)	5,5
2905 42 000 0	- - пентаэритрит	5,5
2905 43 000 0	- - манит	5
2905 44	- - D-глюсит (сорбит):	5
2905 45 000	- - глицерин:	5
2905 49 000 0	- - дигарҳо	0
2905 51 000 0	- - этхлорвинол (INN)	0
2905 59	- - дигарҳо:	0
2906 11 000 0	- - ментол	0
2906 12 000 0	- - циклогексанол, метилциклогексанолҳо ва диметилциклогексанолҳо	5,5
2906 13	- - стеринҳо ва инозитҳо:	5,5
2906 19 000 0	- - дигарҳо	0
2906 21 000 0	- - спирти бензилӣ	5,5
2906 29 000 0	- - дигарҳо	0
2907 11 000 0	- - фенол (ҳидроксибензол) ва намакҳои он	5,5
2907 12 000 0	- - крезолҳо ва намакҳои онҳо	5,5
2907 13 000 0	- - октилфенол, нонилфенол ва изомерҳои онҳо; намакҳои ин пайвастагиҳо	5,5
2907 15	- - нафтолҳо ва намакҳои	5,5



	онҳо:	
2907 19	- - дигарҳо:	0
2907 21 000 0	- - резорсин ва намакҳои он	5,5
2907 22 000 0	- - гидрохинон (хинол) ва намакҳои он	5,5
2907 23 000 0	- - 4,4-изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилол пропан) ва намакҳои он	5,5
2907 29 000 0	- - дигарҳо	0
2908	Галогенишудаҳо, сулфиришудаҳо, нитритишудаҳо ӯ нитриткунонидаҳои маҳсули фенолҳо ӯ феноло-спиртҳо:	0
2909 11 000 0	- - эфири содаи диэтилий	5,5
2909 19	- - дигарҳо:	0
2909 20 000 0	- эфирҳои содаи икклоалканӣ, циклоалкенӣ ӯ циклокатронӣ ва истехсолҳо галогенишуда, сулфиришуда, нитратишуда ӯ нитриткунонидаи онҳо	0
2909 30	- эфирҳои содаи хушбӯйкунанда ва истехсолҳо галогенишуда, сулфиришуда, нитратишуда ӯ нитриткунонидаи онҳо:	0
2909 41 000 0	- - 2,2-оксидиэтанол (диэтиленгликол, дигликол)	5,5
2909 43 000 0	- - эфирҳои этиленгликол ӯ диэтиленгликолҳои содаи монобутилий	5,5
2909 44 000 0	- - дигар эфирҳои этиленгликол ӯ диэтиленгликолҳои содаи моноалкилий	5,5
2909 49	- - дигарҳо:	0
2909 50 000 0	- эфирфенолҳо, эфирспиртофенолҳо ва истехсоли намакҳо галогенишуда, сулфиришуда, нитратишуда ӯ нитриткунонидаи онҳо	0
2909 60 000 0	- пероксидҳои спирт, эфирҳои сода ва кетонҳо ва истехсолҳо галогенишуда, сулфиришуда, нитратишуда ӯ нитриткунонидаҳои онҳо	5,5
2910 10 000 0	- оксиран (этиленоксид)	5,5
2910 20 000 0	- метилоксиран (пропиленоксид)	5,5
2910 30 000 0	- 1-хлор-2,3-эпоксипропан (эпихлоргидрин)	5,5
2910 40 000 0	- диэдрин (ISO, INN)	0

2910 90 000 0	- дигарҳо	0
2911 00 000 0	Атсеталҳо ва ниматсеталҳо, доро ё бе дороии дигар гурӯҳи корбарандаи оксигендор ва истехсоли галогенишуда, сулфиришуда, нитритишуда ё нитриткунонидаи онҳо	0
2912 11 000 0	- - метанал (формалдегид)	5,5
2912 12 000 0	- - этанал (атсеталдегид)	5,5
2912 19	- - дигарҳо:	0
2912 21 000 0	- - бензалдегид	5,5
2912 29 000 0	- - дигарҳо	0
2912 41 000 0	- - ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензалдегид)	5,5
2912 42 000 0	- - этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензалдегид)	5,5
2912 49 000 0	- - дигарҳо	0
2912 50 000 0	- полимерҳои алдегидҳои даврай	5,5
2912 60 000 0	- параформалдегид	5,5
2913 00 000 0	Пайвастаҳои истехсолии мавқеи молии 2912, галогенишуда, сулфиришуда, нитритишуда ё нитриткунонида	5,5
2914 11 000 0	- - атсетон	5,5
2914 12 000 0	- - бутанон (метилэтилкетон)	5,5
2914 13 000 0	- - 4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	5,5
2914 19	- - дигарҳо:	0
2914 22 000 0	- - циклогексанон ва метилциклогексанонҳо	5,5
2914 23 000 0	- - иононҳо ва метилиононҳо	5,5
2914 29 000 0	- - дигарҳо	0
2914 31 000 0	- - фенилатсетон (фенилпропан-2-он)	5,5
2914 39 000 0	- - дигарҳо	0
2914 40	- кетонспиртҳо ва кетоналдегидҳо:	0
2914 50 000 0	- кетонфенолҳо ва кетонҳо, дорои дигар гурӯҳи корбарандаи оксигендор	0
2914 61 000 0	- - антрахинон	5,5
2914 69	- - дигарҳо:	0
2914 70 000 0	- истехсоли галогенишуда, сулфиришуда, нитритишуда ё нитриткунонида	0
2915 11 000 0	- - кислотаи формиат	5,5
2915 12 000 0	- - намакҳои кислотаи формиат	5,5
2915 13 000 0	- - эфирҳои кислотаи формиатҳои мураккаб - - чавҳари сирко ва намакҳои	5,5

	он; сиркои ангидрид:	
2915 21 000 0	- - кислотаи сирко	5,5
2915 24 000 0	- - сиркои ангидрид	5,5
2915 29 000 0	- - дигарҳо	5,5
2915 31 000 0	- - этилатсетат	5,5
2915 32 000 0	- - винилатсетат	5,5
2915 33 000 0	- - н-бутилатсетат	5,5
2915 36 000 0	- - диносеба (ISO) атсетат	0
2915 39 000 0	- - дигарҳо	0
2915 40 000 0	- кислотаҳои моно-, ди- ё сехлорсиркой, намакҳои онҳо ва эфирҳои мураккаб	5,5
2915 50 000 0	- кислотаи пропионӣ, намакҳои он ва эфирҳои мураккаб	0
2915 60	- кислотаҳои равғани, кислотаҳои валериани, намакҳои онҳо ва эфирҳои мураккаб:	5,5
2915 70 000 0	- кислотаи палмитинӣ, кислотаи стеаринӣ, намакҳои онҳо ва эфирҳои мураккаб	0
2915 90 000 0	- дигарҳо	0
2916 11 000 0	- - кислотаи акрилӣ ва намакҳои он	6,5
2916 12 000 0	- - эфирҳои кислотаҳои акрили мураккаб	6,5
2916 13 000 0	- - меткислотаи акрилӣ ва намакҳои он	6,5
2916 14 000 0	- - эфирҳои кислотаҳои метакрили мураккаб	6,5
2916 15 000 0	- - кислотаҳои олеинат, линолӣ линоленӣ, намакҳои онҳо ва эфирҳои мураккаб	0
2916 16 000 0	- - бинапакрил (ISO)	0
2916 19	- - дигарҳо:	0
2916 20 000 0	- кислотаҳои циклоалканӣ, циклоалкенӣ ё циклотер-пении монокарбонӣ, ангидридҳо, галогенан-гидридҳо, пероксидҳо, пероксикислотаҳои истеҳсоли ва истеҳсоли онҳо	0
2916 31 000 0	- - кислотаи бензой, намакҳои он ва эфирҳои мураккаб	6,5
2916 32 000	- - пероксиди бензоил ва бензоилхлорид:	6,5
2916 34 000 0	- - кислотаи фенилсиркой ва намакҳои он	6,5
2916 39	- - дигарҳо:	0
2917 11 000 0	- - кислотаи оксалат, намакҳои он ва эфирҳои	6,5

	мураккаб	
2917 12 000 0	- - кислотаи адипинӣ, намакҳои он ва эфирҳои мураккаб	6,5
2917 13	- - кислотаи азелаинӣ ва кислотаи себатсинӣ, намакҳои онҳо ва эфирҳои мураккаб:	0
2917 14 000 0	- - ангидрид малеинӣ	6,5
2917 19	- - дигарҳо:	0
2917 20 000 0	- кислотаҳои циклоалканӣ, циклоалкеновҳое ё циклокатронҳои поликарбонӣ, ангидридҳо, галогенангидридҳо, пероксидҳо, пероксикислотаҳои онҳо ва истехсоли онҳо	0
2917 32 000 0	- - диоктилортофталатҳо	6,5
2917 33 000 0	- - динил-дидетсилортофталатҳо	6,5
2917 34	- - эфирҳои дигар кислотаҳои ортофталити мураккаб:	0
2917 35 000 0	- - ангидриди фталӣ	6,5
2917 36 000 0	- - кислотаи терефталӣ ва намакҳои он	6,5
2917 37 000 0	- - диметилтерефталат	6,5
2917 39	- - дигарҳо:	0
2918 11 000 0	- - кислотаи оксипропионат, намакҳои он ва эфирҳои мураккаб	0
2918 12 000 0	- - кислотаи шароб	6,5
2918 13 000 0	- - намакҳо ва эфирҳои мураккаби кислотаҳои шароб	0
2918 14 000 0	- - чавҳари лиму	6,5
2918 15 000 0	- - намакҳо ва эфирҳои мураккаби чавҳарҳои лиму	6,5
2918 16 000 0	- - кислотаи глюконӣ, намакҳои он ва эфирҳои мураккаб	0
2918 18 000 0	- - хлорбензилат (ISO)	0
2918 19	- - дигарҳо:	0
2918 21 000 0	- - кислотаи салитсилӣ ва намакҳои он	6,5
2918 22 000 0	- - кислотаи о-атсетилсалитсилӣ, намакҳои он ва эфирҳои мураккаб	0
2918 23 000 0	- - эфирҳои дигар кислотаҳои салитсилити мураккаб ва намакҳои онҳо	0
2918 29 000 0	- - дигарҳо	0
2918 30 000 0	- кислотаҳои карбонӣ, дорои гурӯҳҳои алдегидӣ ё кетонӣ,	0

	вале бе дороии дигар гурӯҳи корбарандаи оксигендор, ангидридҳо, галогенангидридҳо, пероксидҳо, пероксикислотаҳои онҳо ва истехсоли онҳо	
2918 91 000 0	- - 2,4,5-Т (ISO) (кислотаи 2,4,5-сехлорфеноксисиркой), намакҳои он ва эфирҳои мураккаб	0
2918 99	- - дигарҳо:	0
2919	Эфирҳои фосфорӣ кислотаҳои мураккаб ва намакҳои онҳо, аз ҷумла, лактофосфатҳо; галогенишудаҳо, сулфиришудаҳо, нитритишудаҳо ӯ нитриткунонидаҳои онҳо ва истехсоли онҳо:	0
2920	Эфирҳои мураккаби дигар кислотаҳои ғайриорганикии ғайрифилизотӣ (ғайр аз эфирҳои мураккаби галогенводородҳо) ва намакҳои онҳо; истехсоли галогенишудаҳо, сулфиришудаҳо, нитритишудаҳо ӯ нитриткунонидаҳои онҳо:	0
2921 11 000 0	- - метиламин, ди- ӯ семетиламин ва намакҳои онҳо	6,5
2921 19	- - дигарҳо:	0
2921 21 000 0	- - этилендиамин ва намакҳои он	6,5
2921 22 000 0	- - гексаметилендиамин ва намакҳои он	6,5
2921 29 000 0	- - дигарҳо	0
2921 30	- моно- ӯ полиаминҳои циклоалканӣ, циклоалкенӣ ӯ циклокатронӣ ва истехсоли онҳо; намакҳои ин пайвастагиҳо:	0
2921 41 000 0	- - анилин ва намакҳои он	6,5
2921 42 000 0	- - истехсоли анилин ва намакҳои онҳо	0
2921 43 000 0	- - толуидинҳо ва истехсоли онҳо; намакҳои ин пайвастагиҳо	6,5
2921 44 000 0	- - дифениламин ва истехсоли он; намакҳои ин пайвастагиҳо	6,5
2921 45 000 0	- - 1-нафтиламин (α-	0

	нафтиламин), 2- нафтиламин (β-нафтиламин) ва истехсоли онҳо; намакҳои ин пайвастигиҳо	
2921 46 000 0	- - амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), этиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) ва фентермин (INN); намакҳои ин пайвастигиҳо	0
2921 49 000 0	- - дигарҳо	0
2921 51	- - о-, м-, п-фенилендиамин, диаминотолуолҳо ва истехсоли онҳо; намакҳои ин пайвастигиҳо:	6,5
2921 59	- - дигарҳо:	0
2922 11 000 0	- - моноэтаноламин ва намакҳои он	0
2922 12 000 0	- - диэтаноламин ва намакҳои он	6,5
2922 13	- - триэтаноламин ва намакҳои он:	6,5
2922 14 000 0	- - декстропропосифен (INN) ва намакҳои он	0
2922 19	- - дигарҳо:	0
2922 21 000 0	- - аминогидрокси нафталин-сулфо кислотаҳо ва намакҳои онҳо	6,5
2922 29 000 0	- - дигарҳо	0
2922 31 000 0	- - амфепрамон (INN), метадон (INN) ва норметадон (INN); намакҳои ин пайвастигиҳо	0
2922 39 000 0	- - дигарҳо	0
2922 41 000 0	- - лизин ва эфирҳои мураккаби он; намакҳои ин пайвастигиҳо	0
2922 42 000 0	- - кислотаи глутамини ва намакҳои он	0
2922 43 000 0	- - антранилӣ кислотаи ва намакҳои он	6,5
2922 44 000 0	- - тилидин (INN) ва намакҳои он	0
2922 49	- - дигарҳо:	0
2922 50 000 0	- аминоспиритофенолҳо, аминокислотафенолҳо ва дигар пайвастигиҳои амин бо гурӯҳи корбарандаи оксигендор	0

2923	Намакҳо ва хидроксидҳои аммоний чорасоса; етситинҳо ва фосфоаминолипидҳо дигарҳо, таркиби кимиёвии маълум ва номаълум:	0
2924	Пайвастагиҳо, дорои гурӯҳи корбарандаи карбоксамид; пайвастагиҳои кислотаҳои ангишт, дорои гурӯҳи корбарандаи амидӣ:	0
2925 11 000 0	- - сахарин ва намакҳои он	6,5
2925 12 000 0	- - глутетимид (INN)	0
2925 19	- - дигарҳо:	0
2925 21 000 0	- - хлордимеформ (ISO)	0
2925 29 000 0	- - дигарҳо	0
2926 10 000 0	- акрилонитрил	6,5
2926 20 000 0	- 1-сианогуанидин (дитсиандиамид)	6,5
2926 30 000 0	- фенпропорекс (INN) ва намакҳои он; метадон (INN) - маҳсулоти мобайнӣ(4-сиано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)	0
2926 90	- дигарҳо:	0
2927 00 000 0	Диазо-, азо- ё пайвастагиҳои азокс	0
2928 00	Истеҳсоли гидразин ё гидроксиламин органикӣ:	0
2929 10 000	- изотсианатҳо:	6,5
2929 90 000 0	- изотсианатҳо:	0
2930	Пайвастагиҳои сулфурорганикӣ:	0
2931	Дигар пайвастагиҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ:	0
2932 11 000 0	- - тетрагидрофуран	6,5
2932 12 000 0	- - 2-фуралдегид (фурфурол)	6,5
2932 13 000 0	- - спиртҳои фурфурилӣ ва тетрагидрофурфурилӣ	6,5
2932 19 000 0	- - дигарҳо	0
2932 20	- лактонҳо:	0
2932 91 000 0	- - изосафрол	6,5
2932 92 000 0	- - 1- (1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он	6,5
2932 93 000 0	- - пиперонал	6,5
2932 94 000 0	- - сафрол	6,5
2932 95 000 0	- - тетрагидроканнабинолҳо (ҳамаи изомерҳо)	0
2932 99 000 0	- - дигарҳо	0
2933 11	- - феназон (антипирин) ва истеҳсоли он:	0
2933 19	- - дигарҳо:	0
2933 21 000 0	- - гидантоин ва истеҳсоли он	0

2933 29	-- дигарҳо:	0
2933 31 000 0	-- пиридин ва намакҳои он	6,5
2933 32 000 0	-- пиперидин ва намакҳои он	6,5
2933 33 000 0	- - алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазотсин (INN), петидин (INN), петидин (INN) - маҳсулоти мобайнӣА, фенциклидин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пипрадрол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) ва тримеперидин (INN); намакҳои ин пайвастагиҳо	0
2933 39	-- дигарҳо:	0
2933 41 000 0	- - леворфанол (INN) ва намакҳои он	0
2933 49	-- дигарҳо:	0
2933 52 000 0	- - малонилмочевина (кислотаи барбитурӣ) ва намакҳои он	0
2933 53	- - аллобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN) ва винилбитал (INN); намакҳои ин пайвастагиҳо:	0
2933 54 000 0	- - дигар истеҳсоли малонилмочевинҳо (кислотаҳои барбитурӣ); намакҳои ин пайвастагиҳо	0
2933 55 000 0	- - лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) ва зипепрол (INN); намакҳои ин пайвастагиҳо	0
2933 59	-- дигарҳо:	0
2933 61 000 0	-- меламина	6,5
2933 69	-- дигарҳо:	0
2933 71 000 0	- - 6-гексанлактама (γ- капролактама)	6,5



2933 72 000 0	- - клобазам (INN) ва метиприлон (INN)	0
2933 79 000 0	- - лактамҳо дигарҳо	0
2933 91	- - алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат (INN), делоразепам (INN), диазепам (INN), эстазолам (INN), этиллофлазепат (INN), флудиазепам (INN), флунизепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) ва триазолам (INN); намакҳои ин пайвастагиҳо:	0
2933 99	- - дигарҳо:	0
2934	Кислотаҳои нуклеинӣ ва намакҳои онҳо, таркиби муайяни ё намуайянии кимиёвӣ; гетеродавраии дигар пайвастагиҳо:	0
2935 00	Сульфонамидҳо:	0
2936	Провитаминҳо ва витаминҳо, табиӣ синтезкардашуда (ҳамчунин, концентратҳои табиӣ), истеҳсоли онҳо, дар асоси сифатҳои витаминҳо истифода мешаванд ва омехташавии ин пайвастагиҳо, аз ҷумла, дар ҳама гуна ҳалқунандаҳо:	0
2937	Гормонҳо, простагландинҳо, тромбоксанҳо ва лейкотриенҳои табиӣ синтезкардашуда; истеҳсоли онҳо ва таркиби монанд, пептидҳои тағйирдодашудаи занҷирӣ дохил буданд, дар асоси сифатҳои гормонҳо истифода бурда мешаванд:	0
2938	Гликозидҳои табиӣ ё синтезкардашуда, намакҳои	0

	онҳо, одӣ ва эфирҳои мураккаб ва дигар истеҳсолҳо	
2939	Алкалоидҳои аз растаниҳо гирифташудаи табиӣ ё синтезкардашуда, намакҳои онҳо, эфирҳои сода ва мураккаб ва истеҳсоли дигар:	0
2939 30 000 0	- кофеин ва намакҳои он	5
2939 63 000 0	- - кислотаи лизергӣ ва намакҳои он	5
2940 00 000 0	Шакари тозаи кимиёвӣ, ғайр аз сахарозаҳо, лактозаҳо, малтозаҳо, глюкозаҳо ва фруктозаҳо; эфирҳои одӣ шакар, атсетали шакарҳо ва эфирҳои мураккаби шакар, намакҳои онҳо, ғайр аз маҳсулоти мавқеи молии 2937, 2938 ё 2939	0
2941	Антибиотикҳо:	0
2942 00 000 0	Дигар пайвастагиҳои органикӣ	0
Гурӯҳи 30 Маҳсулоти дорусозӣ(фарматсевтӣ)		
30	Маҳсулоти дорусозӣ (фарматсевтӣ), ғайр аз:	5
3001	Ғадудҳо ва дигар узвҳо, барои узвпизишкӣ (органотерапия) пешбинишуда, хушкондашудаҳо, резакардашудаҳо ё резакардашудаҳо ба монанди хока шираи ғадудҳо ё дигар узвҳо ё тарашишӯхоти онҳо, барои узвпизишкӣ (органотерапия) пешбинишуда, гепарин ё намакҳои он, дигар маводи аз насли одамӣ ва ҳайвонот гирифташуда, омодашуда бо мақсади истифодабарӣ дар терапевтӣ ё профилактикӣ, дар ҷойи дигар номбарнашуда ё дохилнашуда:	0
3002	Хуни инсон; хуни ҳайвонот, барои истифодабарӣ бо мақсадҳои терапевтӣ омодашуда, профилактикӣ ё таъшиқӣ; хунобаҳои сироятнопазир, лахташавии хун дигарҳо ва маҳсулоти иммунологӣ, резакардашуда ё резакарданашуда, аз чумла, бо	0

	усулҳои биотехнологӣ гирифташуда; вакцинаҳо, токсинҳо, бактерияи микроорганизмҳо (ғайр аз хамиртуруш) ва маҳсулоти монанд:	
3004 31 000 0	- - дорои нсулин	0
3005 10 000 0	- масолеҳи чароҳатбандӣ адгезивӣ ва дигар тайёркуниҳо, ки қабати часпак доранд	0
3005 90 100 0	- - пахта ва маҳсулот аз он	0
3006 10 300 1	- - - аз матоъҳои кешӣ бо мошинҳо ё бо даст бофташуда, ғайр аз матоъҳои патдор	10
3006 10 300 9	- - - дигарҳо	6,5
3006 10 900 0	- - - дигарҳо	0
3006 20 000 0	- реагентҳо барои муайянкунии гурӯҳи хун	0
3006 30 000 0	- дорувори (доруҳо) - и муҳолифӣ барои тафтиши рентгенографӣ; реагентҳои ташхисӣ, ки барои истифодабарии беморон истифода бурда мешаванд	0
3006 40 000 0	-семент барои дандонҳо ва маҳсулот барои пуркунии дандонҳои дигар; сементҳое, ки сохти устухон доранд	0
3006 50 000 0	- халтаҳои санитарӣ ва маҷмӯъ барои ёрии аввал	0
3006 60	- воситаҳои кимиёвии контратсептивӣ, дар асоси ҳормонҳо, дигар пайвастагии мавқеи молии 2937 ё спермитсидҳо:	0
3006 70 000 0	- доруворӣ(дору)-ҳо дар шакли гел барои истифодабарӣ дар тиб ё байторӣ барои молидан барои ҳар гуна қисмҳои бадан дар амалиёти ҷарроҳӣ ё таҳқиқи физикӣ ё сифатан барои пайвастагии байни бадан ва асбобҳои тиббӣ пешбинишуда	0
3006 91 000 0	- - асбобҳо, монанд ба мисли истифодабарии асбобҳои стомикӣ	0
3006 92 000 0	- -маводи корношоями дорусозӣ	0
Гурӯҳи 31		

Нурӣ		
31	Нурӣ	6,5
Гурӯҳи 32 Моеи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва қисматҳои онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводи рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагач ва дигар мастикаҳо; рангҳои матбаавӣ, сиёҳӣ, туш		
32	Моеи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва қисматҳои онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводи рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагач ва дигар мастикаҳо; рангҳои матбаавӣ, сиёҳӣ, туш: Ғайр аз:	6,5
3203 00	Моддаҳои рангуборкунандаи аз растаниҳо ё ҳайвонот (ҳамчунин, ҷавҳари рангубор, ба ғайр аз истихроҷи ҳайвонот) гирифташуда, муайян ё номуайяни таркиби кимиёвӣ; доруҳо, дар асоси моддаҳои рангуборкунандаи растанигӣ ё аз ҳайвонот истеҳсолшудаи дар эзоҳи 3 гурӯҳи мазкур нишондодашуда:	0
3204 12 000 0	- - ранги кислотадор, пешакӣ филизонидашуда ё филизониданашуда ва доруҳо тайёркардашуда; ранги тезоб ва доруҳои дар асоси онҳо тайёркардашуда	0
3204 13 000 0	- - рангҳои асосӣ ва доруҳои дар асоси онҳо тайёркардашуда	0
3204 19 000 0	- - дигар, ҳамчунин, омехташудаи ду ва ё зиёда моддаҳои рангубори мавқеи хурди 3204 11 - 3204 19	0
3204 90 000 0	- дигарҳо	0
Гурӯҳи 33 Равғани эфир ва маводи часпаки моеъ (маснуоти резинӣ); атриёт, воситаҳои ороишӣ покизагӣ		
33	Равғани эфир ва маводи часпаки моеъ (маснуоти резинӣ); атриёт, воситаҳои ороишӣ покизагӣ: Ғайр аз:	6,5
3301	Равғани эфир (бо дорой ё бе доройи қатронҳо), ҳамчунин, мушаххас ва комил; маводи часпаки моеъ (маснуоти	5

	резинӣ); кашидани равғани эфир; концентрати равғани эфир дар чарбу, равғани буғнашаванда, мум ё маҳсулоти монанди бо усули анфлеража ё матсератсия гирифташуда; маҳсулоти иловагии бардошти бекатронкунии равғани эфир; обҳои соф кардашуда ва маҳлули обҳои равғани эфир:	
Гурӯҳи 34		
Собун, маводи сатҳи фаъоли органикӣ, воситаҳои шустушӯӣ, маводи молидани, мумҳои сунъӣ ва тайёр, маҳсулот барои тоза намудан ё сайқалу чил додан, шамъ ва маснуоти монанд, хамира барои гачкорӣ, хамираи хушкнашаванда (пластилин), «мум барои муолиҷаи дандон» ва маҳсулот барои дандонсозӣ дар асоси гач		
34	Собун, маводи сатҳи фаъоли органикӣ, воситаҳои шустушӯӣ, маводи молидани, мумҳои сунъӣ ва тайёр, маҳсулот барои тоза намудан ё сайқалу чил додан, шамъ ва маснуоти монанд, хамира барои гачкорӣ, хамираи хушкнашаванда (пластилин), «мум барои муолиҷаи дандон» ва маҳсулот барои дандонсозӣ дар асоси гач: Ғайр аз:	6,5
3402 12 000 0	-- катион	0
3402 13 000 0	-- неионоген	0
Гурӯҳи 35		
Маводи сафедагӣ; нишостаҳои тағйирдодашуда; ширешҳо; ферментҳо		
35	Маводи сафедагӣ; нишостаҳои тағйирдодашуда; ширешҳо; ферментҳо: Ғайр аз:	5
3506	Ширеши тайёр ва дигар адгезиви тайёри дар дигар ҷой номгузорӣ нашуда ё дохил карданашуда; маҳсулоти барои истифодабарӣ ба сифати ширеш ё адгезивҳо коршоям, бастабандишуда барои савдои чакана ба сифати ширешҳо ё адгезивҳо, вазни холисашон на зиёда аз 1 кг:	6,5
3507 10 000 0	- реннин ва концентрати он	6,5
3507 90	- дигарҳо:	0
Гурӯҳи 36		

Маводи тарканда; маводи тарфгарӣ; гӯгирдҳо маводи оташзо; баъзе маводи сӯзишворӣ		
3601 00 000 0	Боруди туфанг	6,5
3602 00 000 0	Маводи таркандаи тайёр, ба ғайр аз боруди туфанг	6,5
3603 00	Бандҳои оташнагузаронанда; бандҳои тарконанда; ғилофаи зарбарасон ё тарконанда; оташгиронҳо; электродетонаторҳо:	6,5
3604	Тарфбозӣ, мушаки хабардиҳанда, мушаки боронӣ, хабардиҳандаи муқобили хирағӣ маводи пиротехникии дигар:	6,5
3605 00 000 0	Гӯгирд, ба ғайр аз маводи пиротехникии мавқеи молии 3604	6,5
3606	Ферротсерий ва хӯлаи пирофории дигар дар ҳар гуна шакл; мавод аз масолеҳи сӯзишвории дар эзоҳи 2 гурӯҳи мазкур нишон додашуда:	10
Гурӯҳи 37 Масолеҳи аккосӣ ва синамогарӣ		
37	Масолеҳи аккосӣ ва синамогарӣ: Ғайр аз:	6,5
3701	Пластинкаҳои аккосӣ ва плёнкаҳои ҳамвор, ҳассоскардашуда, ғайринамоишӣ, аз ҳар гуна мавод, ба ғайр аз қоғаз, картон ё матоъ; плёнкаҳои ҳамвор барои суратгирии фаврӣ, ҳассоскардашуда, ғайринамоишии бастабандӣ шуда ё бастабандӣ нашуда:	10
Гурӯҳи 38 Дигар маҳсулоти кимиёвӣ		
38	Дигар маҳсулоти кимиёвӣ: Ғайр аз:	6,5
3801 10 000 0	- графити сунъӣ	5
3801 20	- графити коллоидӣ ё нимколлоидӣ:	5
3802 10 000 0	- ангишти фаъол	5
3808 50 000	- молҳои дар эзоҳи зермавқеи 1-и гурӯҳи мазкур номбаршуда:	0
3808 94	- - маводи сироятнопазиркунӣ:	0
3809 10	- дар асоси маводи нишостагӣ:	5
3818 00 100 0	- креми легиронида	0

3818 00 900 0	- дигарҳо	0
3821 00 000 0	Муҳити маъдани тайёр барои парвариш ё нигоҳ доштани микроорганизмҳои фаъоли ҳаёти (хамчунин, вирусҳо ва монанди онҳо) ё ҳуҷайраҳои растаниҳо, одам ё ҳайвонот	0
3824 71 000 0	- - дорои хлорфтор углеводородҳо (ХФУ), дорои ё нодороии гидрохлор фтор углеводородҳо (ГХФУ), перфторуглеводородҳо (ПФУ) ё гидрофторуглеводородҳо (ГФУ)	0
3824 72 000 0	- - дорои бромхлордифторметан, бромтрифторметан ё дибромтетрафторэтанҳо	0
3824 73 000 0	- - дорои гидробромфторуглеводородҳо (ГБФУ)	0
3824 74 000 0	- - дорои гидрохлорфторуглеводородҳо (ГХФУ), доштан ё но дорои перфторуглеводородҳо (ПФУ) ё гидрофторуглеводородҳо (ГФУ), аммо нодорои хлорфторуглеводородҳо (ХФУ)	0
3824 75 000 0	- - дорои тетрахлориди карбон	0
3824 76 000 0	- - дорои 1,1,1- трихлорэтан (метилхлороформ)	0
3824 77 000 0	- - дорои бромметан (метилбромид) ё бромхлорметан	0
3824 78 000 0	- - дорои перфторуглеводородҳо (ПФУ) ё гидрофторуглеводородҳо (ГФУ), аммо бе дорои хлорфторуглеводородҳо (ХФУ) ё гидрохлорфторуглеводородҳо (ГХФУ)	0
3824 79 000 0	- - дигарҳо	0
3824 81 000 0	- - дорои оксиран (этиленоксид)	0
3824 82 000 0	- - дорои полихлорбифенилҳо (ПХБ), полихлортерфенилҳо (ПХТ) или полибромбифенилҳо (ПББ)	0
3824 83 000 0	- - дорои трис(2,3-дибромпропил) фосфат	0

3824 90	- дигарҳо:	0
3825	Маҳсулоти боқимондаи кимиёвӣ ё соҳаҳои наздики ихтисоси саноатии дар дигар ҷой номгузорӣ ё дохил карда нашуда; партовҳои хоҷагиҳои шаҳр; такшини оби ганда; партовҳои дигар, дар эзохи 6-и гурӯҳи мазкур нишондодашуда:	0
3826 00	Биодизел ва омехтаи он, надошта ё дорои камтар аз 70 %-и вазн нафт ё маҳсулоти нафтии аз чинсҳои битумӣ гирифташуда:	0
Гурӯҳи 39 Пластмас ва маснуот аз он		
39	Пластмас ва маснуот аз он: Ғайр аз:	6,5
3901 90	- - дигарҳо	0
3902 90	- - дигарҳо	0
3905 99	- - дигарҳо	0
3906 90	- - дигарҳо	0
3907 10 000 0	- полиацеталҳо	0
3907 30 000 0	- қатронҳои эпоксидӣ	0
3907 70 000 0	- полилактид	0
3907 99	- - дигарҳо:	0
3909 10 000 0	- қатронҳои карбамидӣ ва тиокарбамидӣ	0
3909 40 000 0	- қатронҳои феноло-алдегидӣ	0
3911 90	- дигарҳо:	0
3912 31 000 0	- - карбоксиметилселлюлоза ва намаки он	0
3912 39	- дигарҳо:	0
3912 90	- дигарҳо	0
3913 90 000 0	- дигарҳо	0
3914 00 000 0	Қатронҳои ионмубодилакунандаи дар асоси полимерҳои мавқеъҳои молии 3901 - 3913 гирифташуда, дар шаклҳои аввалия	0
3917 21 900 1	- - - - бо фитингҳо шинондашуда, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
3917 22 900 1	- - - - бо фитингҳо шинондашуда, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
3917 23 900 1	- - - - бо фитингҳо шинондашуда, барои	0



	киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	
3917 29 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
3917 31 000 2	- - - барои саноати васлкунии муҳаррики воситаҳои нақлиёи мавқеъҳои молии 8701 - 8705, қисмҳо ва агрегатҳои онҳо)	0
3917 33 000 1	- - - бо фитингҳо шинондашуда, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
3917 39 000 3	- - - бо фитингҳо шинондашуда, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
3917 40 000 1	- - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
3926 90	- дигарҳо:	0
Гурӯҳи 40 Каучук, резин ва маснуот аз онҳо		
40	Каучук, резин ва маснуот аз онҳо: Ғайр аз:	8
4008 29 000 0	- - дигарҳо	0
4009 12 000 1	- - - барои саноати васлкунии муҳаррики воситаҳои нақлиёи мавқеъҳои молии 8701 - 8705, қисмҳо ва агрегатҳои онҳо	0
4009 12 000 9	- - - дигарҳо	5
4009 22 000 1	- - - барои саноати васлкунии муҳаррики воситаҳои нақлиёи мавқеъҳои молии 8701 - 8705, қисмҳо ва агрегатҳои онҳо	0
4009 22 000 9	- - - дигарҳо	5
4009 32 000 0	- - бо фитингҳо	5
4011 10 000 0	- барои нақлиёти сабукрав (ҳамчунин, нақлиёти болопӯшдори боркашону одамкашонӣ ва нақлиёти варзишӣ)	15
4011 20	- барои автобусҳо ё воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори боркаш:	5
4011 30 000 0	- барои истифодабарӣ дар ҳавопаймой	0
4011 99 000 0	- - дигарҳо	3
4012 11 000 0	- - барои автомобилҳои сабукрав (аз ҷумла, нақлиёти болопӯшдори боркашону одамкашонӣ ва нақлиёти варзишӣ)	15
4012 12 000 0	- - барои автобусҳо ё	15

	воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори боркашон:	
4012 13 000	- - барои истифодабарӣ дар ҳавопаймой	0
4012 19 000 0	- - дигарҳо	15
4012 20 000 1	- - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
4012 20 000 9	- - дигарҳо	15
4012 90	- дигарҳо	15
4013	Камераҳои резинӣ:	13
4014	Маснуоти беҳдоштиё дорусозӣ(аз чумла, пистонак) аз резини вулканишуда, ба ғайри резини сахт, бо фитингҳо аз резини сахт ё бе он:	9
4015	Либосҳо ва лавозимот бо либосҳо (ҳамчунин, дастпӯшак, дастпӯшакҳои панчадор ва дастпӯшакҳои занона) аз резини вулканишуда, ба ғайри резини сахт, барои мақсадҳои гуногун:	5
4016 10 000 1	- - барои мақсадҳои техникий барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ таъйиншуда	0
4016 91 000 0	- - пушонидашуда рӯи фарш ва қолинчаҳо	5
4016 92 000 0	- - резинкаи дафтардорӣ	5
4016 93 000 4	- - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймой ва ё киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
4016 94 000 0	- - амортизаторҳои заврақӣ бандарӣ, дамкардашаванда ё дам карданашаванда	5
4016 95 000 0	- - маснуоти дамкардашавандаи дигар	5
4016 99	- - дигарҳо:	7
4016 99 910 1	- - - - - барои мақсадҳои техникий киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ таъйиншуда	0
4016 99 970 3	- - - - - барои мақсадҳои техникий киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ таъйиншуда	0
4017 00 000 1	- лӯлаҳои бо фитингҳо пайваस्तшуда, барои интиқоли газҳо ё моеот коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
4017 00 000 9	- дигарҳо	7
Гурӯҳи 41		

Пӯсти коркарднашуда (ғайр аз мӯинаи табиӣ) ва чарми чудокардашуда		
41	Пӯсти коркарднашуда (ғайр аз мӯинаи табиӣ) ва чарми чудокардашуда: Ғайр аз:	8
4101	Пӯсти коркарднашудаи ҳайвоноти калони шохдор (ҳамчунин, говмеш) ё ҳайвоноти оилаи аспҳо (чуфт ё шӯр, хушк, ишкоршудаҳо, пикелшудаҳо) ё консервкардашуда бо усулҳои дигар, аммо даббоғӣ карданашуда, бе сохтаҳо аз пергамент ё минбаъд коркарднашуда), бо рӯйпӯши мӯйӣ ё бе рӯйпӯши мӯйӣ, дуто ё ғайри дуқабатаҳо:	5
4102	Пӯсти коркарднашудаи гусфанд ё пӯсти барра (чуфт ё шӯр, хушк, ишкоршудаҳо, пикелшудаҳо) ё бо усулҳои дигар консервкардашуда, аммо даббоғӣ карданашуда, бе сохтани аз пергамент ё мавриди коркарди минбаъда қарор доданашуда), бо рӯйпӯши пашмин ё бе рӯйпӯши пашмин, дуқабата ё ғайри дуқабата, ғайри бо эзоҳи 1в ба гурӯҳи мазкур истисношудаҳо:	5
4103	Дигар пӯстҳои коркарднашуда (чуфт ё шӯр, хушк, ишкоршудаҳо, пикелшудаҳо) ё бо усулҳои дигар консервкардашуда, аммо даббоғӣ карданашуда, бе сохтаҳо аз пергамент ё мавриди коркарди минбаъда қарор доданашуда), бо рӯйпӯши пашмин ё бе рӯйпӯши пашмин, дуқабатаҳо ё ғайри дуқабатаҳо, ғайри бо эзоҳи 1б ё 1в-и гурӯҳи мазкур истисношудаҳо:	5
4103 90 100 0	- - бузҳо ва буғзолаҳо	10
Гурӯҳи 42		
Маснуот аз чарм; маснуоти сарроҷию зингарӣ ва аробакашӣ; лавозимоти роҳ, сумкаҳои занона ва молҳои монанди онҳо; маснуот аз рудаи ҳайвонот (ғайр аз наҳи тозаи абрешим)		

4201 00 000 0	Маснуоти сарроҷию зингарӣ ва аробакашӣ барои ҳама гуна ҳайвон (ҳамчунин, лаҷом, зонубанд, пӯзбанд, чул, тӯри моҳигирӣ, чули сағ ва маснуоти монанд), аз дилхоҳ масолеҳ тайёр кардашуда	10
4202 11	- - бо сатҳи роста аз чарми табиӣ чарми мураккаб:	10
4202 12	- - бо сатҳи роста аз пластмасҳо ё масолеҳи бофандагӣ:	12
4202 19	-- дигарҳо:	12
4202 21 000 0	- - бо сатҳи роста аз чарми табиӣ ё чарми мураккаб:	12
4202 22	- - бо сатҳи роста аз пластмасҳо ё масолеҳи бофандагӣ:	12
4202 29 000 0	-- дигарҳо	10
4202 31 000 0	- - бо сатҳи роста аз чарми табиӣ чарми мураккаб	10
4202 32	- - бо сатҳи роста аз пластмасҳо ё масолеҳи бофандагӣ:	12
4202 39 000 0	-- дигарҳо	10
4202 91	- - бо сатҳи роста аз чарми табиӣ чарми мураккаб:	10
4202 92	- - бо сатҳи роста аз пластмасҳо ё масолеҳи бофандагӣ:	12
4202 99 000 0	-- дигарҳо	10
4203	Пӯшокиҳо ва лавозимоти пӯшокиҳо, аз чарми табиӣ чарми мураккаб:	10
4205 00 110 0	- - тасмахатҳои конвейерӣ ё тасмаи ҳаракатовар ё белтинг	9
4205 00 190 0	-- дигарҳо	10
4205 00 900 0	- дигарҳо	10
4206 00 000 0	Маснуот аз рӯдаҳо (ғайри нахи тозаи абрешимӣ), синюгаҳо, пуфакчаҳо ё рағ	10
<b>Гурӯҳи 43</b>		
<b>Мӯинаи нарми табиӣ ва сунӣ; маҳсулот аз онҳо</b>		
4301	Ашёи хоми пӯсту мӯина (аз чумла, каллаҳо, думҳо, пойҳо ва дигар қисмҳо ё пораҳо, коршоям барои истехсоли маснуоти мӯинагӣ), ғайри пӯсти коркарднашудаи мавқеъҳои молии 4101, 4102 ё 4103:	10
4301 30 000 0	- барраҳои намуди зерин:	13

	астраханӣ, думбадор, кароқӯлӣ, форсӣ ва навъҳои монанд, инчунин, намуди барраи хиндӣ, хитой, муғулиё тибетӣ, пурра, калладор ё бекалла, думдор ё бедум, почадор ё бепоча .	
4302	Пӯсти мӯинаи даббоғӣ ё тайёркардашуда (аз чумла, калла, дум, пойҳо ва дигар қисмҳо ё малофа), чамъ карданашуда ё чамъ кардашуда (бе иловагии дигар масолах), ғайри дар мавқеи молии 4303 қайд кардашуда:	12
4303 10 101 0	- - - пӯшоквориҳо	12
4303 10 109 0	- - - лавозимоти пӯшокаҳо	10
4303 10 901 0	- - - пӯшокаҳо аз вашак	10
4303 10 902 0	- - - пӯшокаҳо аз сағобӣ	10
4303 10 903 0	- - - пӯшокаҳо аз рӯбоҳи шимолӣ ё рӯбоҳ	10
4303 10 904 0	- - - пӯшокаҳо аз харгӯш ё харгӯши зард	10
4303 10 905 0	- - - пӯшокаҳо аз елот	10
4303 10 906 0	- - - пӯшокаҳо аз пӯсти гӯсфанд	13
4303 10 907 0	- - - пӯшокаҳо аз пӯсти гӯсфанд, аз харгӯш ё харгӯши зард, кӯдакона: қадаш то 164 см, дар бар гирифтани қафаси сина то 84 см	13
4303 10 908 0	- - - пӯшокаҳои дигар	13
4303 10 909 0	- - лавозимоти пӯшокаҳо	13
4303 90 000 0	- дигарҳо	10
4304 00 000 0	Мӯинаи сунъӣ ва маснуот аз он	10
<b>Гурӯҳи 44</b>		
<b>Чӯб ва маҳсулот аз он; ангишти чӯб</b>		
4401	Чӯби сӯзишворӣ (ҳезум) дар шакли ғӯлачӯб, кунда, шохчаҳо, аз шохчаҳои дарахт бофташуда ё дар намудҳои монанд; параха ё тарошаи дарахт, чӯбмайда ва резаҳои чӯб, чӯбмайда, ба ҳам фишурдашуда ё фишурданашуда дар шакли ғӯлачӯб, брикет, ғурӯша ё намудҳои монанд	7
4402	Ангишт аз чӯб (ҳамчунин, ангишти аз пӯчок ё чормағзҳо гирифташуда), ба ҳам	10

	фишурдашуда фишурданашуда:	ё
4403	Чӯб ва ашёи чӯбии коркарднашуда, аз пӯстлох тозашуда ё тозанашуда ё қисми болоии чӯб ё чортароши дуруштшуда ё чортарошнашуда	7
4403 41 000 0	- - шорея бо чӯби торик-сурх, шорея бо чӯби рангпаридои сурх ва шореяи бакау	5
4403 49	- - дигарҳо:	5
4404	Чӯби бочкасоzӣ; ғулачӯби кафондашуда; сутунпоя, фона ва симчӯб аз дарахт, нӯгтез кардашуда, аммо ба қад арра карданашуда; чӯбу тахта, дурушт тарошидашуда, аммо натарошида, қач карданашуда ё коркарднашуда бо усулҳои дигар, дар истехсоли танобтобӣ, чатрсозӣ, даста барои асбобҳо ё маснуоти монанд истифода шаванда; параха ва чӯби монанд:	10
4405 00 000 0	Пашми чӯб ё парахаи тунук; орди чӯб	10
4406	Ғулачӯб барои роҳи оҳан ё роҳи трамвай:	10
4407	Чӯб ва ашёи чӯбин арракардашуда ё ба дарозӣ тақсимкардашуда, ба қабатҳо чудошуда ё пӯсткандашуда, рандашуда ё ранданашуда,	5
4407 91	- - аз булут ( <i>Quercus spp.</i> ):	7
4407 92 000 0	- - аз бех ( <i>Fagus spp.</i> )	7
4407 93	- - аз заранг ( <i>Acer spp.</i> ):	7
4407 94	- - аз олуболу ( <i>Prunus spp.</i> ):	7
4407 95	- - аз шумтол ( <i>Fraxinus spp.</i> ):	7
4407 99	- - дигарҳо:	7
4408	Тахтаҳои тунук барои рӯйкаш (ҳамчунин, дар натиҷаи чудо кардани чӯби қабатдор гирифташуда), барои фанераи ширешкардашуда ё барои дигар ашёи чӯб ва чӯбини қабатдор, ба дарозӣ арракардашуда, ба қабатҳо чудошуда ё пӯсткандашуда, рандашуда ё ранданашуда, сайқалдодашуда ё	5

	сайқалдоданашуда, дорои пайванди бар дошта ё надошта, ғафсиаш аз 6 мм зиёд	
4408 10	- навъи сӯзанбарг:	7
4409	Чӯб ва ашёи чӯбӣ(хамчунин, зеҳи тахтагӣва арақа барои рӯйпӯш бо тахтафарш оmodанашуда) дар шакли муруттаби дарозӣдаровардашуда (бо шонаҳо, комаҳо, комакандашуда, бо канораҳои тароши-дашуда, бо шакли ниммудаввар часпонидашуда, шаклдодашуда, мудавваршуда ё монанд) хамаи хошияҳо, ғӯлача ё ҳамвор, бор роҳи рандакунӣ ранданакунӣ, сайқалдиҳӣкоркардшуда ё дорои пайванди бар дошта ё надошта	5
4410	Тахтаҳои аз параҳо сохташуда ва тахтаҳои монанд (мисол, тахтаҳо бо параҳои аломатдор ва тахтаҳои раҳдор) аз чӯб ё дигар масолеҳи чӯб монанд, бо қатрон ё дигар маводи часпоиши табиӣҷаббонидашуда ё ҷаббониданашуда:	5
4411	Тахтаҳои наху чӯбӣаз чӯб ё дигар маводи чӯбӣбо илова ё бе иловаи қатрон ё дигар моддаҳои органикӣ:	5
4412	Фанераи бо ширеш часпонидашуда, лавҳаҳои фанерӣва ашёи монанд аз чӯби қабатдор	7
4412 39 000 0	- - дигарҳо	5
4413 00 000 0	Чӯби дар шакли блок фишурдашуда, шакли чоргарош ё шакли намоӣ	10
4414 00	Чорчӯба барои сурат, акс, оина ё ашёҳои монанд:	10
4415	Кутгӣ, сураткутгӣ, қафаси борпечонӣ сабад, навардҳо ва зарфи холимонанд, аз чӯб; навардҳои симнокилии чӯбӣ; паллетҳо, зарфмонак ва дигар панҷараи боркунӣ, чӯбӣ;	10

	пӯстаи чӯбӣ:	
4416 00 000 0	Бочка, бочкача, чалак, чалак ва дигар маснуоти бочкасоzйва қисмҳои он, аз чӯб, ҳамчунин, тахтачаи бочка	10
4417 00 000 0	Асбобҳо, танаву дастаҳо барои асбобҳо, аз чӯб, қисмҳои чӯбӣ ва дастаи чорӯб ё чӯткаҳо; қолабҳои чӯбӣ ва кашада васеъкунӣ барои пойафзол	10
4418	Маснуоти наҷзорӣ ва дуредгарӣ, чӯбӣ, сохтмонӣ, ҳамчунин, сафҳои чӯбии бисёрсӯроха, сафҳои рӯифарш чам карда шуда, гонт ва дранкаи бомпӯшӣ (тахтачаҳои бомпӯшонӣ ва тахтачаҳои тунуку борике, ки дар сохтмон истифода мешаванд):	10
4419 00	Лавозимоти хӯрокхӯрӣ ва ошхонагӣ, чӯбӣ:	10
4420	Маснуоти чӯбии кошинкорӣ ва хотамкорӣ; чаъба ва қуттӣ барои заргарӣ ё корд ва маснуоти монанд, чӯбӣ; хайкалча ва дигар маснуоти ороишӣ, чӯбӣ; ашёҳои чӯбии мебелӣ, дар гурӯҳи 94 нишон дода нашуда:	10
4421	Маснуоти чӯбии дигар:	10
Гурӯҳи 45		
Пӯк ва маснуот аз он		
45	Пӯк ва маснуот аз он	5
Гурӯҳи 46		
Маҳсулот аз пахол ё масолеҳи дигар барои бофтан; маҳсулоти сабадбофӣ ва маснуоти бофташуда		
46	Маҳсулот аз пахол ё масолеҳи дигар барои бофтан; маҳсулоти сабадбофӣ ва маснуоти бофташуда	10
Гурӯҳи 47		
Хамира аз чӯб ё дигар маводи нахию селлюлозии чӯбӣ; қоғаз ё картони аз нав истеҳсолшаванда (қоғазкуҳна ва партовҳо)		
4701 00	Хамираи чӯб:	8
4702 00 000 0	Селлюлозаи чӯб, навҳои маҳлулшаванда	7
4703 11 000 0	- - аз навӣ сӯзанбарг	8
4703 19 000 0	- - аз навӣ паҳнбарг	8
4703 21 000	- - аз навӣ сӯзанбарг:	7



4703 29 000	- - аз чинси паҳнбарг:	7
4704	Селлюлозаи чӯбӣ, сулфитӣ, ба ғайр аз навъҳои маҳлулшаванда:	8
4705 00 000 0	Хамираи чӯбини дар натиҷаи пайвастшавии усулҳои механикӣ ва кимиёвӣ чӯшонидан, гирифташуда	7
4706	Хамираи нахи аз қоғаз ё картони аз нав истехсолшаванда (қоғазкуҳна ва партовҳо) ё аз дигар маводи нахию селлюлозӣ гирифташуда:	10
4707	Қоғаз ё картони аз нав истехсолшаванда (қоғазкуҳна ва партовҳо):	10
Гурӯҳи 48 Қоғаз ва картон; маҳсулоти аз хамираи қоғаз, қоғаз ё картон сохташуда		
48	Қоғаз ва картон; маҳсулоти аз хамираи қоғаз, қоғаз ё картон сохташуда: Ғайр аз:	7
4801 00 000 0	Қоғази рӯзномавӣ дар лӯлапеч ё варақ	5
4803 00	Дастпоккуни қоғазии покизагӣ ё рӯйпоккун, дастпоккун ё дастмол ва намудҳои дигари қоғазии таъйиноти хоҷагию маишӣ санитарӣ- беҳдоштӣ, пахтаи селюлёзӣ ва матоъ аз нахҳои селюлёзӣ, крепикунонидашуда ё баръакс, чиндоршуда ё чиндорнашуда, муҳршуда ё муҳрнашуда, сӯрохшуда ё сӯрохнашуда, бо сатҳи рангшуда ё рангнашуда, чопшуда ё чопнашуда дар лӯлапечҳо ва варақҳо:	10
4806	Пергаменти рустанигӣ, қоғазии равшанногузар, калка ва пергамин ва дигар қоғазҳои ҷилоиӣ шаффоф ё нимшаффоф дар лӯлапечҳо ва варақҳо:	5
4807 00	Қоғаз ва картони серқабат (бо роҳи часпондан бо адгезив қабатҳои ҳамвори қоғаз ё картон истехсолшуда) бе рӯйпӯш ё ҷаббонидани рӯякӣ, тақвиятдодашуда ё	5

	тақвият додана шуда, дар лӯлапечҳо ва варақҳо:	
4812 00 000 0	Блокҳо, лавҳо ва варақҳои полаяғӣ, аз ҳамираи қоғаз	5
4813	Қоғазҳои папирос, буридашуда ё буриданашуда ба андозааш ё ба шакли китобчаҳо ё найчаҳо:	5
4818 50 000 0	- пушқворӣ ва лавозимоти пушока	5
4818 90	- дигарҳо:	5
4819 10 000 0	- картончаҳо, ғалладонҳо ва қуттиҳо, аз қоғазҳои чиндор ё картони чиндор	5
4819 20 000 0	- картончаҳо, ғалладонҳо ва қуттиҳо, ҷамъшуда, аз қоғазҳои чиндорнашуда ё картони чиндорнашуда	5
4821	Тамға ва ҳамаи намуди тамғақоғазҳо, аз қоғаз ё картон, чопшуда ё чопнашуда:	5
4822	Навардҳо, симпечҳо, найчаҳо ва дорандаҳои шабех, аз ҳамираи қоғазӣ, қоғаз ё картон (сӯрохшуда ё сӯрохнашуда, мустаҳкамшуда ё мустаҳкамнашуда):	5
4823 90	- дигарҳо:	0
Гурӯҳи 49 Китобҳои чопӣ, рӯзномаҳо, маҳсулоти таълимоти дубора ва дигар маҳсулоти саноати таъбу нашр: дастнависҳо, матнҳои чопи мошин ва нақшаҳо		
4901	Китобҳои чопӣ, китобчаҳо, варақҳо ва ҳамин гуна маводи чопӣ, ҷузъбандишуда ва ё дар шакли варақҳои алоҳида:	0
4902	Рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маводи чопӣ, расмдор ва берасм, бо дорӣ ва бе дорӣ маводи рекламавӣ	5
4903 00 000 0	Китобҳо- расмҳо, китобҳо барои расмкашӣ ва ё рангубор кардан, баҷагона	0
4904 00 000 0	Адвор (нота)-ҳо чопӣ ё дастнавис, дар муқова ва ё бе муқова, расмдор ва ё берасм	0
4905	{аритҳои географӣ ва ҳидрографӣ ё ҳамин гуна харитҳои тамоми намудҳо, аз ҷумла, атласҳо, харитҳои деворӣ, нақшаҳои топограф ва	0

	глобусҳо (кураи Замин), чопӣ:	
4906 00 000 0	Накшаю тархҳо барои ҳадафҳои сохтмонӣ, муҳандисӣ, саноатӣ, тичоратӣ, топографӣ ва ба ҳамин монанд, ки дар худ асл, дастӣ фаридашударо ифода мекунанд; матнҳои дастнавис; нусхаҳои аксу суратҳо дар қоғазҳои ҳассоскардашуда ва нусхаҳои зеринусхавии маҳсулоти дар боло зикргардида	0
4907 00	Нишонаҳои почта, нишонаҳои андози давлатӣ ва ё нишонаҳои ба инҳо монанд, пардохтнашуда, чорӣ ва ё барориши нав дар мамлакате, ки дар он онҳо дорои арзиши номианд ва ё ин арзиш эътроф карда хоҳад шуд; қоғазӣ гербдор; пулҳои қоғазӣ; дафтарчаҳои амноантугзорӣ; саҳмияҳо, облигатсияҳо ва ё бонҳо ва дигар навъҳои монанди қоғазҳои арзишнок: Ғайр аз:	10
4907 00 300 0	- пулҳои қоғазӣ	0
4908	Расмҳои тарҷумашаванда (декалкомания):	15
4909 00 000 0	Кортҳо (табрикномаҳо)-и почтагии чопӣ ва расмдор; кортҳо бо табрикоти чопӣ, паёмҳо ва хабарҳо, (расмдор ва берасм, лифофадор ва белифофа, орошдор ва беоррош)	15
4910 00 000 0	Тақвимҳои тамоми навъҳо, аз ҷумла, тақвимҳои деворӣ	15
4911	Дигар маҳсулоти чопӣ, аз ҷумла, нусхаҳои чопи дубора ва аксҳо: Ғайр аз:	15
4911 99 000 0	-- дигарҳо	10
Гурӯҳи 50 Абрешим		
5001 00 000 0	Пиллаи кирмак, ки барои кушодан омода аст	20
5002 00 000 0	Абрешими хом (бофтанашуда)	20
5003 00 000 0	Пасмондаҳои абрешимӣ (хамчунин, пиллаҳои, ки барои кушодан номувофик	10

	мебошанд, пасмондаҳои риштаҳои пилла ва маводи хоми ришта кардашаванда)	
5004 00	Риштаи абрешимӣ (ғайр аз ресмонҳо аз пасмондаҳои пилла), ки барои фурӯши чакана бастабандӣ нашудааст:	8
5005 00	Ресмон аз пасмондаҳои абрешимӣ, ки барои фурӯши чакана бастабандӣ нашудааст:	8
5006 00	Риштаи абрешимӣ ва ресмон аз пасмондаҳои абрешимӣ, ки барои фурӯши чакана бастабандӣ шудааст; нах аз фиброини пилла:	8
5007	Матоҳо аз риштаҳои абрешимӣ ва ё аз пасмондаҳои абрешимӣ: Ғайр аз:	8
5007 90 500 0	- - аз ресмони навҳои гуногун	10
5007 90 900 0	- чопкардашуда	10
Гурӯҳи 51 Пашм, мӯйи маҳин ва ё дурушти ҳайвонот; ресмон ва матоҳо, аз мӯйи асп		
51	Пашм, мӯйи маҳин ва ё дурушти ҳайвонот; ресмон ва матоҳо, аз мӯйи асп: Ғайр аз:	10
5101	Пашме, ки мавриди шонакунӣ ва ё кардошонакунӣ қарор дода нашудааст: - ношуста, ҳамчунин, пашме, ки дар руна шуста шудааст:	5
5102 11 000 0	- - пашми тарошидашуда	13
5102 19 100 0	- - - заргӯши ангорӣ	5
5102 19 300 0	- - - алпакаҳо, лама ё викунҳо	5
5102 19 400 0	- - - уштур ё қутос ё бузи ангорӣ, тибетӣ ба ҳамин навъ монанд	13
5102 19 900 0	- - - заргӯш (ба ғайр аз заргӯши ангорӣ), харгӯш, қундуз, сағобӣ ва ё мушобӣ	5
5102 20 000 0	- пашми дурушти ҳайвонот	5
5103	Пасмондаҳои пашм ва ё пашми маҳин ё дурушти ҳайвонот, ҳамчунин, пасмондаҳои ресандагӣ, лекин истиснокунандаи маводи хоми титкардашуда:	15
5104 00 000 0	Маводи хоми титкардашуда аз пашм ва ё пашми маҳин ва дурушти ҳайвонот	4
5105	Пашм ва мӯйи маҳин ё дурушти ҳайвонот, ки	7

	мавриди шонакунӣ ва ё кардошонакунӣ қарор дода шудааст (ҳамчунин, пашме, ки дар порчаҳо мавриди шонакунӣ қарор дода шудааст):	
5106 10	- бо доштани 85 %-и вазни пашм ва ё аз он бештар дар таркибаш:	13
5106 20 100 0	- - бо доштани 85 %-и вазни пашм ва пашми маҳини ҳайвонот ва ё аз он бештар дар таркибаш -- дигарҳо:	13
5106 20 910 0	--- сафед карданашуда	13
5106 20 990 0	--- дигарҳо	10
Гурӯҳи 52 Пахта		
52	Пахта: Ғайр аз:	15
5201 00	Нахи пахта, ки мавриди шонакунӣ ва ё кардошоназанӣ қарор дода нашудааст:	20
5202	Пасмондаҳои нахи пахта (ҳамчунин, пасмондаҳои ресандагӣ ва маводи хоми тит (тортор) кардашуда):	20
5203 00 000 0	Нахи пахта, ки мавриди шонакунӣ ва ё кардошонакунӣ қарор дода шудааст	20
5208	Матоҳои пахтагини дорои 85 %-и вазн ва ё бештари нахҳои пахтагии бо зичии сатҳашон на бештар аз 200 г/м <sup>2</sup> :	20
5209	Матоҳои пахтагӣ, дорои 85 %-и вазн ва ё бештари нахҳои пахтагӣ, бо зичии сатҳии бештар аз 200 г/м <sup>2</sup> :	20
5210	Матоҳои пахтагӣ, дорои камтар аз 85 %-и вазни нахҳои пахтагӣ, асосан ва ё ба таври истисно бо нахҳои кимиёвӣ омехташуда, бо зичии сатҳии на бештар аз 200 г/м <sup>2</sup> :	20
5211	Матоҳои пахтагии дорои камтар аз 85 %-и вазни нахҳои пахтагӣ, омехташуда асосан ва ё ба таври истисно бо нахҳои кимиёвӣ, бо зичии сатҳии бештар аз 200 г/м <sup>2</sup> :	20
5212 11 900 0	--- дигар омехташудаҳо	20
5212 12 900 0	--- дигар омехташудаҳо	20

5212 13	-- рангкардашуда:	20
5212 14	-- аз ресмонҳои гуногунранг:	20
5212 15	-- чопкардашуда:	20
5212 21	-- шустагаринашуда:	20
5212 22	-- шустагаришуда:	20
5212 23 100 0	- - - асосан ва ё ба таври истисно бо нахҳои зағирӣ омехташуда	10
5212 23 900 0	--- дигар омехташудаҳо	20
5212 24 100 0	- - - асосан ва ё ба таври истисно бо нахҳои зағирӣ омехташуда	10
Гурӯҳи 53 Дигар нахҳои растанигии бофандагӣ: риштаи пахтагӣ ва матоъҳои аз нахи пахта бофташуда		
5301	Зағирпояи хом ё зағирпояи коркардшуда, вале мавриди бофтан қарор доданашуда; ҳаллоҷӣ ва пасмондаҳои зағир (ҳамчунин, пасмондаҳои бофандагӣ ва маводи хоми титкардашуда):	5
5302	Канаб ( <i>Cannabis sativa</i> L.), маводи хом ё коркардшуда, вале мавриди бофтан қарор доданашуда; шонашудаҳо ва пасмондаҳои канаб (ҳамчунин, пасмондаҳои ресандагӣ ва маводи титкардашуда):	5
5303	Нахи чутӣ ва дигар нахҳои лифдори саноати бофандагӣ (ба ғайр аз зағир, канаб ва рамҳо), дар шакли маводи хом ва ё коркардшуда, вале мавриди бофтан қарор доданашуда; шонашудаҳо ва пасмондаҳои ин нахҳо (ҳамчунин, пасмондаҳои ресандагӣ ва маводи хоми титкардашуда):	0
5305 00 000 0	Нахи чормағзи норчил, абаки (канаби манилагӣё <i>Musa textilis</i> Nee), рамҳо ва дигар нахҳои растанигии саноати бофандагии дар дигар ҷой ишора нашуда ё ворид карданашуда, дар шакли маводи хом ё коркардшуда, вале мавриди бофтан қарор доданашуда; шонашудаҳо ва пасмондаҳои ин нахҳо	0

	(хамчунин, пасмондаҳои бофандагӣ ва маводи хоми титкардашуда)	
5306	Ресмони зағирпоягӣ:	0
5307	Матобҳо аз нахҳои чути ва ё дигар нахҳои лифдори мавқеи молии 5303:	0
5308	Ресмон аз дигар нахҳои растанигии бофандагӣ; ресмони пахтагӣ;	0
5309	Матобҳои зағирпоягӣ:	0
5310	Матобҳо аз нахҳои чути ва ё дигар нахҳои лифдори мавқеи молии 5303:	0
5311 00	Матобҳои аз нахҳои дигар растаниҳо бофташуда; газворҳо аз риштаи пахтагӣ:	0
Гурӯҳи 54 Риштаҳои кимиёвӣ: риштаҳои ҳамвор ва риштаҳои ба ин монанд аз маҳсулоти кимиёвии бофандагӣ		
54	Риштаҳои кимиёвӣ: риштаҳои ҳамвор ва риштаҳои ба ин монанд аз маҳсулоти кимиёвии бофандагӣ	5
Гурӯҳи 55 Нахҳои кимиёвӣ		
55	Нахҳои кимиёвӣ: Ғайр аз:	5
5515	Матобҳо аз нахҳои маснӯӣ ва ғайраҳо:	7
5516	Матобҳо аз нахҳои сунъӣ:	7
Гурӯҳи 56 Пахта, намад ё намади тунук ва матобҳои бе тор пуд; нахҳои маҳсус; арғамчинҳо, танобҳо, арғамчинҳои ғафс, симтанобҳо ва маҳсулоти аз онҳо сохташуда		
56	Пахта, намад ё намади тунук ва матобҳои бе тор пуд; нахҳои маҳсус; арғамчинҳо, танобҳо, арғамчинҳои ғафс, симтанобҳо ва маҳсулоти аз онҳо сохташуда	10
5601	Пахтаи тоза аз маснуоти бофандагӣ ва маҳсулот аз он; нахҳои бофандагии дарозиашон на зиёда аз 5 мм (тибит), ғубор ва гирехчаҳои бофандагӣ:	5
5608	Турчаҳо ва тӯрҳо, ки аз чилбур, арғамчинҳо ё таноб бофта шудаанд; тӯрҳои тайёри мохигирӣ ва дигар намудҳои тӯрҳои тайёр аз маснуоти бофандагӣ:	8

Гурӯҳи 57 Қолинҳо ва дигар намудҳои рӯйпӯшҳои бофандагии рӯифаршӣ		
57	Қолинҳо ва дигар намудҳои рӯйпӯшҳои бофандагии рӯифаршӣ	30
Гурӯҳи 58 Матоҳои махсус; масолеҳи бофандагии тафтингшуда; ҳошияи тӯрӣ; қолинҳои суратдори деворӣ; маснуоти ороишӣ; гулдӯзиҳо		
58	Матоҳои махсус; масолеҳи бофандагии тафтингшуда; ҳошияи тӯрӣ; қолинҳои суратдори деворӣ; маснуоти ороишӣ; гулдӯзиҳо	15
Гурӯҳи 59 Масолеҳи бофандагӣ, чаббонидашуда, бо рӯйпӯшҳо ё даббоғишуда; маҳсулоти бофандагии таъйиноти техникӣ		
59	Масолеҳи бофандагӣ, чаббонидашуда, бо рӯйпӯшҳо ё даббоғишуда; маҳсулоти бофандагии таъйиноти техникӣ: Ғайр аз:	5
5901	Маснуоти бофандагӣ, қирандуд ё оҳор додашуда, ки барои сохтани муқоваи китобҳо ё мақсадҳои ба он монанд истифода бурда мешаванд; калка (қоғаз ва ё коленкори шаффофи махсус барои нусхабардории нақшаҳо); катони таҳранг барои рассомӣ; ҳошия ва дигар маснуоти бофандагии саҳти ба он монанд, барои басти кулоҳ:	7
5904	Линолеум, ки аз рӯи шакл бурида шудааст ё бурида нашудааст; рӯйпӯши фарш аз тори бофандагӣ, ки аз рӯи шакл бурида шудааст ё бурида нашудааст:	12
5905 00	Рӯйпӯшҳои деворӣ аз маснуоти бофандагӣ:	12
5908 00 000 0	Пилтаҳои бофандагӣ, зардӯзикарда, бофташуда ё кешӣбарои чароғҳо, карасинкаҳо, оташгиронаҳо, шамъҳо ё маҳсулоти ба онҳо монанд; тӯрҳои тасфониш барои фонусҳои газӣ ва катони найчашакли кешӣбарои	8



	тӯрҳои тасфониши фонусҳои газӣ, чаббонидашуда ё чаббониданашуда	
5909 00	Рӯдаҳои бофандагӣ ва найчаҳои бофандагии ба он монанд бо астар, рӯйбанд ва ё бо лавозимот аз дигар маснуот ё бе онҳо:	8
5910 00 000 0	Тасмаҳои конвейерӣ ё ҳаракатовар ё белтинг аз маснуоти бофандагӣ, чаббонидашуда ё нашуда, бо рӯйпӯш ё бе рӯйпӯш, бо пластмас ё филизи мустаҳкамкунанда ё бо дигар маснуот даббоғишуда ё даббоғинашуда	8
5911	Маснуот ва маҳсулот барои мақсадҳои техникӣ, ки дар эзоҳи 7 барои гурӯҳи мазкур номбар карда шудаанд:	10
Гурӯҳи 60 Матоҳои кешии дастӣ ё бо мошин бофташуда		
60	Матоҳои кешии дастӣ ё бо мошин бофташуда	10
Гурӯҳи 61 Ашёҳои либосворӣ ва лавозимот барои пӯшокворӣ, кешии бо мошин ва дастӣ бофташуда		
61	Ашёҳои либосворӣ ва лавозимот барои пӯшокворӣ, кешии бо мошин ва дастӣ бофташуда: Ғайр аз:	20
6101	Палто, нимпалто, китфпӯшак, плаш, нимтана (аз чумла, лижаронӣ), ветровка (болопӯши обногузари тунук), штормовка (болопӯши обногузари бадошту сабук ва ғафс) ва дигар маснуоти монанди бо мошин ва дастӣ бофташуда, мардона ва ё писарона, ба ғайр аз маснуоти мавқеи молии 6103:	15
6102	Палто, нимпалто, китфпӯшак, плаш, нимтана (аз чумла, лижаронӣ), ветровка, штормовка ва дигар маснуоти монанди бо мошин ва дастӣ бофташуда, занона ва ё духтарона, ба ғайр аз маснуоти мавқеи молии 6104:	15
6103 10	- костюмҳо:	17

6103 23 000 0	-- аз риштаҳои маснӯӣ	17
6103 33 000 0	-- аз риштаҳои маснӯӣ	17
6103 39 000 0	-- аз дигар масолеҳи нассоҷӣ	17
6103 42 000	-- аз ресмони пахтагин:	17
6103 43 000	-- аз риштаҳои маснӯӣ:	17
6103 49 000	-- аз дигар масолеҳи нассоҷӣ:	17
6104 22 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6104 23 000 0	-- аз риштаҳои маснӯӣ	17
6104 42 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6104 63 000 0	-- аз риштаҳои маснӯӣ	17
6105 10 000 0	- аз ресмони пахтагин	17
6105 20	- аз риштаҳои кимиёвӣ:	17
6106 10 000 0	- аз ресмони пахтагин	17
6107 11 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6107 91 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6108 21 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6108 31 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6108 91 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6109	Майкаҳо, фуфайкаҳои остиндор ва дигар фуфайкаҳои тағпӯши кешии бофти мошинӣ ва дастӣ:	17
6110 30	- аз риштаҳои кимиёвӣ:	17
6111 30	- аз риштаҳои маснӯӣ:	17
6112 12 000 0	-- аз риштаҳои маснӯӣ	17
6112 19 000 0	-- аз дигар масолеҳи нассоҷӣ	17
6115 10	- маснуоти ҷуроббофии компрессионӣ бо тақсимои фишор (масалан, ҷуроби кӯтоҳ барои гирифтронии бемории васеъшавии рағҳо):	17
6115 95 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6115 96	-- аз риштаҳои маснӯӣ:	17
6116 92 000 0	-- аз ресмонҳои пахтагин	17
<b>Гурӯҳи 62</b>		
Ашӯҳои либосворӣ ва лавозимот ба пӯшокворӣ, ба ғайр аз кешии бо мошин ва дастӣ бофташуда		
62	Ашӯҳои либосворӣ ва лавозимот ба пӯшокворӣ, ба ғайр аз кешии бо мошин ва дастӣ бофташуда: Ғайр аз:	20
6201 92 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6201 93 000 0	-- аз риштаҳои кимиёвӣ	17
6202 93 000 0	-- аз риштаҳои кимиёвӣ	17
6203 12 000 0	-- аз риштаҳои маснӯӣ	17
6203 29	-- аз дигар масолеҳи нассоҷӣ:	17
6204 29	-- аз дигар масолеҳи нассоҷӣ:	17
6207 11 000 0	-- аз ресмони пахтагин	17
6210 20 000 0	- дигар ашӯҳои либосвории навъи дар зермакҷҳои 6201 11 - 6201 19 ишорашуда	17

6212 10	- синабандҳо:	17
6213 90 000 0	- аз дигар масолеҳи нассочӣ	17
Гурӯҳи 63		
Дигар маҳсулоти тайёри бофандагӣ; маҷмӯъҳо; либос ва маҳсулоти бофандагии истифодабурдашуда, латтакуҳна		
63	Дигар маҳсулоти тайёри бофандагӣ; маҷмӯъҳо; либос ва маҳсулоти бофандагии истифодабурдашуда, латтакуҳна: Ғайр аз:	15
6307 90	- дигарҳо:	20
6308 00 000 0	Маҷмӯъҳои иборат аз матоъҳо ва нах ё риштаҳо бо лавозимот ё бе онҳо, барои истеҳсоли қолинҳо, қолинҳои деворӣ сураддор, дастархонҳои гулдӯзӣ ё дастпоккун ё маҳсулоти бофандагии монанд, барои савдои чакана бастабандишуда	20
6309 00 000 0	Либос ва дигар маҳсулоти истифодакардашуда	20
Гурӯҳи 64		
Пойафзол, гетриҳо ва маҳсулоти монанд; қисмҳои онҳо		
64	Пойафзол, гетриҳо ва маҳсулоти монанд; қисмҳои онҳо: Ғайр аз:	15
6401	Пойафзоли обногузари тагчармаш ва рӯяш аз резин ё пластмас, ки рӯяш ба тагчармаш бо ришта, санҷоқак, мех, мехи печдор, мехи парчин ва дигар усулҳои монанд пайваст карда намешавад:	10
6406	Чузъиёти пойафзол (ҳамчунин, захираи рӯи пойафзол бо патаки асосии пайвасткардашуда ё пайвасткарданашуда); патакҳои иловагӣ, зерпошнаҳо ва маснуоти монанд; гетриҳо, гамашҳо ва маснуоти монанд ва чузъиёти онҳо:	10
Гурӯҳи 65		
Каллапӯшҳо ва қисмҳои онҳо		
65	Каллапӯшҳо ва қисмҳои онҳо	15
Гурӯҳи 66		
Чатрҳо, соябонҳои офтобпанаҳ, чӯбдаст, чӯбдасти нуқракӯб, тозиёна, қамчин барои аспсаворӣ ва қисмҳои		

ОНҲО		
66	Чатрҳо, соябонҳои офтобпанаҳ, чӯбдаст, чӯбдасти нуқракӯб, тозиёна, қамчин барои аспасаворӣ ва қисмҳои онҳо	10
Гурӯҳи 67 Пару тибити коркардшуда ва маснуот аз онҳо, гулҳои сунӣ; маснуот аз мӯи инсон		
67	Пару тибити коркардшуда ва маснуот аз онҳо, гулҳои сунӣ; маснуот аз мӯи инсон	10
Гурӯҳи 68 Маснуот аз санг, гач, семент, азбест, абрак ё маводи монанд		
68	Маснуот аз санг, гач, семент, азбест, абрак ё маводи монанд: Ғайр аз:	10
6801 00 000 0	Санги чортарош, сангҳо ва тахтасангҳои хошиявӣ барои фаршкунӣ аз санги табиӣ (ба ғайр аз варақсанг)	15
6802 10 000 0	- тахтасангҳо, кубикҳо ва маснуоти монанд, шаклҳои росткунҷа ё ғайри росткунҷа (хамчунин, чоркунҷа), ки кирраи калонтаринаш метавонад дар чоркунҷаи бо канори андозааш камтар аз 7 см тасвир шавад; ғурӯшаҳо, реза ва хокаи ба таври сунӣ тобишдодашуда	15
6802 21 000 0	- - мрамор, оҳаксанг ва гач	15
6802 23 000 0	- - санги хоро	15
6802 29 000	- - дигар сангҳо:	15
6802 91 000 0	- - мрамор, оҳаксанг ва гач	15
6802 92 000 0	- дигар оҳаксангҳо	15
6809	Маҳсулот аз гач ё омехтаҳо дар асоси он:	15
6810 11 100 0	- - - аз бетони сабуккардашуда (асосаш аз санги чилбури майдакардашуда, дағғоли ғурӯшадоркардашуда ва ғ.)	15
6812 99	- - дигарҳо:	0
6813	Масолеҳи фриксионӣ ва маснуот аз онҳо (масалан, варақаҳо, лӯлапечҳо, хатҳо, бандҳо, дискҳо, зермуҳраҳо, қабатҳо) васлкарданашуда, барои тормозҳо, муфта ё дастгоҳи монанд истифодашаванда, дар асоси	0

	азбест, дигар моддаҳои маъданӣ ё селлюлозаҳо, якҷоя бо масолеҳи бофандагӣ ё дигар масолеҳ ё бе онҳо:	
Гурӯҳи 69 Маснуоти кирамикӣ		
69	Маснуоти кирамикӣ: Ғайр аз:	10
6901 00 000 0	Ҳиштҳо, блокҳо, тахтачаҳо ва дигар маснуоти кирамикӣ аз орди санги кремнеземӣ (масалан, аз кизелгур, триполит ё диатомит) ё аз чинсҳои кремнеземии монанд	5
6902	Ҳиштҳо, блокҳо, тахтачаҳо ва масолеҳи монанди ба оташ тобовари кирамикии сохтмонӣ, ба ғайр аз маснуот аз орди санги кремнеземӣ ё чинсҳои кремнеземии монанд:	5
6903	Дигар маснуоти кирамикии ба оташ тобовар (масалан, ретортҳо, бўтаҳо, хумдонҳо, шинондашавандаҳо, сарпӯшакҳо, тиргакҳо, косачаҳои иёрӣ, лӯлаҳо, найчаҳо, чилдҳо, меҳварҳо), ба ғайр аз маснуот аз орди санги кремнеземӣ ё чинсҳои кремнеземии монанд:	5
6904 10 000 0	- хишти сохтмонӣ	15
6913	Ҳайкалчаҳо ва дигар маснуоти ороишӣ аз кирамика:	15
Гурӯҳи 70 Шиша ва маснуот аз он		
70	Шиша ва маснуот аз он: Ғайр аз:	10
7003	Шишаи рехташуда ё тахташуда, дар шакли тунуктахта ё намо, бо қабати дарункашанда ё бе он, бо қабати инъикоскунанда ё бе қабати инъикоскунанда, вале бо ягон тарзи дигар коркарднашуда:	5
7004	Шишаи кашидашуда ва дамакӣ, дар шакли тунуктахта, бо қабати дарункашанда ё бе он, бо қабати инъикоскунанда ё бе қабати инъикоскунанда, вале бо ягон тарзи дигар	5

	коркарднашуда:	
7007 21	- - ченак ва андозааш истифодаи онро дар воситаҳои нақлиёти заминӣ, ҳавойва обӣ ё барои системаҳои кайҳонию мушакӣ имкон медиҳад:	5
7007 21 800 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
7010	Зарфи шишагӣ, флаконҳо, кӯзаҳо, хурмачаҳо, банкаҳо, ампулаҳо ва дигар зарфҳои шишагӣ барои нигахдорӣ, интиқол ё бастабандии мол; банкаи шишагӣ барои консервакунӣ; сарпӯши муҳофизавӣ аз шиша, сарпӯшҳо, сарпӯшҳо ва дигар маснуоти шишагии монанд:	5
7011	Баллонҳои шишагии кушода (ҳамчунин, қифҳо ва лӯлаҳо), қисмҳои шишагии онҳо, бе пайвасткунандаҳо барои чароғҳои барқӣ, лӯлаҳои электронию нурӣ ё маснуоти монанд:	8
7013	Зарфҳо барои ҳурукхӯри ва ошхона, шишагӣ, лавозимоти покизагӣ ва идорӣ, маснуоти шишагӣ барои ороиши хона ё мақсадҳои монанд (ғайр аз маснуоти мавқеъҳои молии 7010 ё 7018):	5
7013 10 000 0	- аз шишакирамика дона	10
7014 00 000 0	Маснуоти шишагӣ барои дастгоҳҳои бонгдиҳанда ва унсурҳои оптикӣ аз шиша (ба ғайр аз ба мавқеи молии 7015 дохилкардашуда) бе коркарди оптикӣ	5
7015	Шиша барои соатҳо ва шишаҳои монанд, шиша барои айнакҳои биноишро саҳеҳкунанда ё саҳеҳнакунанда, шишаҳои қачқардашуда, фурӯҳамида бо чуқурӣ ё шишаҳои монанд, коркарди оптикинашуда; кӯраҳои дарунҳолии шишагӣ ва бандҳои он барои тайёр намудани шишаҳои зикршуда:	5
7016	Блокҳо барои манзил,	5

	тахтасанг, хишт, тахтачаҳои сафолӣ ва дигар маснуот аз шишаи фишурдашуда ё дар қолиб рехташуда, симдор ё бесим, дар сохтмон истифодашаванда; кубики шишагӣ ва дигар намудҳои шишагии начандон калон; бунёддор ё бе бунёд, барои кошинкорӣ ё корҳои ороишии монанд; витражҳо ва маҳсулоти монанд; чашмақдор ё кафкшиша дар шакли блокҳо; сафҳадор, тахтасанг, дар шакли лифофа ё дигар намудҳо:	
7017	Зарфҳои шишагӣ барои мақсадҳои лабораторӣ, беҳдоштӣ ё дорусозӣ, дараҷабандишуда ё дараҷабан-динашуда, андозабандишуда ё андозабандинашуда:	5
7018	Шабаҳои шишагӣ, маснуоти сохтакории марворид, сангҳои қиматбаҳо ё нимқиматбаҳо ва шаклҳои начандон калони монанд аз шиша, маснуот аз онҳо, ба ғайр аз ҷавохирот; чашмони шишагӣ, ба ғайр аз узвҳои сунъӣ; ҳайкалчаҳо ва дигар маснуоти ороишӣ аз шиша, бо оташафрӯзаки лаҳимкорӣ коркардшуда, ба ғайр аз ҷавохирот; микросфераҳои шишагӣ бо қутри на бештар аз 1 мм:	5
7019	Нахшиша (ҳамчунин, пашмишиша) ва маҳсулот аз он (ба мисоли нах, матоъ):	5
7020 00	Дигар маҳсулот аз шиша:	0
Гурӯҳи 71		
Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зинатӣ-ороишӣ, филизоти қиматбаҳо, филизоти бо филизоти қиматбаҳо рӯйкашшуда ва маснуоти аз онҳо тайёршуда; ҷавохирот; тангаҳо		
71	Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зинатӣ-ороишӣ, филизоти қиматбаҳо, филизоти бо филизоти	15

	қиматбаҳо рўйкашшуда ва маснуоти аз онҳо тайёршуда; чавохирот; тангаҳо: Ғайр аз:	
7101	Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, коркардшуда ё коркарднашуда, ба навҳо ҷудокардашуда ё ҷудокарданашуда, вале шаддакарданашуда, бенигин ё бечаспак; марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, барои мусоид шудани боркашонӣ муваққатан шаддакардашуда:	10
7102 10 000 0	- марвориди табиӣ	10
7102 21 000 0	- - коркарднашуда	10
7102 29 000 0	- - дигарҳо	10
7102 31 000 0	- - коркарднашуда ё ба тарзи одӣ арра кардашуда, поракардашуда ё коркарди рўякӣкардашуда ё	10
7115	Дигар маснуот аз филизоти қиматбаҳо ё филизоти бо филизоти қиматбаҳо рўйкашшуда:	10
7116	Маснуот аз марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё нимқиматбаҳо (табиӣ, сунъӣ ё таҷдидшуда):	10
7117	Чавохирот:	10
7118	Тангаҳо:	10
Гурӯҳи 72 Филизоти сиёҳ		
72	Филизоти сиёҳ	5
Гурӯҳи 73 Маснуот аз филизоти сиёҳ		
73	Маснуот аз филизоти сиёҳ: Ғайр аз:	5
7304 31 200 2	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 31 800 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 39 520 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои	0



	киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	
7304 39 580 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 39 920 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 41 000 5	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 49 930 1	- - - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
7304 49 950 1	- - - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
7304 51 120 0	- - - - на зиёда аз 0,5 м	0
7304 51 180 0	- - - - зиёда аз 0,5 м	0
7304 51 810 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 51 890 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 59 920 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7304 90 000 1	- - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7306 30 190 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7306 30 410 1	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0

7306 30 490 1	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7306 30 720 1	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7306 30 770 2	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7306 40 200 1	- - - бо фитингҳои пайвастшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7306 40 800 2	- - - барои васли саноатии воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеъҳои молии 8701 - 8705, қисмҳо ва агрегатҳои онҳо	0
7306 50 200 1	- - бо фитингҳои пайвастшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7306 50 800 1	- - - бо фитингҳои пайвастшуда, барои додани газ ё моеъ коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7306 61	- - бо буриши арзии мураббаъ ё росткунҷа:	0
7306 69	- - дигар буриши арзии ғайри доирашакл:	0
7307 11	- - аз чӯяни чакушнаҳӯрда:	10
7307 19	- - дигарҳо:	10
7307 21 000	- - ҳалқаҳо:	10
7307 23	- - Фитингҳо барои кафшеркунии пайвандҳои:	10
7307 29	- - дигарҳо:	10
7307 91 000 0	- - ҳалқаҳо	10
7308 10 000 0	- пулҳо ва сексияҳои пулҳо	8
7308 20 000 0	- манора ва бурҷи панҷарадор	8
7308 30 000 0	- дарҳо, тирезаҳо ва чорчӯбаҳои онҳо ва остона барои дарҳо	8
7308 40	- ҷиҳозҳо барои тахтаҳои	8

	филизи сохтмонӣ, тахтабандӣ, деворҳои танба ё сутуну тиргакҳои дохили кон:	
7309 00	Зарфҳо, систернаҳо, бакҳо ва зарфҳои монанд, аз филизоти сиёҳ, барои ҳама гуна моддаҳо (ғайр аз гази фишурда ва моеъ) бо ғунҷоиши зиёда аз 300 л, бо рӯйкаш ё гарминогузар ё бе онҳо, вале бе таҷҳизоти механикӣ ё гармитехникӣ: Ғайр аз:	10
7309 00 100 0	- барои газҳо (ғайр аз гази фишурда ё моеъ)	8
7310	Систернаҳо, бочкаҳо, нақораҳо, канистраҳо, қуттиҳо ва зарфҳои монанд, аз филизоти сиёҳ, барои ҳама гуна моддаҳо (ғайр аз гази фишурда ва моеъ) бо ғунҷоиши на зиёда аз 300 л, бо рӯйкаш ё гарминогузар ё бе онҳо, вале бе таҷҳизоти механикӣ ё гармитехникӣ:	10
7311 00	Зарфҳо барои гази фишурда ё моеъ, аз филизоти сиёҳ:	10
7312	Сими тобдодашуда, арғамчинҳо, танобҳо, ресмонҳои бофташуда, ҳалқаҳо ва маснуоти монанд, аз филизоти сиёҳ, бе изолятсияи барқӣ: Ғайр аз:	8
7312 10 200 1	- - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 10 410 1	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 10 490 1	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 10 610 1	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0

7312 10 690 1	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 10 810 4	----- с присоединенными фитингами или собранные в изделия, предназначенные для гражданских воздушных судов	0
7312 10 830 4	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 10 850 4	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 10 890 4	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 10 980 1	- - - - - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7312 90 000 1	- - бо фитингҳои пайвастшуда ё ҳамчун маснуот омодашудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7313 00 000 0	Сими хордор аз филизоти сиёҳ; пӯлоди печонидашудаи чанбарбоб ё сими якқабатаи ҳамвора, хордор ё беҳор, сими дуқабатаи озод печонидашуда барои ҳисорғирӣ, аз филизоти Сиёҳ	8
7314	Матои филизӣ (ҳамчунин, хатҳои дароз), панчараҳо, тӯр ва ҳисорҳо аз сим, аз филизоти сиёҳ;	8
7315	Занҷирҳо ва қисмҳои онҳо, аз филизоти сиёҳ;	8
7316 00 000 0	Лангарҳо, чангакҳо ва қисмҳои онҳо, аз филизоти сиёҳ	8
7317 00	Меҳҳо, тугмачаҳо, тугмачаҳои нақшакашӣ, меҳҳои чиндоркардашуда, ҳалқаҳо	8

	(ғайр аз дар мавқеи молии 8305) дохилшудаҳо ва маснуоти монанд, аз филизоти сиёҳ, бо саракҳо ё бе саракҳо аз дигар масолах, ғайр аз маснуот бо саракҳои мисӣ:	
7318	Меҳҳои печдор, меҳпечтобдорҳо, тобҳалқаҳо, дуррочҳо, чангаки тобдошуда, парчинмеҳҳо, фоначаҳо, симсикаҳо, зермуҳраҳо (ҳамчунин, пружинагӣ) ва маснуоти монанд, аз филизоти сиёҳ:	10
7319	Сӯзанҳои чокдӯзӣ, сикҳо барои ҷуроббофӣ, шила, чангаҳо, сӯзанҳои диккирӣ ва маснуоти монанд, барои коркарди дастӣ, аз филизоти сиёҳ; сӯзанакҳои англисӣ ва дигар сӯзанакҳо, аз филизоти сиёҳ, ки дар дигар мавқеҳои молӣ номбар ё дохил нашуданд:	10
7320	Пружинаҳо, рессорҳо ва тахтаҳо барои онҳо, аз филизоти сиёҳ:	10
7321	Оташдонҳои гармкунӣ, оташдонҳои гармкунӣ пухтани ва оташдонҳо барои тайёр кардани хӯрок (ҳамчунин, оташдонҳо бо деғҳои ёридиҳандаи гармидиҳии марказӣ), фритюрнитсаҳо (барои пухтани картошкаи фри), манқалҳо, сархона барои тахтасангҳо, гармкунак барои гармкунии хӯрок ва таҷҳизоти маишии ғайрибарқии монанд ва қисмҳои онҳо, аз филизоти сиёҳ: Ғайр аз:	10
7321 11	- - танҳо ба сӯзишвории газӣ ё газӣ ва сӯзишвории дигар:	5
7322 11 000 0	- - аз гудозиши ҷӯян	10
7322 19 000 0	- - дигарҳо	10
7322 90 000 1	- - ҳавогармкунандаҳо ва тақсимкунандаҳои ҳавои гарм (ғайр аз қисмҳои онҳо), барои киштиҳои ҳавои шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
7322 90 000 9	- - дигарҳо	8

7323	Маснуоти хӯрокхурӣ, маснуоти ошпазхона ё дигар маснуот барои эҳтиёҷоти маишӣ ва қисмҳои онҳо, аз филизоти сиёҳ; «пашм» аз филизоти сиёҳ; дастмол барои шустушӯи зарфҳои ошпазхона, болиштакҳо барои тоза кардан ё пардоздихӣ, дастпӯшакҳо ва маснуоти монанд, аз филизоти сиёҳ:	10
7324 10 000 1	- - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
7324 10 000 9	- - дигарҳо	9
7324 21 000 0	- - аз гудозиши чӯян, бесир ё сирдор	10
7324 29 000 0	- - дигарҳо	10
7324 90 000 1	- - таҷҳизоти санитарии техникӣ(ғайр аз қисмҳои он), барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуд	0
7324 90 000 9	- - дигарҳо	8
7325	Дигар маснуоти гудохташуда аз филизоти сиёҳ:	10
7326 11 000 0	- - кураҳои ордкунанда ва маснуоти монанд барои осиебҳо	10
7326 19	- - дигарҳо:	10
7326 20 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
7326 90 910 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
7326 90 930 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
7326 90 980 3	- - - - барои васли саноатии воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеъҳои молии 8701 - 8705, қисмҳо ва агрегатҳои онҳо	0
Гурӯҳи 74 Мис ва маснуот аз он		
74	Мис ва маснуот аз он: Ғайр аз:	5
7413 00 000 2	- - барои истеҳсоли киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
Гурӯҳи 75 Никел ва маснуот аз он		
75	Никел ва маснуот аз он	5
Гурӯҳи 76 Алюминий ва маснуот аз он		
76	Алюминий ва маснуот аз он: Ғайр аз:	10

7608 10 000 1	- - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газҳо ё моеъҳо коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7608 20 200 1	- - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газҳо ё моеъҳо коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7608 20 810 4	- - - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймой	0
7608 20 890 2	- - - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймойва ё киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ	0
7608 20 890 3	- - - - - бо фитингҳои пайваस्तшуда, барои додани газҳо ё моеъҳо коршоями барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ пешбинишуда	0
7616 99 900 2	- - - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймой ва /ё киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ	0
Гурӯҳи 78 Сурб ва маснуот аз он		
78	Сурб ва маснуот аз он	5
Гурӯҳи 79 Рух ва маснуот аз он		
79	Рух ва маснуот аз он	5
Гурӯҳи 80 Қалъагӣ ва маснуот аз он		
80	Қалъагӣ ва маснуот аз он	5
Гурӯҳи 81 Дигар филизоти арзон; сафолаки филизӣ; маснуот аз онҳо		
81	Дигар филизоти арзон; сафолаки филизӣ; маснуот аз онҳо: Ғайр аз:	10
8108 90 600 2	- - - - барои авиатсияи шахрвандӣ	0
Гурӯҳи 82 Асбобу абзорҳо, маснуоти кордӣ, кошуқ ва чангча аз филизоти арзон; қисмҳои онҳо аз филизоти арзон		
8201	Асбобҳои дастӣ: белҳои побелкунӣ ва совковӣ, каланд, зоғнӯлҳо, каландчаҳо, панҷшоха ва хаскашакҳо; табар, корди ош ва асбобҳои бурандаи монанд; ҳама намуди дукордаҳо; доси дастадароз, дос, корд барои майда кардани коҳ, қайчии тоқбурӣ, фона барои	10

	шикастани чӯб ва дигар асбобҳо, дар хочагии дехот, боғу тоқпарварӣ ё хочагии ҷангал истифодашаванда:- белҳои побелкунӣ ва совковӣ	
8202	Арраҳои дастӣ; тасма барои ҳама навъҳои арра (ҳамчунин, тасмаҳои арра барои буридани тахта, барои буридани комаҳо ё бе дандонаҳо): Ғайр аз:	7
8202 10 000 0	- арраи дастӣ	5
8203	Сӯянҳо, сӯхонҷаҳо, ӯхонҳо, анбурҳо (ҳамчунин, анбури симбури), анбури нӯгпахн, пассатиҷҳо, мӯйчинакҳо, анбурҷаҳо, дукордаҳои тунукабури, мураттаб кардани лӯлаҳои буранда, қайчиҳои мехбуранда, абзори сӯрохкунӣ ва дигар асбобҳои монанд:	9
8204	Калидҳои тобҳалқатобии дастӣ(ҳамчунин, калидҳои тобҳалқатобӣ бо торсиометр, аммо бо истисноӣ ғарғарак); сараки ивазшаванда барои калидҳои тобҳалқатобӣ, бо даста ё бе он:	7
8205	Асбобҳои дастӣ(ҳамчунин, шишабури алмосӣ), дар дигар ҷой номбарнашуда ё дохилнашуда; оташафрӯзаки лаҳимкорӣ; гиро, исканҷа ва маснуоти монанд, ғайр аз лавозимот ва қисмҳои дастгоҳҳо; сандон; кӯраҳои кӯчондашаванда; доираҳои сайқалдиҳӣ бо тарҳи асосӣ, бо ҳаракатовари дастӣ ё пойӣ:	7
8206 00 000 0	Асбобҳо аз ду ё зиёда мавқеъҳои молии 8202 - 8205, дар маҷмӯъҳо, барои савдои ҷақана пешбинӣ кардашуда	7
8207	Асбобҳои ивазшавандаи корӣ барои асбобҳои дастӣ, бо ҳаракатовари механикӣ ё бе он ё барои дастгоҳҳо (масалан, барои исканҷакунӣ, қолибгарӣ, буридан, буридани печмех, пармакунӣ, тарошида васеъ кардан, кашидан, бо ранда кор кардан, коркарди	7



	харротӣ ё тофта маҳкам кардан), аз чумла, филерҳо барои симкашӣ ё коркарди филизот, асбобҳо барои парма кардани чинсҳои сангин ё хок:	
8208	Корд ва теғи буранда барои асбобҳои мошинӣ ё механикӣ:	7
8209 00	Варақаҳо, чортарошҳо, ғилофакҳо ва маснуоти монанд барои асбобҳои дар онҳо васлнамуда, аз филизоти хамираи сафолӣ:	7
8210 00 000 0	Дастгоҳи дасти механикӣ, вазнаш 10 кг ё камтар, барои тайёр кардан, коркард кардан ё додани хӯроқӣ ё нӯшокӣ	10
8211	Корд бо теғи буранда, аррамонанд ё не (ҳамчунин, корд барои буридани дарахтон), ғайр аз кордҳои мавқеи молии 8208 ва теғҳо барои онҳо:	10
8212	Устураҳо (покуҳо) ва теғ барои он (ҳамчунин, тасмаи захираҳо барои теғ):	9
8213 00 000 0	Дукордаҳо, дукордаи дарзӣ, қайчиҳои монанд ва теғ барои онҳо	9
8214	Маснуоти бурандаи дигар (масалан, мӯйсартарошак, корди махсус барои қассоб ё корди махсуси хӯрокхурӣ ва майда кардан, корд барои қоғаз); маҷмӯъҳо ва асбобҳои нохунорӣ ё педикюрӣ (ҳамчунин, сӯхонҷаи нохунтозакунак):	9
8215	Чумчаҳо, чангакҳо, кафлезҳо, кафгирҳо, белчамонанд барои тортҳо, корд барои моҳӣ, равшан, анбури қандшиканӣ ва асбобҳои монанд барои хӯрокхурӣ ва ошхона:	10
Гурӯҳи 83 Дигар маснуот аз филизоти арзон		
83	Дигар маснуот аз филизоти арзон: Ғайр аз:	10
8301 40	- кулфҳои дигар:	13
8301 50 000 0	- ғалақа ва чорҷӯба бо ғалақа, якҷоя бо кулфҳо	13
8301 60 000	- қисмҳо:	13
8301 70 000 0	- калидҳо, алоҳида	13

	тахвилшаванда	
8302 49 000 1	- - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймой	0
8302 50 000 0	- либосовезак барои кулоҳ, кашшакҳо барои кулоҳ, таҷя ва маснуоти монанд	13
8307 10 000 1	- -арои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8307 90 000 1	- - бо фитингҳои пайвастшудаи барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинишуда	0
Гурӯҳи 84 Реакторҳои ҳастай, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо		
84	Реакторҳои ҳастай, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо: Ғайр аз:	5
8401	Реакторҳои ҳастай; қисми ҳароратчудокунанда (твэлҳо), шуоъназананда, барои реакторҳои ҳастай; таҷҳизот ва дастгоҳҳо барои тақсимкунии изотопҳо:	10
8405	Генераторҳои газӣ ё генераторҳои гази обӣ бо дастгоҳи тозакунии ё бе онҳо; генераторҳои гази атсетиленӣ ва генераторҳои гази монанд бо дастгоҳи тозакунии ё бе онҳо:	10
8406	Турбинаҳо дар буғҳои обӣ ва турбинаҳои буғии дигар:	8
8407 10 000 1	- - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8407 10 000 2	- -арои дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишини кашшофии зарбазан	8
8407 10 000 8	- -дигар муҳаррикҳо барои дастгоҳҳои кувватфизои киштӣ:	8
8407 21	-- овезон:	8
8407 29 000 0	-- дигар	8
8407 31 000 0	- - бо ҳаҷми кори на зиёда аз 50 см <sup>3</sup> -и силиндрҳои муҳаррик	8
8407 32	- - бо ҳаҷми кори зиёда аз 50 см <sup>3</sup> , аммо на зиёда аз 250 см <sup>3</sup> - и силиндрҳои уҳаррик:	8
8407 33 000 0	- - бо ҳаҷми кори зиёда аз 250 см <sup>3</sup> , аммо на зиёда аз 1000 см <sup>3</sup> -и силиндрҳои муҳаррик	8

8407 90	- муҳаррикҳои дигар:	8
8408 10	- муҳаррикҳо барои дастгоҳҳои кувватфизои кишӣ: - - пештар истифода шуда:	7
8408 20	- муҳаррикҳо, ки барои дар ҳаракат даровардани воситаҳои нақлиёти гурӯҳи 87 истифода бурда мешавад:	8
8408 90 270 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8408 90 410 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8408 90 430 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8408 90 450 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8408 90 470 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8408 90 610 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8408 90 810 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8409 10 000 0	- барои муҳаррикҳои ҳавопаймой	0
8410	Турбинаҳои гидравликӣ, чархи обӣ ва ҷузъи танзимкунанда ба онҳо:	8
8411 11 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 12 100 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 12 300 3	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 12 300 5	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 12 300 7	- - - - - бо капиши зиёда аз 110 кН, аммо на зиёда аз 132 кН, барои истеҳсоли киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 12 800	- - - бо капиши зиёда аз 132 кН:	0
8411 21 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 22 200 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 22 200 4	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 22 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 81 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии	0

	шаҳрвандӣ	
8411 82 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 91 000 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 99 001 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8411 99 009 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 10 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 21 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 29 200 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 29 810 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 29 890 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 31 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 39 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 80 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 90 200 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 90 400 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8412 90 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8414 30 200 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8414 30 810 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8414 30 890 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8415 90 000 2	- - барои дастгоҳҳои тозаву сардкунандаи ҳаво, зермавқеи 8415 81, 8415 82 ё 8415 83, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8416 20	- сархонаи аловмонии дигар, аз чумла, омехта:	8
8416 30 000 0	- оташдони механикӣ, аз чумла, панҷараи оташдони механикӣ он, окистаркашаки механикӣ ва дастгоҳҳои монанд	8
8416 90 000 0	- қисмҳо	8
8417	Кӯраҳо ва оташдонҳои	8

	саноатӣ ё лабораторӣ, аз чумла, оташдонҳои ахлотсӯзонанда, ғайрибарқӣ:	
8418 10	- яхдонҳо-яхкунонандаҳои омехта бо дарҳои алоҳидаи берунӣ: Ғайр аз:	8
8418 10 200 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 10 800 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 29 000 0	- - дигар	8
8418 30	- яхкунонандаҳои навъӣ«лар», зарфҳои бо ғунҷоиши на зиёда аз 800 л:	9
8418 30 200 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 30 800 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 40 200 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 40 800 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 61 00	- - насосҳои гармидиҳанда, ғайри дастгоҳҳо барои кондитсионерҳои ҳаво, мавқеи молии 8415: Ғайр аз:	9
8418 61 009 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 69 000 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8418 91 000 0	- - мебел барои таҷҳизоти хунуккунӣ ё яхкунонӣ дар дохил сохташуда	10
8418 99	- - дигар:	10
8419 11 000 0	- - обгармкунакҳои обгузари газӣ	8
8419 19 000 0	- - дигар	8
8419 31 000 0	- - барои маҳсулоти хочагии деҳот	8
8419 32 000 0	- - барои чӯбҳо, селлюлозаҳо, қоғазҳо ё картон	8
8419 39 000	- - дигар:	8
8419 40 000	- асбобҳо барои софкорӣ:	8
8419 60 000 0	- машинаҳо барои моеъ кардани ҳаво ё газ	8
8419 81	- - барои тайёр кардани нӯшокиҳои гарм ё тайёр кардан ё гарм кардани хӯрок:	8
8419 90	- қисмҳо:	0
8420	Каландрҳо ё дигар машинаҳои ноустувор, ғайри	8

	мошин барои коркарди филизот ё шиша ва навардҳо барои онҳо	
8421 11 000 0	-- чудокунаки шир	7
8421 12 000 0	-- хушккунак барои либосҳо	7
8421 19	-- дигар:	0
8421 21 000 1	--- барои саноати тиббӣ	0
8422	Мошинаҳои зарфшӯӣ; таҷҳизот барои шустӯшӯӣ ё хушккунии шиша ё дигар зарфҳо; таҷҳизот барои пур кардан, бастанӣ даҳони шишаҳо, банка, маҳкам кардани қуттиҳо, халтаҳо ё зарфҳои дигар, барои муҳр кардани онҳо ё тамғазанӣ; таҷҳизот барои сарпӯши маҳкамкунаки герметикӣ ё сарпӯши шиша, банка, лӯлача ва зарфҳои монанд; таҷҳизот барои бастабандӣ ё печондан (аз ҷумла, таҷҳизоти печондани мол бо масолеҳи бастабандии ҳароратнишонӣ), дигар; таҷҳизот барои газнок кардани нӯшокиҳо:	8
8423	Таҷҳизот барои баркашидан (ғайри вазни дақиқи 0,05 г ё зиёдтар), аз ҷумла, мошинаҳои ҳисоббарор ё назоратӣ, бо қувваи вазнинии бори баркашида ба кор дароваранда; порсангҳо барои ҳамаи навъҳои тарозуҳо:	8
8424 20 000 0	- дастгоҳи пошанда ва дастгоҳҳои монанд	8
8424 30	- мошинаҳои фавракдами буғӣ ё репшоӣ ва дастгоҳҳои ҳаводихандаи монанд:	8
8424 81	- - барои хочагии деҳот ё боғдорӣ:	8
8424 89 000	-- дигар:	0
8424 90 000 0	- қисмҳо	0
8425	Танобҳои ғарғараи болобардорӣ ва мошини болобардор, ғайри мошинҳои болобардори фишорӣ; ғарғараи борбардорӣ ва кабестанҳо; домкратҳо:	0
8426	Деррик-кранҳои киштӣ; крани борбардор, аз ҷумла, симрӯда-кранҳо; тарҳҳои борбардор ва	0

	ҳаракаткунанда, дастгоҳи боркунии худҳаракаткунанда ва ядакҳо, ки бо крани борбардор мучаҳҳаз гардидаанд:	
8427	Мошинҳои борбардор бо борқапи шоҳағӣ; дигар боркунандаҳо, ки бо таҷҳизоти борбардорӣ ё борбардорию борфарорӣ мучаҳҳазанд:	8
8428	Мошинаҳо ва дастгоҳҳо барои бардоштан, ҷойивазкунӣ, борбардорию борфарорӣ (масалан, лифтҳо, скалаторҳо, конвейерҳо, роҳи симӣ) дигар:	0
8429	Булдозерҳо бо бели гардишхӯранда ва гардишнахӯранда, грейдерҳо, ҳамворгардонҳо, скреперҳо, белҳои механикӣ, экскаваторҳо, боркунакҳои якбела, мошинаҳои шиббакунӣ ва шиббаҳои ғелон барои тахту ҳамвор кардани роҳ, худгард:	0
8430	Мошинаҳо ва дастгоҳҳои дигар барои ҷобачогузорӣ, ҳамворгардонӣ, ба шакли муайян даровардан, кор карда баромадан, шиббакунӣ, зич кардан, кофта баровардан ё парма кардани хок, маъданҳои фоиданок ё мис; таҷҳизот барои зада даровардан ва баровардани пояҳо; сипори барфтозакунак ва роторӣ:	0
8431	Қисмҳо, танҳо ё асосан барои таҷҳизоти мавқеи молии 8425 - 8430: Ғайр аз:	0
8431 20 000 0	- мошин ё дастгоҳҳо мавқеи молии 8427	5
8435	Исканҷаҳо, мошини сангмайдакунак ватаҷҳизоти монанд барои шаробпазӣ, истехсоли шароби себ, шарбати мева ё нӯшокиҳои монанд:	7
8436	Таҷҳизот барои соҳаи кишоварзӣ, боғдорӣ, хоҷагии ҷангал, парандапарварӣ ва	7

	замбӯри асалпарварӣ, бо шумули таҷҳизот барои сабзондани тухмӣ бо дастгоҳи механикӣ ё гармкунанда ва ғайра, инкубаторҳо барои парандапарварӣ ва брудерҳо:	
8437	Мошинҳо барои тозакунии, ба навъҳо чудо кардан ва муайян намудани андозаи тухмӣ, зироатҳои ғалладона ё зироатҳои лӯбиғии хушк; таҷҳизот барои саноати ордбарорӣ ё барои коркарди зироатҳои ғалладонагӣ ё зироатҳои лӯбиғии хушк, ғайри таҷҳизоти дар фермаҳои хоҷагии деҳот истифодашаванда:	7
8438	Таҷҳизот барои оmodасозии саноатӣ ё истеҳсоли маводи ғизӣ ё нӯшокиҳо, дар дигар ҷойи ин гурӯҳ номбарнашуда ё дохилнашуда, ба ғайр аз таҷҳизот барои ҷабида гирифтани ё тайёр намудани чарбу ё равғани бухорнашавандаи ҳайвоноту растани:	7
8439	Таҷҳизот барои истеҳсоли масолеҳ аз хамираи нахдори селлюлоза ё барои истеҳсол кардан ё ороиши коғаз ё картон:	7
8440	Таҷҳизоти муқовасозӣ, аз ҷумла, мошинаҳо барои дӯхта пайвасти кардани блоки китобҳо:	7
8441	Таҷҳизот барои истеҳсоли маснуот аз хамираи коғазӣ, коғаз ё картон, аз ҷумла, ҳамаи навъҳои мошинаҳои буранда, дигар:	7
8442	Мошинаҳо, асбобҳо ва асбобу анҷом (ба ғайр аз дастгоҳҳои мавқеи молии 8456 - 8465) барои тайёр кардан ва истеҳсоли пластинаҳо, цилиндрҳо ва дигар шакли чопӣ; пластинаҳо, цилиндрҳо ва дигар шакли чопӣ; пластинаҳо, цилиндрҳо ва сангҳои чопӣ, барои	7



	мақсадҳои чопитайёршуда (масалан, тарошидан, сайкал додан ва ҷилдорӣ):	
8442 30	- машинаҳо, асбобҳо ва асбобу анҷом:	5
8443 11 000 0	- - машинаҳо барои чопи офсетӣ, лӯлапеч	7
8443 12 000 0	- - машинаҳо барои чопи офсетӣ, варақӣ, идоравӣ(варақҳои истифодашуда, ки дар намуди паҳнкардашуда як тарафаш на зиёда аз 22 см, тарафи дигараш - на зиёда аз 36 см аст)	7
8443 13	- - дигар машинаҳо барои чопи офсетӣ:	7
8443 14 000 0	- - машинаҳо барои чопи баландсифат, лӯлапеч, ба истиснои флексографӣ	7
8443 15 000 0	- - машинаҳо барои чопи баландсифат, ғайри лӯлапеч, ба истиснои флексографӣ	7
8443 16 000 0	- - машинаҳо барои чопи флексографӣ	7
8443 17 000 0	- - машинаҳо барои чопи чуқур	7
8443 19	- - дигар:	7
8443 31	- - машинаҳо, ки ду ё зиёда аз ду корро иҷро мекунанд, ҳамчун чоп, нусхабардорӣ ва додани факсӣ, бо доштани имконияти васл кардан бо машинҳои ҳисоббарор ва ё ба шабака:	0
8443 32	- - дигар, имконияти васл кардан бо машинҳои ҳисоббарор ва ба шабакаро дорад:	0
8443 39 100	- - - машинаҳо, иҷрокунандаи корҳои нусхабардорӣ ба воситаи мушоҳидаи нусхаи асл ва чопи нусха тариқи усули электростатистикӣ:	0
8443 39 900	- - - дигар:	0
8443 91	- - қисмҳо:	7
8443 99	- - дигар:	0
8444 00	Машинаҳо барои истехсол, кашидан, сохтан ва буридани масолеҳи бофандагии кимиёвӣ:	7

8445	Мошинҳо барои тайёр кардани нахҳои насочӣ, калобаресӣ; мошинҳои насочӣ ва тобдиҳанда, мошинҳои насочии пилларесӣ ё калобакунӣ (бо шумули пуди ришта) ва мошинҳои тайёркунандаи калобаҳои насочӣ барои истифодаи онҳо дар мошинҳои мавқеи молии 8446 ва 8447:	7
8446	Дастгоҳҳои бофандагӣ	7
8447	Мошинаҳои насочӣ, бофандагӣ дӯзандагӣ, барои истеҳсоли риштаи калобатунсозӣ (зардӯзӣ), ҳошияи дӯзандагӣ, гулдӯзӣ, бофтани тасма ё тӯрҳо ва мошинҳои тафтингӣ	7
8448	Таҷҳизоти фаръӣ ҷиҳати истифода бо мошинаҳои мавқеи молии 8444, 8445, 8446 ва 8447 (масалан аробачаи борбардории ремизӣ, мошинаҳои жаккардӣ, дастгоҳҳои худкори боздошт, дастгоҳҳои ивазкунии мокуҳо): қисм ва лавозимоте, ки фақат ва ё асосан барои мошинаҳои мавқеи молии мазкур ва ё мавқеи молии 8444, 8445, 8446 ва 8447 таъйин гардидааст (масалан дук ва чангаки душоха, гарнитурои сӯзандор, шонаҳо, филерҳо, мокуҳо, ремизҳо ва чорҷӯбаҳои ремизӣ, сӯзанҳои насочӣ).	7
8449 00 000 0	Таҷҳизот барои истеҳсол ё коркарди намад ё намади тунуки нафис (фетра) ё маводи ғайриматоии пора ва ё буридашаванда, бо шумули таҷҳизот барои истеҳсоли кулоҳҳои намадӣ; қолабҳо барои дӯхтани кулоҳҳо	7
8450	Мошинаҳои либосшӯӣ, маишӣ ва барои ҷомашӯӣ, аз ҷумла, мошинаҳои бо таҷҳизоти фишордиҳанда ҷихозонидашуда:	8

8451	Тачҳизот (ба ғайр аз мошинаҳои мавқеи молии 8450) барои шустан, тоза кардан, фишурдан, хушконида, дарзмолкунӣ, исканҷакунӣ (ба шумули исканҷаҳо барои дар як ҳарорати муайян нигоҳ доштани масолех), сафедкунӣ, рангуборкунӣ, пардоз, рӯйпӯшсозӣ ба рангубор ҷаббондани калоба, матоъ ё маснуоти тайёри нассоҷива мошинҳо барои ворид сохтани хамира ба рӯи матоъ ё дигар зерматое, ки барои истеҳсоли маҳсулоти рӯйкашсозии сакфҳо, ба мисли линолиум, истифода мешаванд; мошинҳо барои печонидан, кушодан, таҳ кардан, буридан ё сӯроҳ кардани матоъҳои нассоҷӣ:	
8452	Мошинаҳои дӯзандагӣ, ба ғайр аз мошинҳо барои дӯхтани бастаи китобҳои мавқеи моли 8440; мебел, асосҳо ва ғилофаки махсус, ки барои мошинаҳои дӯзандагӣ таъйин шудаанд: сӯзанҳо барои мошинҳои дӯзандагӣ.	10
8454	Конвертерҳо, дӯли филизрезӣ, қолаб ва дастгоҳи филизрезии дар истеҳсолоти филизгудозӣ ва рехтагарӣ истифодашаванда:	10
8454 10 000 0	- конвертҳо	5
8454 90 000 0	- қисмҳо	5
8455	Тачҳизоти филизгудозӣ ва навард барои онҳо:	8
8456 10 00	- бо истифодабарии ҷараёни шуоъдиҳии лазерӣ ва дигар нурҳои рӯшноӣю фатонӣ коркунанда:	0
8456 20 000	- бо истифодабарии ҷараёни ултрасадоӣ	8
8456 30	- бо истифодабарии ҷараёни бечараёнгардонии электрикӣ коркунанда:	8
8456 90	- дигар:	0
8457	Марказҳои коркард, дастгоҳҳои агрегатии якшакла	8

	ва бисёршакла барои коркарди филиз:	
8458	Дастгоҳҳои харротии (аз чумла, таҷҳизоти харротии бисёрмаксад) филизбурӣ:	8
8459	Дастгоҳҳои филизбурӣ (бо шумули дастгоҳҳои агрегатии шакли қаторадоста) барои парма кардан, тез кардан, рандакунӣ, буридани печмеҳи берунӣ ё дохилӣ бо роҳи хориҷ кардани филиз, ба ғайр аз дастгоҳҳои харротии (бо шумули дастгоҳҳои харротии бисёрҳадафа) мавқеи молии 8458:	8
8460	Дастгоҳҳои тарошида ҳамворкунӣ, тезкунӣ, пардоздихӣ, хонинговалӣ, сойишдихӣ, сайқалдихӣ ва барои иҷрои дигар амалиёти тозакунии филиз ё филизу сафол ба воситаи сангҳои ҳамворкунӣ, воситаҳои регхокандом ва сайқалкунӣ, ба ғайр аз дастгоҳҳои дандонасозӣ, суфтакории дандонаҳо ё коркарди дандонаҳои борномаашон 8461:	8
8461	Дастгоҳҳои рандакунии дарозӣ, рандакунии арзӣ, дастгоҳҳои сӯрохкунӣ, дарозсозӣ, дандонабурӣ, дандонасуфтакунӣ ва дандонапардозӣ, буриш, арракунӣ ва дигар дастгоҳҳо барои коркарди филиз, гудохтаҳои саҳт ва филизу сафолитавассути нест кардани мавод дар дигар ҷой номбарнашуда ё дохил нагардида:	8
8462	Дастгоҳҳо (аз чумла, исканҷаҳо) барои коркарди филизоти қолабашон калонҳаҷм, ба воситаи кӯфтаи ё қолабрезӣ кардан; дастгоҳҳо (ба шумули исканҷаҳо), қаткунанда, кӯфта қаткунанда, мустақим, порчагӣ, сӯрохкунанда ё	8

	буранда; исканчаҳои мустаҳкаме, ки дар ҷои дигар номбар нашудаанд:	
8462 10	- мошинаҳои кӯбанда ё қолабрезӣ (аз ҷумла, исканчаҳо) ва болға:	5
8463	Дастгоҳҳо барои коркарди филиз ё маводи филизу сафолӣ бе нобудсозии мавод:	6
8464	Дастгоҳҳо барои коркарди санг, сафол, бетон, асбосемент ё маводи маъдани монанд ё барои коркарди сарди шиша:	0
8465	Дастгоҳҳо (бо шумули мошинҳо барои васлкунӣ ба воситаи меҳҳо, часпаки оҳанин, ширеш ё роҳҳои дигар) барои коркарди дарахт, пӯкак (пробка), устухон, эбонити пластмаси саҳт ё ҷунин маводи саҳт:	6
8466	Қисмҳо ва лавозимот, асосан ва ё фақат барои таҷҳизоти мавқеи молии 8456 - 8465 таъйиншуда, аз ҷумла, асбобҳо барои маҳкам кардани асбобу анҷом ё ҷузъ, сараки худкушодашавандаи печмеҳӣ, сараки таксимкунӣ ва дигар абзори махсус ба дастгоҳҳо; абзор барои маҳкам кардани асбобу анҷоми корӣ барои ҳамаи навъҳои асбобу анҷоми дастӣ: Ғайр аз:	6
8466 91	- - ба дастгоҳҳои мавқеи молии 8464:	0
8466 93	- - ба дастгоҳҳои мавқеи молии 8456 – 8461	0
8467	Асбобу анҷоми дастии пневматикӣ, гидравликӣ ё бо сохти дарунии муҳаррикҳои барқӣ ё ғайри барқӣ: Ғайр аз:	6
8467 89 000 0	- - дигар	0
8468	Таҷҳизот ва дастгоҳҳо барои лаҳимкории пастҳарорат ва баландҳарорат ё кафшеркорӣ, ки барои буриш мувофиқ ё номувофиқанд, ғайр аз мошинҳо ва дастгоҳҳои мансуби борномаи 8515; мошинҳо ва дастгоҳҳо ҷиҳати	6

	коркарди гармии сатҳӣ, ки бо газ фаъолият менамоянд:	
8469 00	Мошинаи хатнависӣ, ғайри принтерҳои мавқеи молии 8443; дастгоҳҳо барои коркарди матнҳо:	0
8470	Мошинаҳои ҳисоббарор ва мошинаҳои кисагӣ барои навиштан, аз нав ба вучудоварӣ ва тасаввури (пешниҳоди) аёнии маълумот бо амалиёти ҳисоббарор; мошинаҳои муҳосибӣ, мошинаҳои тамғагузории почта, дастгоҳҳои билет ва дигар мошинаҳои монанд бо дастгоҳи ҳисоббарор; дастгоҳҳои хазинавӣ:	0
8471	Мошинҳои ҳисоббарор ва бахшҳои онҳо; дастгоҳи ҳисобкунии магнитӣ ё оптикӣ, мошинаҳо барои гузаронидани маълумот ба ҳомили иттилоотӣ дар шакли бо рамз ифода кардан ва мошинаҳо барои коркарди маълумоти монанд, дар ҷои дигар номбар нашуда ё дохил нагардида:	0
8472 10 000 0	- мошинаҳои нусхабардорӣ-чопкунӣ	6
8472 30 000 0	- мошинаҳо барои ба навъҳо ҷудо кардан ё гузоштан ё ҷой кардан дар лифофа ё печонда бастанӣ муросилоти почта, мошинаҳо барои кушодан, маҳкам кардан ва муҳр гузоштани муросилоти почта ва мошинаҳо барои часпондан ва аз эътибор соқит кардани тамғаи почта	6
8472 90	- дигар:	0
8473	Қисмҳо ва лавозимот (ғайри ғилоф, ҷилд барои интиқоли маснуоти монанд), танҳо ё асосан барои мошинҳои махсуси мавқеъҳои молии 8469 - 8472 таъйиншуда:	0
8474 39 000	- - дигар:	6
8475 10 000 0	- мошинаҳо барои пайваст кардани лампаҳои барқӣ ё электронӣ, найчаҳо ё	6

	найчаҳои электрони шуоъдор ё лампаҳои газӣ бо колбаҳои шишагин	
8475 21 000 0	- - мошинаҳо барои тайёр кардани нахҳои оптикӣ ва захираи онҳо	6
8476	Автоматҳо барои савдо (масалан, барои савдои тамғаҳои почта, сигор, молҳои хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо), аз ҷумла, автоматҳо барои майдакунии пули қоғазӣ ва танга:	6
8477 30 000 0	- мошинаҳои рехтагарии дамакӣ	6
8477 51 000 0	- - барои рехтагарӣ ва аз нав барқарор кардани резинчархаҳои пневматикӣ ва чилд ва ё барои рехтагарӣ бо дигар қолибгарии камераи резинчархаҳои пневматикӣ	6
8477 59	- - дигар:	6
8478	Таҷҳизот барои омода ва тайёр кардани тамоку, ки дар ҷои дигари гурӯҳи мазкур хотирнишон нашудааст ё дохил нагардидааст:	6
8479 30 900 0	- - дигарҳо	6
8479 40 000 0	- мошинаҳо барои тайёр кардани банд ва арғамчин	6
8479 89	- - дигар:	0
8479 90	- қисмҳо:	0
8480	Қолиби рехтагарӣ барои истеҳсолоти рехтагарии филизӣ; рехтаи қабати дуҷоми таги чизе; қолиби рехтагарӣ; шакл барои рехтаи филизот (ғайри қолиби рехтагарӣ), карбиди филизот, шиша, масолеҳи маъданӣ, резинҳо ва пластмас: Ғайр аз:	6
8480 49 000 0	- - дигар	5
8480 50 000 0	- шаклҳо барои рехтагарӣ кардани шиша	5
8480 71 000 0	- - барои рехтагарӣ бо дамкунӣ ва фишор	0
8480 79 000 0	- - дигар	5
8482	Саққочархакҳои аққочадор ва ё ғилдиракчадор:	8
8483 20 000 0	- танаи саққочархакҳо бо саққочархакҳои дарунии саққочадор ва ғилдиракчадор	8

8483 30 800 3	- - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ ва ё киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8483 40 230 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8483 40 300 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8486	Мошинаҳо ва дастгоҳҳо, танҳо ва ё асосан барои истехсоли булҳо ё пластинаи нимноқилдор, асбобҳои нимноқилдор, нақшаи интегралӣ электронӣ ва сафҳаномаи ҳамвори дисплей истифодашаванда; мошинаҳо ва дастгоҳҳои дар эзоҳи 9В ба гурӯҳи мазкур номбаршуда; қисмҳо ва лавозимот:	0
8487	Қисмҳои таҷҳизот, пайвасткунӣ барқӣ, изоляторҳо, васлкунак, ғалтак ва дигар чузъҳои барқӣ, надошта, ки дар ҷои дигари гурӯҳи мазкур хотирнишон нашудааст ё дохил нагардидааст:	8
<p>Гурӯҳи 85</p> <p>Мошинҳо ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ва садобароваранда, дастгоҳ барои сабт, таҷдиди тасвир ва садои телевизионӣ, чузъиёт ва лавозимоти онҳо</p>		
85	Мошинҳо ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ва садобароваранда, дастгоҳ барои сабт, таҷдиди тасвир ва садои телевизионӣ, чузъиёт ва лавозимоти онҳо, ғайр аз:	5
8501 10	- муҳаррикҳои тавоноиашон на зиёда аз 37,5 Вт: Ғайр аз:	8
8501 10 100 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8501 20 000 1	- - муҳаррикҳои тавоноиашон зиёда 735 Вт, на зиёда аз 150 кВт, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8501 32 000 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8501 33 000 1	- - - муҳаррикҳои тавоноиашон на зиёда аз 150 кВт ва генераторҳо, барои	0



	киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	
8501 40 200 1	- - - тавоноиашон зиёда аз 735 Вт, аммо на зиёда аз 750 Вт, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8501 40 200 3	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8501 40 800 1	- - - бо тавоноии на зиёда аз 150 кВт, барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8501 52 900 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8504 21 000 0	- - бо тавоноии на зиёда аз 650 кВА	10
8504 22	- - тавоноиашон зиёда аз 650 кВА, аммо на зиёда аз 10 000 кВА:	10
8504 23 000	- - тавоноиашон зиёда аз 10 000 кВА:	10
8504 31	- - бо тавоноии на зиёда аз 1 кВА:	10
8504 31 210 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8504 31 290 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8504 31 800 2	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8504 32 000 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8504 32 000 2	- - - - трансформаторҳои ченкунӣ	10
8504 32 000 9	- - - - дигарҳо	10
8504 33 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8504 33 000 9	- - - дигарҳо	10
8504 34 000 0	- - тавоноиашон зиёда аз 500 кВА	10
8504 40 300 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8504 40 300 2	- - - - барои васли саноатии мошинҳои ҳисоббарор	0
8504 40 300 9	- - - - дигарҳо	0
8504 40 900 0	- - - - дигарҳо	0
8504 50	- ғалтаки индуктивӣ ва дросселҳои дигар:	0
8504 90 050 0	- - - модулҳои электронии мошинҳои таҳзермавқеи 8504 50 200 0	0
8504 90 910 0	- - - модулҳои электронии мошинҳои таҳзермавқеи 8504 40 300	0
8505	Электромагнитҳо; магнитҳои	8

	доимӣ ва маснуоти барои мубаддал кардан ба магнитҳои доимӣбаъди магнитнокшавӣ таъйиншуда; патронҳои фишордиханда, чангакҳо ва дастгоҳи муайянкунандаи монанд; электромагнитӣ ва бо магнитҳои доимӣ пайвастандаҳо, муфтҳо ва тормозҳои электромагнитӣ; қуббаҳои электромагнитии бардоранда:	
8506	Қисмҳои ибтидоӣ ва батареяҳои ибтидоӣ:	8
8507 10 200 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8507 10 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8507 30 200 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8508 11 000 0	- - бо тавоноии на зиёда аз 1500 Вт, дорои халта барои чамъ кардани гард ва дигар чамъкунандаҳои гард ҳаҷмашон на зиёда аз 20 л	8
8508 19 000	- - дигарҳо:	8
8508 60 000 0	- гардкашакҳои дигар	5
8508 70 000	- қисмҳо:	8
8509	Мошинҳои электромеханикии маишӣ бо муҳаррики барқии дарунӣ, ба ғайр аз гардкашакҳои мавқеи молии 8508:	8
8510	Ришгираки барқӣ, мошина барои тарошидани мӯй ва асбоб барои дур кардани мӯй бо муҳаррики барқии дарунӣ:	8
8511 10 000 3	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8511 10 000 9	- - - дигарҳо	8
8511 20 000 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8511 20 000 8	- - дигарҳо	8
8511 30 000 3	- - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймой	0
8511 30 000 8	- - - дигарҳо	8
8511 20 000 8	- - дигарҳо	8
8511 40 000 3	- - - барои истехсоли муҳаррикҳои ҳавопаймой	0
8511 50 000 3	- - - барои киштиҳои ҳавоии	0

	шаҳрванд	
8511 80 000 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрванд	0
8511 90 000	- қисмҳо:	9
8512	Таҷҳизоти равшанкунандаи барқӣ ва бонгдихӣ (ба ғайр аз маснуоти мавқеи молии 8539), шишатозакунак, зидди ях кунондан ва зидди арақ кардан, дар дучарха ва воситаҳои нақлиёти муҳаррикдор истифодашаванда:	10
8513	Фонуси сафарии барқӣ, аз сарчашмаи худии қувва коркунанда (масалан, қисмҳои батареяи хушк, аккумуляторҳо, магнето), ба ғайр аз таҷҳизоти рӯшноидихандаи мавқеи молии 8512	8
8514	Қӯра ва дегҳои барқии саноатӣ ва лабораторӣ (аз ҷумла, дар асоси ҳодисаи индуксионӣ ва талафи диэлектрикӣ амалкунанда); таҷҳизоти саноатӣ ва лабораторӣ барои масолеҳи коркарди ҳароратӣ бо ёрии ҳодисаи индуксионӣ ва талафи диэлектрикӣ амалкунанда: Ғайр аз:	0
8514 40 000 0	- таҷҳизот барои масолеҳи коркарди ҳароратӣ бо ёрии ҳодисаи индуксионӣ ва талафи диэлектрикии дигар амалкунанда	5
8515	Мошинҳо ва дастгоҳҳо барои лаҳимкории барқӣ (аз ҷумла, бо гармкунии барқии газ), лазерӣ дигар лаҳимкорихои равшан ё фотонӣ, ултраовозӣ, электронӣ-нурӣ, магнитӣ-импулсӣ плазмавию камоншакли дар ҳарорати паст, лаҳимкорӣ бо ҳарорати баланд ё кафшер, новобаста аз он, ки онҳо метавонанд амали буришро иҷро кунанд ё не, мошинҳо ва дастгоҳҳои барқӣ барои чангандозии гарми филизот ё филизу сафол:	8

8516 21 000 0	- - радиаторҳои гарми захиракунанда	8
8516 29	- - дигарҳо:	8
8516 31 000	- - мӯйхушккунак:	8
8516 32 000 0	- - дигар асбобҳо барои нигохубини мӯйҳо	8
8516 33 000 0	- - асбобҳо барои хушккунии даст	8
8516 40 000 0	- дарзмоли барқӣ	8
8516 50 000 0	- оташдони мавҷдори хурд	8
8516 60	- оташдони дигар; плитаи барқӣ, плиткаи барқӣ, қаҳвачӯсонаки барқӣи пухтупаз; гриляж ва ростерҳо:	8
8516 71 000 0	- - барои тайёр кардани қаҳва ва чой	8
8516 72 000 0	- - ростерҳо	8
8516 79	- - дигарҳо:	8
8516 80 200 1	- - - дар бахшҳо сарчамъкардашуда ва танҳо аз қолиби одӣ чӯдо кардашуда ва пайваस्तкунандаи барқӣ иборат буда, дар системаи яхногир ва яхобкунандаи киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ истифодашаванда	0
8516 90 000 0	- қисмҳо	8
8517	Дастгоҳҳои телефонӣ, аз ҷумла, дастгоҳҳои телефонӣ барои шабакаҳои алоқаи ҳамроҳ (мобилӣ) ва ё дигар шабакаҳои алоқаи бесим; дигар дастгоҳ барои шунавондан ва қабули садо, тасвир ва дигар маълумот, аз ҷумла, дастгоҳҳо барои алоқа дар шабакаи ноқилӣ ва алоқаи бесим (масалан, дар шабакаҳои алоқаи маҳаллӣ ва глобалӣ), ба ғайр аз дастгоҳҳои шунавондан ва қабул кардан, мавқеи молии 8443, 8525, 8527 ва 8528:	0
8518	Микрофонҳо ва тиргак барои онҳо; баландгӯяк, васлкардашуда ва васлкарданашуда дар тана; гӯшмонак ва телефонҳо барои дар сар мондан, якҷоя кардашуда ва якҷоя карданашуда бо микрофонҳо ва маҷмӯъ, иборат аз	0

	микрофон ва як ё зиёда баландгӯяк; кувватфизои барқии суръати садо; маҷмӯи садокуватфизои барқӣ: Ғайр аз:	
8518 22 000 9	- - - дигарҳо	5
8519 20	- дастгоҳҳои бо танга, пули коғазӣ, варақаҳои бонкӣ, жетон ва дигар воситаҳои пардохтӣ ба кор даровардашаванда:	8
8519 30 000 0	дастгоҳи садобарори барқӣ	8
8519 50 000 0	- ҷавобгӯяки автомати телефон	0
8519 81	ҳомилҳои истифодашавандаи магнитӣ, оптикӣ ва нимноқилдор:	0
8519 89	дигарҳо:	0
8521 10 950 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрванд	0
8523	Дискҳо, тасмаҳо, дастгоҳи захиракуандаи маълумот новобаста аз қувваи мустаҳкамӣ, «варақаҳои зеҳнӣ» ва дигар ҳомилҳо барои сабти садо ва дигар ходисаҳо, сабтшуда ва сабтнакуанда, аз ҷумла, қолиб ва устои диск барои тайёр кардани дискҳо, ба ғайр аз маснуоти гурӯҳи 37:	0
8525 50 000 0	таҷҳизоти интиқолдиҳанда	0
8525 60 000	таҷҳизоти интиқолдиҳанда, ки дар таркиби худ таҷҳизоти қабулкуанда дорад:	0
8525 80 300 0	- - камераҳои рақамӣ	0
8525 80 910	танҳо қобилияти сабти садо ва тасвирро дорад, бо ёрии камераҳои телевизионӣ гирифташуда:	0
8525 80 990	дигарҳо:	0
8526 10 000 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрванд	0
8527	Таҷҳизоти қабулкуанда барои радиошунавонӣ, якҷоя кардашуда ва якҷоя карданашуда дар як тана, бо таҷҳизоти сабткуандаи садо ва садобароваранда ва соатҳо:	10
8528 41 000 0	- - танҳо ва асосан дар системаи ҳисобкунӣ истифодашаванда, мавқеи	0

	молии 8471	
8528 49	дигарҳо:	8
8528 51 000 0	танҳо ва асосан дар системаи ҳисобкунӣ истифодашаванда, мавқеи молии 8471	0
8528 59	- - дигарҳо:	8
8528 61 000 0	танҳо ва асосан дар системаи ҳисобкунӣ истифодашаванда, мавқеи молии 8471	0
8528 69	- - дигарҳо:	0
8528 71	барои дар таркибашон дохил кардани видеодисплей ва экран таъйиннашуда:	0
8528 72	- - дигар, тасвири ранга:	8
8528 73 000 0	- - дигар, тасвири якранг	8
8529 10 390 0	- - - - дигарҳо	0
8529 10 690 1	барои истеҳсоли киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8529 90	дигарҳо:	0
8530	Таҷҳизоти барқии бонгдиҳанда, таъминкунандаи беҳатарӣ ва идоракунии ҳаракат барои роҳи оҳан, хатти трамвай, роҳи мошингард, хати дарунии обӣ, иморатҳои боғ, бандар ва фурудгоҳҳо (ғайри таҷҳизоти мавқеи молии 8608): 8530 10 000 0 - таҷҳизот бар	8
8531 20	сафҳалавҳаи индикаторӣ, дар худ дастгоҳи бо моеи булӯрӣ ва бо шуоъҳо дохил кардашуда:	0
8531 80	- дастгоҳҳои дигар:	0
8532	Конденсаторҳои доимии барқӣ, тағйирёбанда ва биносозӣ:	0
8533	Резисторҳои барқӣ(аз ҷумла, реостатҳо ва потенциометрҳо), ғайри қисмҳои гармкунанда:	0
8534 00	Намунаи чопӣ:	0
8535	Дастгоҳҳои барқӣ барои коммутатсия ва ҳифзи занҷираи барқӣ ва барои васл кардан бо занҷирҳои барқӣ ва занҷири барқӣ(масалан, калидак, калид, қатъкунаки чараён, муҳофизакунанда гудохташуда, барқгардон, маҳдудкунандаи шиддат, хомӯш кардани шиддат ба таври номураттабӣ,	10

	чараёнқабулкунак, пайвандкунакҳо ва дигар қуттиҳои пайвандкунак) дар шиддати зиёда аз 1000 В:	
8535 21 000 0	--дар шиддати камтар аз 72,5 кВ	8
8536 10	- муҳофизакунанда гудохташуда:	10
8536 30	--дастгоҳ барои муҳофизати занҷирҳои барқии дигарҳо:	10
8536 41	- - бо шиддати на зиёда аз 60 В:	10
8536 49 000 0	- - дигарҳо	10
8536 50	- калидҳои дигар::	0
8536 61	- - патронҳо барои лампа::	10
8536 69	- - дигарҳо:	0
8536 90 100 0	қисмҳои пайвастунак ва васлибарои симҳо ва симнокилҳо	0
8536 90 200 0	- - парма барои санчиши пластинаҳои нимнокилдор	0
8537	Пултҳо, сафҳо, рафак, миз, панҷараи тақсимкунандаи асосӣ барои таҷҳизоти барқии дигар, таҷҳизоти дорои ду ва зиёда аз дастгоҳҳои мавқеи молии 8535 ва 8536, барои идоракунӣ ва тақсимкунии чараёни тағйирёбандаи барқ, аз ҷумла, дар худ асбобҳо ва дастгоҳҳои гурӯҳи 90 ва таҷҳизоти идоракунандаи рақамиро дохилнамуда, ғайр аз дастгоҳҳои коммутисионии мавқеи молии 8517:	10
8538	Қисмҳо, танҳо ё асосан барои таҷҳизоти мавқеҳои молии 8535, 8536 ва 8537 таъйиншуда: Ғайр аз:	10
8538 90 110 0	- - - модулиҳои электронӣ	0
8539 10 000 1	- - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8539 10 000 9	- - дигарҳо	8
8539 21	- - риштаи галогенӣ бо волфрамӣ:	8
8539 22	- - дигарҳо, бо тавоноии на зиёда аз 200 Вт ва бо шиддати зиёда аз 100 В:	8
8539 29	- - дигарҳо:	8
8539 31	- - люминестӣ бо термокатод:	8
8539 32	- - фурузонҳои симобӣ ва	8

	натригӣ;	
8539 39 000 0	- - дигарҳо	8
8539 41 000 0	- - фурузонакҳои камонаки барқӣ	8
8539 49 000 0	- - дигарҳо	8
8539 90	- қисмҳо	8
8540	Фурузонакҳо ва найчаҳои электронӣ бо термокатод, кадоти хунук ва бо фотокатод (масалан, вакуумӣ ва буғи ва фурузонакҳои бо газ пуркардашуда ва найчаҳо, фурузонакҳо ва найчаҳои росткунаки симобии камонаки барқӣ, найчаҳои шунавонандаи телевизионӣ):	8
8541	Диодҳо, транзисторҳо ва асбобҳои нимноқилдори монанд; асбобҳои нимноқили дорои ҳисси аккосӣ, аз ҷумла, қисмҳои фотогалванӣ, дар модул васл кардашуда ва васл карданашуда, дар сафҳа васл карда ва васл накарда; диодҳои шуоъҳои рӯшанӣ; булӯрии пезобарқӣ дар маҷмӯъ:	0
8542	Нақшаи электронӣ-интегралӣ:	0
8543 30 000 0	мошинҳо ва таҷҳизот барои рӯйпӯшқунии галваникӣ, электролиз ва электрофорез	0
8544 11 100 0	локзадашуда ва сирдор	10
8544 11 900 0	- - - дигарҳо	10
8544 19 000	- - дигарҳо:	10
8544 20 000 0	- симноқили коаксиалӣ ва сими дигари барқии коаксиалӣ	10
8544 30 000	- маҷмӯи симҳо барои рӯшноидиҳии асбоби афрӯзиш ва маҷмӯи симҳои дигар, дар воситаҳои нақлиёти муҳаррикдор, ҳавопаймо ва киштиҳои ҳавоӣ истифодашаванда: Ғайр аз:	10
8544 30 000 3	барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
8544 42	таҷҳизонидани асбобҳои васлкунанда:	0
8544 49	- - дигарҳо: Ғайр аз:	10
8544 49 910 2	барои истеҳсоли киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0



8544 60	симҳои барқӣ бо шиддати зиёда аз 1000 В дигар:	10
8544 70 000 0	симнокилҳои нахӣ-оптикӣ	0
8545	Электродҳои ангиштӣ, чуткаҳои ангиштӣ, ангишт барои лампа ва батарея ва маснуот аз графит ва дигар шакли карбон аз филиз ва бе филиз, дигар, дар электротехника истифодашаванда:	10
8546	Изоляторҳои барқӣ аз масолеҳи ҳархела:	10
8547	Арматураи изолятсиядор барои мошинҳои барқӣ, дастгоҳҳо ва таҷҳизот, пурра аз масолеҳи изолятсиядор истеҳсолшуда, баъзе қисмати филизӣ ҳисоб нашуда (масалан, патронҳои рахпеч), дар дохил васл кардан дар ҳолати ташкил кардан танҳо бо мақсади васл кардан, ғайри изолятсияҳои мавқеи молии 8546; найча барои симҳои барқӣ ва пайвастанӣ чузъҳо барои онҳо, аз филизоти арзон, филизоти рӯйкашшудаи изолятсия:	8
8548	Партовҳо ва шикастапораҳои қисмҳои аввалия, батареяҳои аввалия ва аккумуляторҳои барқӣ; қисмҳои аввалияи коркардшуда, батареяҳои аввалияи коркардшуда ва аккумуляторҳои барқии коркардшуда; қисмҳои таҷҳизоти барқӣ ва таҷҳизот, дар дигар ҷойи гурӯҳи мазкур номгузорӣ нашуда ва дохил карданашуда: Ғайр аз:	8
8548 90 200 0	дастгоҳи ҳифзкуандаи шаклҳои гуногун, ҳамчунин васли дастгоҳи ҳифзкуандаи ғаврии динамикӣ ва модуль	0
Гурӯҳи 86 Локомотивҳои роҳи оҳан ё вагонҳои муҳаррикдори трамвайҳо, катораҳо ва қисмҳои онҳо; асбобу таҷҳизоти роҳ барои роҳи оҳан ё хати трамвай ва қисмҳои онҳо; механикӣ (ҳамчунин, 840 электромеханикӣ), тамоми намуди таҷҳизоти бонгдихӣ		
86	Локомотивҳои роҳи оҳан ё	8

	вагонҳои муҳаррикдори трамвайҳо, катораҳо ва қисмҳои онҳо; асбобу таҷҳизоти роҳ барои роҳи оҳан ё хати трамвай ва қисмҳои онҳо; механикӣ (ҳамчунин, 840 электромеханикӣ), тамоми намуди таҷҳизоти бонгдихӣ: Ғайр аз:	
8602 10 000 0	локомотивҳои дизелӣ-барқӣ	5
8603 10 000	бо кувва аз сарчашмаи берунаи нерӯи барқ	5
<p>Гурӯҳи 87  Воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ба ғайр аз ҳайати ҳаракаткунандаи нақлиёти роҳи оҳан</p>		
8701	Тракторҳо (ба ғайр аз тракторҳои мавқеи молии 8709): Ғайр аз:	5
8701 10 000 0	тракторҳо, бо ронандаи дар бараш ҳаракаткунанда, идорашаванда	15
8701 90 250 0	- - - - зиёда аз 37 кВт, аммо на зиёда аз 59 кВт	10
8701 90 310 0	- - - - зиёда аз 59 кВт, аммо на зиёда аз 75 кВт	10
8701 90 350 0	- - - - зиёда аз 75 кВт, аммо на зиёда аз 90 кВт	10
8701 90 390	- - - - зиёда аз 90 кВт:	10
8701 90 500 0	- - - дар истифодабуда	10
8701 90 900 0	- - дигарҳо	10
8702	Воситаҳои нақлиёти муҳаррикдор барои интиқоли 10 одам ё зиёда, аз ҷумла, ронанда, таъйиншуда:	12
8703	Автомобилҳои сабукрав ва дигар воситаҳои нақлиёти муҳаррикдор, асосан барои интиқоли одамон таъйиншуда (ба ғайр аз воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеи молии 8702), аз ҷумла, автомобили каппадори боркаш ва автомобили пойга: Ғайр аз:	10
8703 10 110 0	- - воситаҳои нақлиёт, махсус барои ҳаракат дар барф таъйиншуда, бо муҳаррикҳои дарунсӯзи поршендор бо даргирифтани аз фишурдан (дизелӣ ва нимдизелӣ) ва бо муҳаррикҳои поршендори	8

	дарунсӯз бо даргиронии шарорадор	
8703 10 180 0	- - дигарҳо	8
8704	Воситаҳои нақлиёти муҳаррикдор барои боркашонӣ: Ғайр аз:	8
8704 10	автомобилҳои худборфарор, барои истифодабарӣ дар шароити бегоҳа таъйиншуда:	5
8705	Воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори таъйиноти махсус (масалан, автомобилҳои боркаш ва садамавӣ, автокранҳо, воситаҳои нақлиёти сӯхторхомӯшкунӣ, мошини бетонтайёркунӣ, автомобилҳо барои тоза кардани роҳҳо, автомобилҳои обёрикунандаи шустушӯӣ, таъмирхонаи автомобилӣ, автомобилҳо бо васлкунаки рентгенӣ), ба ғайр аз барои интиқоли мусофирон ва борҳо истифодашаванда:	8
8706 00	Шасси бо васл кардани муҳаррик барои воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеъҳои молии 8701 - 8705:	8
8707	Бордон (аз ҷумла, кабина) барои воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеъҳои моли 8701 - 8705:	8
8708	Қисмҳо ва таҷҳизоти воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеъҳои молии 8701 - 8705: Ғайр аз:	8
8708 95	болиштакҳои бехатарии пневматикӣ бо системаи дам кардан; қисмҳои онҳо:	5
8708 99	- - дигарҳо:	5
8709	Воситаҳои нақлиёти таъйиноти саноатӣ, худгард, барои борбардорӣ ва боркунӣ мучаҳҳазнашуда, дар корхона, анбор, дар бандар ва фурудгоҳ барои интиқоли бор дар масофаи кӯтоҳ истифодашаванда; тракторҳои дар платформаи истгоҳи роҳи оҳан истифодашаванда; қисмҳои номбаршудаи воситаҳои	8

	нақлиёт:	
8709 90 000 0	- қисмҳо	8
8710 00 000 0	Танк ва дигар воситаҳои нақлиёти худгарди зирехпӯши чангӣ, бо силоҳ ва бе силоҳ ва қисмҳои онҳо	10
8711	Мотосиклҳо (аз чумла, мопедҳо) ва дучарҳо бо васли муҳаррикҳои иловагӣ, бо се чарх ва бе онҳо; сечарха:	12
8712 00	Дучарҳо ва дигарҳо (аз чумла, сечарҳо барои расондани бор) бе муҳаррик:	10
8713	Фойтун барои одамони қобилияти роҳ рафтан нашошта, дараҷаи таҷҳизот бодбонгузорӣ ё бодбоннагузорӣ бемуҳаррик ва дигар таҷҳизоти механикӣ барои ҳамлу нақл:	0
8714	Қисмҳо ва лавозимот барои воситаҳои нақлиёти мавқеъҳои молии 8711 - 8713: Ғайр аз:	8
8714 20 000 0	- фойтун барои одамони қобилияти роҳ рафтан нашошта	0
8715 00	Аробачаи бачагона ва қисмҳои онҳо:	5
8716	Аробачаи бачагона ва нимпритсепҳо; дигар воситаҳои нақлиёти худгард набуда; қисмҳои онҳо:	8
<b>Гурӯҳи 88</b> Дастгоҳҳои парвозкунанда, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо		
88	Дастгоҳҳои парвозкунанда, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо: Ғайр аз:	5
8801 00	Аэростатҳо ва дирижаблсозӣ; ҳавопаймои бе муҳаррик, делтапланҳо ва дигар дастгоҳҳои парвозкунандаи бе муҳаррик:	0
8802 11 000 1	Шаҳрвандӣ	0
8802 12 000 1	Шаҳрвандӣ	0
8802 20 000 1	Шаҳрвандӣ	0
8802 30 000 2	ҳавопаймоҳои шаҳрвандии дорои на зиёда аз 50 ҷойи нишас	0
8802 40 00	ҳавопаймоҳо ва дастгоҳҳои парвозии дигар, бо дастгоҳи	0

	таъмин кардани вазни холїзиёда аз 15 000 кг	
8802 60	дастгоҳҳои кайҳонӣ (аз чумла, радифҳо) ва мушак-ҳомилҳои мадорӣ ва кайҳонӣ:	10
8803 10 000 0	винти ҳавойва меҳҳои печдори баранда ва қисмҳои онҳо	0
8803 20 000 0	- шасси ва қисмҳои онҳо	0
8803 30 000 0	- қисмҳои ҳавопаймоҳо ва чархболҳои дигар	0
8804 00 000 0	Парашют (аз чумла, паращюти идорашаванда ва парапланҳо) ва ротошютҳо; қисмҳо ва лавозимоти онҳо	12
8805 10	таҷҳизоти ибтидоӣ барои дастгоҳҳои парвозкунанда ва қисмҳои он; дастгоҳҳои тормози сахни киштӣ ё монанд ва қисмҳои онҳо:	10
8805 29 000 2	дастгоҳи тренажерӣ барои парвози қалбакӣ дар киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ ва қисмҳои онҳо	0
<b>Гурӯҳи 89</b> <b>Киштиҳо, қайқҳо ва тарҳҳои шинокунанда</b>		
8901	Киштиҳои саёҳаткунанда, экскурсионӣ, паром, киштиҳои боркашон, баржа ва воситаҳои шиноку-нандаи монанд барои интиқоли мусофирон ва бор:	5
8902 00	Киштиҳои моҳигирӣ; заминаи шинокунанда ва дигар киштиҳо барои коркард ва консерв кардани маҳсулоти моҳигӣ:	5
8903	Киштӣ ва дигар воситаҳои шинокунанда барои истироҳат ва варзиш; заврақи резинчархамонанд ва каноэ:	10
8904 00	Ядакиштӣ ва киштӣ- теладиҳанда:	8
8905	Миноси шинокунанда (фонуси раҳнамои баҳрӣ), киштии сӯхторнишонӣ, мошини лойкашак, крани шиновар ва дигар воситаҳои шинокунанда, ки барои сифати киштигард дар муқоиса бо вазифаҳои асосии онҳо дуумдараҷа ҳисобида	8

	мешавад; доки шиновар, шинокунанда ва бо истифодаи платформа ва пармакунандаи обӣ коркунанда:	
8906	Киштиҳои дигар, аз чумла, киштиҳои ҳарбӣ ва киштиҳои начотдиханда, ба ғайр аз заврақи резинчархамонанд:	8
8907	Тарҳҳои шинокунандаи дигар (масалан, амад, баки шиновар, кессон, бандари сайёр, буйҳо ва бакенҳо яъне як навъ нишонаҳои шинокунанда):	8
8908 00 000 0	Киштиҳо ва дигар тарҳҳои шинокунанда, барои шикастан таъйиншуда	8
Гурӯҳи 90 Асбобҳо ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, санчишӣ, назоратӣ, дақиқ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳо ва лавозимоти онҳо		
90	Асбобҳо ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, санчишӣ, назоратӣ, дақиқ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳо ва лавозимоти онҳо: Ғайр аз:	5
9001 40	- линзаҳо барои айнакҳои шишагӣ:	8
9001 50	- линзаҳо барои айнакҳо аз дигар мавод:	8
9001 90 000 1	- -барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9002 11 000 0	- - барои наворбардорӣ, проекторҳо ва ё акскалонкунакҳо ва ё таҷҳизот барои аксгирӣ бо хурдшавӣ	8
9002 19 000 0	- - дигарҳо	8
9002 20 000 0	- поляҳо	8
9002 90 000 1	- - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9003	Чанбаракҳо ва оҳанпораҳо барои айнакҳо, айнакҳои муҳофизаткунанда ва ё асбобҳои оптикӣ монанд ва қисмҳои онҳо:	9
9004 10	- айнакҳои офтобпаноҳ:	9
9005	Дурбинҳо, монокулярҳо, дигар лӯлаҳои биной ва оҳанпораҳои онҳо; дигар асбобҳои кайҳонӣ ва	8

	оҳанпораҳои онҳо, ба ғайр аз асбобҳои радиокайҳонӣ:	
9006	Дастгоҳҳои аккосӣ(ба ғайр аз дастгоҳҳои наворгирӣ); фоточилоҳо ва чароғҳо- чилоҳо, ба ғайр	8
9007	Дастгоҳҳои наворбардорӣ ва кинопроекторҳои таҷҳизоти овозсабткунанда ва ё аз нав овозҳосилкунанда дошта ва ё надошта:	8
9008	Проекторҳои аксҳо, ба ғайр аз кинематографӣ; акскалонкунандаҳо ва таҷҳизот барои аксунии суратҳо бо майдакунӣ(ба ғайр аз кинематографӣ):	8
9010 50 000 0	асбоб ва таҷҳизот барои фотолабораторияҳо (инчунин, кинолабораторияҳо), дигар; негатоскопҳо	8
9010 60 000 0	- экранҳои аксунанда	8
9011 10	- микроскопҳои стереоскопӣ:	0
9011 20	дигар микроскопҳо барои микрофотонаворбардорӣ, микрокинонаворбардорӣ ва ё микроаксунӣ:	0
9011 90	қисмҳо ва лавозимот:	0
9012	Микроскопҳо, ба ғайр аз микроскопҳои оптикӣ; асбобҳои дифраксионӣ	0
9013 10 000 0	нишонаҳои телескопӣ барои насби онҳо ба силоҳ; перископҳо; лӯлаҳои биноишии ҳамчун қисмҳои мошин, абзорҳо, асбобҳо ва ё таҷҳизоти гурӯҳи мазкур ва ё фасли ҚҶИ РМ ФИХ ҚТ тайёркардашуда	8
9013 20 000 0	- лазерҳо ба ғайр аз диодҳои лазерӣ	8
9013 80 200 0	таҷҳизоти колибии фаъоли булӯрҳои моёдор	0
9013 80 300 0	- - - дигар	0
9013 90	қисмҳо ва лавозимот:	0
9014 20 200 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ	0
9014 20 800 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шахрвандӣ	0
9014 80 000 0	- дигар асбобҳо ва абзорҳо	8
9016 00	Тарозуҳои қобилияти	8

	эхсосашон 0,05 г ва ё зиёда бо порсангҳо ва ё бе онҳо:	
9017 10	- мизҳо ва мошинҳои нақшакашӣ, автоматива ё ғайриавтоматӣ:	0
9017 20	абзорҳо барои нақшакашӣ, нишонагузорива ҳисобҳои математикӣ, дигарҳо:	0
9017 30 000 0	микрометрҳо, кронциркулҳо, штангенциркулҳо ва калибрҳо	8
9017 80	дигар абзорҳо:	8
9017 90 000	- қисмҳо ва лавозимот:	0
9020 00 000 0	Дигар таҷҳизоти нафаскашӣ ва ниқобҳои газӣ, ба ғайр аз ниқобҳои ҳимоякунанда бе қисмҳои механикӣ ва полояҳои ивазшаванда	0
9025 90 000 3	барои истеҳсоли муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ ва/ва ё киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9026	Асбобҳо ва таҷҳизот барои чен кардан ва ё назорати харочот, сатҳ, фишор ва ё дигар тавсифҳои тағйирёбандаи моеъҳо ва ё газҳо (масалан, харочотченкунакҳо, нишондиҳандаҳои сатҳ, манометр-ҳо, гармиченкунакҳо), ба ғайр аз асбобҳо ва таҷҳизоти мавқеъҳои молии 9014, 9015, 9028 ва ё 9032:	0
9027 20 000 0	хроматографҳо ва асбобҳо барои электрофорез	0
9027 30 000 0	спектрометрҳо, спектрофотометрҳо ва спектрографҳо, ки ба амали шуои оптикӣ асос ёфтаанд (ултрабунафши қисмҳои спектро дидашаванда, фаросурх)	0
9027 50 000 0	асбобҳо ва таҷҳизоти ба амали шуоии оптикӣ асос ёфта (ултрабунафши қисмҳои спектро дидашаванда, фаросурх), дигарҳо	0
9027 80	дигар асбобҳо ва таҷҳизот:	0
9027 90 500 0	асбобҳои субмавқеъ 9027 20 - 9027 80	0
9029 20 380 1	- - - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0



9030 20	оссилоскопҳо ва оссиллографҳо:	0
9030 31 000 0	асбобҳои ченкунандаи мачмӯии бе таҷҳизоти сабткунанда	0
9030 32 000	асбобҳои ченкунандаи мачмӯии бо таҷҳизоти сабткунанда:	0
9030 33	бе таҷҳизоти сабткунанда, дигарҳо:	0
9030 39 000	бо таҷҳизоти сабткунанда, дигарҳо:	0
9030 40 000 0	асбобҳо ва таҷҳизот махсусан барои телекоммуникатсия пешбинишуда, (масалан, ченкунакҳои монета ба амал оваранда, зарибҳои кӯшиш, зарибҳои таҳриф, псофометрҳо)	0
9030 82 000 0	барои чен кардан ва ё санҷидани лавҳаҳои нимноқилдор ва ё асбобҳо	0
9030 84 000	бо асбобҳои сабткунанда, дигарҳо:	0
9030 89	- - дигарҳо	0
9030 90 200 0	барои асбобҳои таҳзермавқеи 9030 82 000 0	0
9031 41 000 0	барои санҷиши лавҳаҳои нимноқилдор ва ё таҷҳизот ва ё барои санҷиши фотониқобҳо ва ё аксқолабҳо, ки дар асбобҳои нимноқилдор истифода бурда мешаванд	0
9031 49	- - дигарҳо:	0
9031 80 320 0	барои санҷиши лавҳаҳои нимноқилдор ва ё таҷҳизот ва ё барои тафтиши суратниқобҳо ва ё аксқолабҳо, ки дар истехсоли асбобҳои нимноқилдор истифода бурда мешаванд	0
9031 90	қисмҳо ва лавозимот:	0
9033 00 000 0	Қисмҳо ва лавозимоти (дар ҷойи дигари гурӯҳи мазкур номбарнашуда ва ё дохилнашуда) мошинҳо, асбобҳо, абзорҳо ва ё таҷҳизоти гурӯҳи 90	8
Гурӯҳи 91 Ҳамаи намудҳои соатҳо ва қисмҳои онҳо		
91	Ҳамаи намудҳои соатҳо ва қисмҳои онҳо: Ғайр аз:	12

9104 00 000 2	- барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9109 90 000 1	ба ё кутрашон на бештар аз 50 мм, ки барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинӣ гардидаанд	0
9109 90 000 9	-- дигарҳо	10
Гурӯҳи 92 Асбобҳои мусиқӣ ва қисмҳо ва лавозимоти онҳо		
92	Асбобҳои мусиқӣ ва қисмҳо ва лавозимоти онҳо	10
Гурӯҳи 93 Силоҳу аслиҳа; қисмҳо ва лавозимоти онҳо		
93	Силоҳу аслиҳа; қисмҳо ва лавозимоти онҳо: Ғайр аз:	13
9303 20	Силоҳи варзишӣ, шикорӣ ё барои ба нишон паррондан, ҳамчунин, дигарҳо бо мили суфта ва печдор тайёркардашуда:	15
9303 30 000 0	силоҳи варзишӣ, шикорӣ ва барои ба нишон паррондан, дигарҳо	15
9303 90 000 0	- дигарҳо	15
9306 21 000 0	-- патронҳо	15
9307 00 000 0	Шамшер, шоф, шамшер, шофи дудам, найза ва силоҳи ба он монанд, қисмҳои силоҳҳои номбаргардида, ғилоф ва чилдҳои онҳо	15
Гурӯҳи 94 Ҷиҳози хона (мебел); лавозимоти раҳти хоб, бистар, асосҳои бистар, болишти роҳаткурсии ва ҷиҳози ба он монанди мебел, ҷароғ ва дастгоҳҳои равшанкунанда, дар ҷои дигар номбарнагардида ё дохилнагардида, овезаҳои рӯшноидор, лавҳачаи рӯшноидор ё номгӯй ё нишонӣ ва асбобҳои ба он монанд, тарҳҳои васлшавандаи сохтмонӣ		
94	Ҷиҳози хона (мебел); лавозимоти раҳти хоб, бистар, асосҳои бистар, болишти роҳаткурсии ва ҷиҳози ба он монанди мебел, ҷароғ ва дастгоҳҳои равшанкунанда, дар ҷои дигар номбарнагардида ё дохилнагардида, овезаҳои рӯшноидор, лавҳачаи рӯшноидор ё номгӯй ё нишонӣ ва асбобҳои ба он монанд, тарҳҳои васлшавандаи сохтмонӣ: Ғайр аз:	15

9401 10 000 0	навъи нишастгоҳе, ки барои нақлиёти ҳавоӣ истифода бурда мешавад	0
9401 20 000	навъи нишастгоҳе, ки барои воситаҳои нақлиёти муҳаррикдор истифода бурда мешавад:	13
9401 30 000	мебели тобхӯрандаи бо воситаҳои муқарраргардида батанзимдарорандаи баландӣ барои нишаст:	13
9401 40 000 0	мебел барои нишаст, ба ғайр аз бӯстонсароӣ ё сайёҳӣ, ки ба кат табдил меёбад	13
9401 51 000 0	аз бамбук ва ротан	13
9401 59 000 0	Дигарҳо	13
9401 61 000 0	мебели рӯйкаш кардашуда	13
9401 69 000 0	- - дигарҳо	13
9401 71 000	- - рӯйкашкардашуда:	13
9401 79 000	- - дигарҳо	13
9401 80 000	мебел барои нишаст:	13
9401 90	- қисмҳо:	13
9402	Мебели тиббӣ, ҷарроҳӣ, стоматологӣ ё байторӣ (масалан, мизи ҷарроҳӣ, миз барои азназаргузаронии бемор бо воситаҳои механикӣ, роҳаткурсии стоматологӣ): роҳаткурсии сартарошӣ ва роҳаткурсии ба он монанд бо дастгоҳҳо барои тобхӯрӣ ва дар як вақт барои ҳамуростшавӣ, қисмҳои дастгоҳҳои дар боло номбаргардида	5
9403 20 200 1	барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9403 20 800 1	барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9403 70 000 1	барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9404 10 000 0	асоси раҳти хоб	20
9404 21	аз резини ковок ё пластамас бо рӯйпӯш ё бе рӯйпӯш:	20
9404 29	аз масолеҳи дигар:	20
9404 30 000 0	Хобхалтаҳо	20
9404 90	- дигарҳо:	12
9405 10	қандилҳо ё дигар воситаҳои барқии рӯшноидиҳанда, овехташаванда ё дар девор насбшаванда, ба ғайр аз дастгоҳҳои равшанкунандаи	5

	навъҳое, ки барои рӯшноии ҷойҳои кушоди ҷамбиятӣ ё шохроҳи ҳаракати воситаи нақлиёт истифода бурда мешаванд: Ғайр аз:	
9405 10 400 2	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9405 10 980 2	аз филизоти арзон, ки барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинӣ гардидаанд	0
9405 20	лампаҳои рӯимизии барқӣ, рӯифаршӣё назди кат:	10
9405 30 000 0	мачмуи дастгоҳи равшаникунандаи барои ороиши арчаи солинавӣ истифодашаванда	10
9405 40	лампаҳои барқӣ ё дастгоҳҳои равшанкунанда, дигарҳо:	10
9405 50 000 0	лампаҳои ғайрибарқӣ ё дастгоҳҳои равшанидиҳанда	10
9405 60	овезакҳои рӯшноӣ, лавҳача бо ном ё номгӯӣ ё суроға ё дастгоҳҳои монанди он: Ғайр аз:	5
9405 60 200 1	- - - барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ	0
9405 60 800 1	аз филизоти арзон, ки барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинӣ гардидаанд	0
9405 91	аз шиша:	10
9405 92 000	аз пластмас: Ғайр аз:	10
9405 92 000 2	қисмҳои дастгоҳҳои зермавқеи 9405 10 ё 9405 60, ки барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинӣ гардидаанд	0
9405 99 000 1	барои мақсадҳои тиббӣ	10
9405 99 000 2	қисмҳои дастгоҳҳо аз филизоти арзони зермавқеи 9405 10 ё 9405 60, ки барои киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинӣ гардидаанд	0
9405 99 000 8	- - - дигарҳо	5
9406 00	Тарҳҳои сохтмони вазлкардашуда:	5
Гурӯҳи 95 Бозичаҳо, асбобу анҷоми бозӣ ва варзишӣ; қисмҳо ва лавозимоти онҳо		
9503 00	Сечарҳо, худравҳо, автомобилҳои педалдор ва бозичаҳои монанди онҳо дар рӯи чарх, фойтунча барои лӯхтак, лӯхтакҳо, дигар	0

	бозичаҳо, амсилаҳои андозаашон хурдкардашуда («ба микёс») ва амсилаҳои ба он монанд барои бозӣ, ҳаракаткунанда ё ҳаракатнакунанда, ҳама навъи муаммоҳо:	
9504	Рафак ва дастгоҳҳо барои бозиҳои видеоӣ, маҳсулот барои бозиҳои рӯимизӣ ва хонагӣ, ҳамчунин, миз барои бозии пинбол, саққозанӣ, мизҳои махсус барои бозидар казино ва дастгоҳҳои худкор барои боулинг:	0
9505	Маснуот барои идҳо, карнавал ё дигар маснуот барои хурсандӣ, ҳамчунин, ашёҳо барои нишон додани найранг ва шӯҳӣ:	0
9506	Маснуот ва дастгоҳ барои машғулиятҳои умумии варзишӣ, гимнастика, варзиши сабук ва дигар навъҳои варзиш (ҳамчунин, тенниси рӯимизӣ ё барои бозӣ дар ҳавои кушод ва дар дигар ҷойҳои дар гурӯҳи мазкур номбарнагардида ё дохилнагардида), бассейн, ҳавзи оббозӣ ва бассейн барои кӯдакон: Ғайр аз:	10
9506 91 900 0	- - - дигар	8
9506 99 100 0	маснуот барои поло ва крикет, ба ғайр аз тӯбҳо	8
9507	Шасти моҳигирӣ, чангаки моҳигирӣ ва дигар маснуот барои моҳигирӣ, бо истифодаи ресмони шаст, домхалта барои моҳиҳо, домхалта барои шапаракҳо ва домхалтаҳои монанд, хӯса ба шакли амсилаи парандаҳо (ба ғайри дар мавқеъҳои молии 9208 ё 9705 нишондодашуда) ва маснуоти монанд барои шикор ва тирандозӣ: 9507 10 000 0 - шасти моҳидорӣ дон	10
9508	Чархофалак, арғунчак, тир ва дигар атраксион, сиркҳо ва ҳайвонотхонаҳои сайёр, театрҳои сайёр:	10

Гурӯҳи 96		
Асбобу анҷоми гуногуни тайёр		
96	Асбобу анҷоми гуногуни тайёр: Ғайр аз:	15
9619 00	Латтапора барои беҳдошти занона, латтапораҳои кӯдакона, пешобчинакҳо ва дастгоҳҳои ба он монанд, аз ҳамагуна мавод	5
Гурӯҳи 97		
Асари санъат, ашёи чамъоваришуда ва атиқаҳо		
97	Асари санъат, ашёи чамъоваришуда ва атиқаҳо	4

Эзоҳ 1. Таснифи молҳо тибқи Номгуи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст.

Эзоҳ 2. Бочҳои гумрукии бо евро ҳисобидашуда бо асъори миллӣ тибқи қурби Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи қабули декларатсияи бори гумрукӣ аз ҷониби мақомоти гумрук ва ё иҷозати молҳо пардохт карда мешавад.

Замимаи 2  
Бо қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 8 августи соли 2018, №399

#### РҶҲАТИ

**ДАВЛАТҲОИ НИСБАТАН КАМ ТАРРАҚИКАРДА, КИ БАРОИ МОЛҲОЯШОН  
ҲАНГОМИ БА ҲУДУДИ ГУМРУКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВОРИД  
ШУДАН МЕДЁРҲОИ БОҶИ ГУМРУКИИ ВОРИДОТДАР ҲАҚМИ ПАНҶОҲ  
ҶОИЗ АЗ МЕДЁРИ ТАСДИҚШУДА МУҚАРРАР КАРДА МЕШАВАД**

1. Афғонистон
2. Ангола
3. Бангладеш
4. Бенин
5. Буркина-Фасо
6. Бурунди
7. Бутан
8. Вануату
9. Ганти
10. Гамбия
11. Гвинея
12. Гвиня-бисау
13. Ҷумҳурии Демократии Конго
14. Чибути
15. Замбия
16. Яман
17. Камбоҷа
18. Чазираҳои Комор
19. Кирибати
20. Лаос
21. Лесото
22. Либерия

23. Мавритания
24. Мадагаскар
25. Малави
26. Мали
27. Мозамбик
28. Мянма
29. Непал
30. Нигер
31. Ҷумҳурии Муттаҳидаи Танзания
32. Руанда
33. Самоа
34. Сан-томе и Принсипи
35. Сенегал
36. Ҷазираҳои Соломон
37. Сомали
38. Судон
39. Серра-Леоне
40. Тимор-Леште
41. Того
42. Тувалу
43. Уганда
44. Чад
45. Гвинеяи Экваториалӣ
46. Эритрея
47. Эфиопия
48. Судони Ҷанубӣ